

**ВАЗОРАТИ ФАРҲАНГИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ПАЖӮҲИШГОҲИ ИЛМӢ-ТАДҚИҚОТИИ ФАРҲАНГ ВА ИТТИЛООТ**

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ**

**MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
RESEARCH INSTITUTE OF CULTURE AND INFORMATION**

ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ

Наирияи илмию таҳлилӣ
2018, № 3 (43)

ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ

Научно–аналитическое издание
2018, № 3 (43)

HERALD OF CULTURE

Scientific and analytical edition
2018, № 3 (43)

Душанбе – 2018

ТДУ 37 точик+008+025+9 точик+792 точик

ТКБ – 71.0+71.4 (2 точик)+63.3 (2 точик)+85.313 (2 точик)+78.34 (2 точик)

П–14

Паёмномаи фарҳанг: нашрияи илмию таҳлилии Пажӯҳишгоҳи илмӣ – тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот / Сармухарир Ш. Комилзода; мухаррири масъул М. Муродов. – Душанбе: Арҷанг, 2018. – № 3 (43). – 128 с.

Муассиси маҷалла:

Пажӯҳишгоҳи илмӣ–тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Комилзода Шариф

САРМУҲАРИР:

номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, директори Пажӯҳишгоҳи илмӣ–тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Рахимӣ Дишид

ЧОНИШИНИ САРМУҲАРИР:

номзади илмҳои филологӣ, муовини директори ПИТФИ оид ба корҳои методӣ

Муродов Мурод Бердиевич

МУҲАРИРИ МАСЪУЛ:

доктори илмҳои филологӣ, профессор, мудири шуъбаи ахбори омма ва табъу нашри ПИТФИ

Рахмонзода Абдуҷаббор Азиз

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:

доктори илмҳои филологӣ, профессор, академики АИ ҶТ, ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа

Муллоаҳмадов Мирзо

доктори илмҳои филологӣ, профессор, узви вобастаи АИ ҟТ

Суфиев Шодимаҳмад

доктори илмҳои филологӣ, директори Китобхонаи марказии илмии ба номи Индира Гандии АИ ҟТ

Камолов Ҳамзаҳон

доктори илмҳои таъриҳ, сарҳодими Институти таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши АИ ҟТ

Бўриев Қурбонали

номзади илмҳои таъриҳ, дотсент, директори Ҳонаи китоби Тоҷикистон

Зубайдов Абӯбакр

номзади илмҳои таъриҳ, дотсент, муовини директори ПИТФИ оид ба илм

Саъдиев Шуҳрат

номзади илмҳои таъриҳ, дотсент, ходими пешбари илмии ПИТФИ

Мачалла соли 2000 таъсис ёфтааст.

Мачалла дар Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон №0167/Ж/Р аз 04 августи соли 2015 ба қайд гирифта шудааст.

Нишонӣ: 734018, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Н. Қарабоев, 17 (ошёна 2). Сомонаи пажӯҳишгоҳ: www.pitfi.tj; Тел.: (+992 37) 233-84-58;

Мачалла мувофиқи шартномаи литецензионии №532-09/2013 аз 12 сентябри соли 2013 дар Индекси иқтибосҳои илмии Русия (РИНЦ) ворид карда шудааст ва мунтазам дар системаи индексатсионии мазкур дар бораи шумораҳои чопшуда маълумот ворид менамояд.

Дараҷаи илмии мавод, саҳехии арқом, санаду иқтибосҳо ба дӯши муаллифон аст. Бознашри мавод танҳо бо ризоияти идораи нашрия ва иқтибос ба мачалла сурат мегирад.

Мачалла сомонаи расмии худро дорад (www.farhangnoma.tj), ки дар он матни мукаммали маводи чопӣ ҷойгир карда шудааст.

УДК 37 тадж+008+025+9 тадж+792 тадж
ББК – 71.0+71.4 (2тадж)+63.3 (2тадж)+85.313 (2тадж)+78.34 (2тадж)
В–38

Вестник культуры: научно-аналитическое издание Научно-исследовательского института культуры и информации / Гл. редактор Ш. Комилзода; ответственный редактор М. Муродов. – Душанбе: Аржант, 2018. – № 3 (43). – 128 с.

Учредитель журнала:
Научно-исследовательский институт культуры и информации
Республики Таджикистан

Комилзода Шариф

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

кандидат педагогических наук, доцент,
директор Научно-исследовательского института культуры и информации Республики Таджикистан

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО

РЕДАКТОРА:

кандидат филологических наук,
заместитель директора НИИКИ по
методической работе

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:

доктор филологических наук, профессор, зав.
отделом СМИ и издательского дела НИИКИ.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

доктор филологических наук, профессор,
академик АН РТ, помощник Президента
Республики Таджикистан по вопросам
социального развития и связям с
общественностью

доктор филологических наук, профессор,
член корреспондент АН РТ

доктор филологических наук, директор
Центральной научной библиотеки имени
Индира Ганди АН РТ

доктор исторических наук, главный научный
сотрудник Института истории, археологии и
этнографии им. Ахмада Дониша АН РТ

кандидат исторических наук, директор Дома
книги Таджикистана

кандидат исторических наук, доцент,
заместитель директора НИИКИ по научной
работе

кандидат исторических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник НИИКИ

Журнал основан в 2000 г.

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан №0167/ж, от 04
августа 2015 г.

Адрес: 734018, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Н. Карабаева, 17 (2 этаж). Сайт
института: www.pitfi.tj; Тел.: (+992 37) 233-84-58;

Журнал, на основе лицензионный договора №532-09/2013 от12 сентября 2013 года, включен в
базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и регулярно предоставляет в
РИНЦ информацию в виде метаданных.

Авторы несут ответственность за научный уровень материалов, правильность фактов и цитат своих статей.
Перепечатка возможна при условии согласования с редакцией и ссылки на журнал.

Журнал имеет официальный сайт (www.farhangnoma.tj), в котором размещаются полнотекстовые
версии опубликованных материалов.

UDC 37 Taj +008+025+9 Taj +792 Taj
LBC – 71.0+71.4 (2Taj)+63.3 (2Taj)+85.313 (2 Taj)+78.34 (2Taj)
H –11

Herald of Culture: scientific and analytic edition of the Research Institute of Culture and Information / Editor in Chief Sh. Komilzoda; responsible editor M. Murodi. – Dushanbe: Arzhang, 2018. – № 3 (43). – 128 p.

HERALD OF CULTURE

Founder of the journal

Research Institute of Culture and Information (RICI)
of the Republic of Tajikistan

Komilzoda Sharif

EDITOR IN CHIEF,

Candidate of pedagogical sciences, docent,
Director of the Research Institute of Culture
and Information of the Republic of Tajikistan

Rahimi Dilshod

DEPUTY EDITOR

Candidate of philological sciences, Deputy
Director of the RICI for methodical issues.

Murodov Murod Berdievich

RESPONSIBLE EDITOR:

Doctor of philological sciences, Professor, Head
of the Department of Mass Media and
Publishing issues of the RICI.

Rahmonzoda Abdujabbor Aziz

EDITORIAL BOARD:

Doctor of philological sciences, Professor,
Academician of the AS RT, Assistant of the
President of the Republic of Tajikistan on Issues
of Social Development and Public Relation.

Mulloahmadov Mirzo

Doctor of philological sciences, Professor,
Correspondent member of the AS RT.

Sufiev Shodimahmad

Doctor of philological sciences, Director of the
Central scientific library of the Academy of
Sciences named after Indira Gandhi.

Kamolov Hamzakhon

Doctor of historical sciences, Main scientific
fellow of the Ahmad Donish Institute of history,
archeology and ethnography, AS RT.

Buriev Kurbonali

Candidate of historical sciences, Director of the
Book Chamber of Tajikistan.

Zubaydov Abubakr

Candidate of historical sciences, Deputy
Director of the RICI for science.

Sa'diev Shuhrat

Candidate of historical sciences, Leading research
fellow, docent.

The journal established in 2000.

The journal was registered in the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan and obtained the Certificate №0167/jr in August 4, 2015.

Address: 734018, Dushanbe, N. Karabaev avenue 17 (second floor). Tel.: (+992 37) 233-84-58;
Website: www.pitfi.tj;

The journal was included under License contract №532-09/2013 since September 12, 2013, to the Russian Science Citation Index (RSCI) and regularly submits its informational metadata.

Authors are responsible for scientific level of the materials, correctness of facts and quotations of their articles. Publishing materials will take place according to editorial conclusion.

The journal has its official website (www.farhangnoma.tj), where are accessible full text version of the published materials.

ТДУ 001(092)+024+37тоҷик+025+008+39тоҷик+9тоҷик+02+327

Комилзода Ш.,
Исоев Қ.

НАҚШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР РУШДИ ФАҶОЛИЯТИ КИТОБДОРӢ

Муаллифони мақола дар асоси ду суханронии пурмуҳтавои Пешвои миллат (аз 20 марта соли 2001 ва 20 марта соли 2012), ки доир ба нақши китоб ва фаъолияти китобдорӣ ироа гардидаанд, ҷараёни рушди соҳаро дар давоми ду даҳсола мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додаанд. Дар зимни гуфтаҳои Сарвари давлат метавон пешравио тараққиёти соҳаи китобдориро дар даврони истиқолият, ба ҳама авомилу аносираш, ба таъқидҳову ғамхориҳои назарраси Пешвои миллат работ дод. Дар ин марҳила Сарвари давлат дар баробари таваҷҷӯҳ ба рушди фарҳанги миллӣ, ба китоб низ ҳамчун омили таргигарни фарҳанг даҳолат намудаанд. Нақши қалидии Пешвои миллат дар фароҳам соҳтани фазову муҳити эҷодӣ зоҳир гардида, ба ҳама паҳлуҳо ва ҷузъиёти ин соҳаи муҳим амиқан ва дақиқан даҳл намудаанд. Ҳамчунон роҳҳои ҳаллу фасли онро ба дӯши масъулини соҳа гузоштаанд. Дар суханрониҳои Сарвари давлат вазъу ҳолати китобхонаҳо, магозаву дуқонҳои китобфурӯйӣ, матбааву нашириётҳо ва нашири китоб борҳо таъкид шудааст. Пешвои миллат нақши китобро дар ҳаёти фарӯд ва ҷомеа муҳим арзёбӣ намуда, онро на танҳо манбаи илму дониш, балки ташаккулдиҳандай афкори сиёсӣ, рушди давлатдорӣ ва тарбиятгари инсон донистаанд.

Муаллифон дар замини суханронии Сарвари давлат, ки дар маросими күшодашавии бинои нави Китобхонаи миллӣ арз намудаанд, ба натиҷае расидаанд, ки рушди соҳаи китобдорӣ аз ҳар чиҳат ба масъалагузорӣ ва таъқидҳои Пешвои миллат работ доштааст. Бунёд ва таъмиру бозсозии китобхонаҳо, матбааҳо, дуқонҳои китобфурӯйӣ, коҳии ёфтани китобҳои камарзиши далелест ба ин гуфтаҳо.

Қалидвожаҳо: Президент, Пешвои миллат, суханронӣ, фарҳанг, китоб, китобхона, соҳаи китобдорӣ, матбаа, нашириёт, нависандӣ, хонандӣ, таҳлил, баррасӣ, рушди китобдорӣ, ташаккул, инкишиоф.

Пайдоиши китоб таърихи тулонӣ дошта, бо вучуди сареъ пахн гардидани воситаҳои электронии аҳбор, мавқеи худро аз даст надодааст. Ба андешаи муҳаққиқон аҳамияти китоб ҳамеша бокӣ ҳоҳад монд ва рисолати онро ҳеч воситаи дигар иваз наҳоҳад кард. Китоб дар ташаккули зеҳни фарӯд нақши асосӣ дошта, инсонро аз нигоҳи маъниву биниш наҳуст ба ҷомеаҳои хурд ворид намуда, тадриҷан ба доираҳои бузург мебарад, диди ҷаҳонии ўро васеъ мегардонад ва дар ташаккули шаҳсияти фарҳангиаш таъсири мусбат мегузорад. Китоб аз аносари бунёдии ҳаёти башар буда, дар ғановатмандӣ, интишор ва тарғибу ташвиқи фарҳанг нақши қалидӣ дорад. Ин нукта дар суханронии Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин таъкид шудааст: «Таърихи миллати қӯҳанбунёди мо ғувоҳ аст, ки

ганцинаи хиради ниёғон, саҳифаҳои муборизаи қаҳрамонона ва талошҳои фидокоронаи гузаштагони сарбаландамон дар роҳи ҳифзи асолати миллӣ, забонӣ ва фарҳангии худ, инчунин қашфиёту шоҳкориҳои беназири илму фарҳанг аз як насл ба насли дигар маҳз тавассути китоб гузашта, то замони мо расидаанд. Дар воқеъ, китоб ҳамчун шиносномаи шоистаи ҳар як ҳалқу миллат барои поку бегазанд нигоҳ доштани забони модарӣ ва рушди он, таҳқиму тақвият ёфтани ҳувияти миллӣ ва худогоҳиву худшиносии ҳар як фард нақши бузург дорад» [1, с. 2-3].

Дар даврони истиқлол бо ташаббуси бевоситаи Пешвои миллат масоили китобу китобхонӣ ва бунёду азnavsозии китобхонаҳо, мағозаҳои китобфурӯшӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ зимни тақвияту такомули фарҳангии миллӣ роҳандозӣ шуда, суръати бештар қасб намуд. Чунин ба назар мерасад, ки қабл аз эҳёи фарҳангии китобхонӣ ва нақши муассири он дар ҷомеа, бунёди китобхонаҳо, мағозаҳои китобфурӯшӣ, нашри китобҳои арзишманд ва умуман шароити мусоид фароҳам соҳтан зарур аст. Баъдан метавон дар бораи китобхонӣ ва сатҳи мутолиаи шаҳрвандон ва алоқаи онҳо ба китоб сухан ронд. Ҳанӯз соли 2001 бо дарназардошти чунин вазъи китобу китобдорӣ, фарҳангии китобхонӣ дар қишвар Пешвои миллат бо таъкиди мунтакидона ва таъсирбахш чунин гуфта буданд: «*Дар поӣтаҳтамон шаҳри Ҷуҷанбе тақрибан дӯкони замонавии китобфурӯширо пайдо кардан душвор аст. Миллати соҳибфарҳангӣ бостонӣ имрӯз муассисаҳои китобдориву китобфурӯширо аз даст додааст*» [3, с. 536]. Ин сухан китобдӯстиву китобдории миллати тоҷик, фарҳангӣ ва соҳибтамаддун будани онро бори дигар исбот меқунад. Инчунин, дарк мегардад, ки гарчанде қабл аз истиқлолияти давлатӣ тоҷикон чунин тараққиёту пешравии имрӯзаро соҳиб нашуда бошанд, аммо ба китобу китобхонӣ майлу рағбати зиёд доштаанд. Мутаассифона, дар як фосилаи муайян, ки он ҷанги таҳмилӣ ва низову дарғирӣ бародаронаи миллати тоҷик буд, раванди китобхониву китобдорӣ ба заъфу таназзули ҷиддӣ рубарӯ гардид. Моро зарур аст, ки сустӣ ва ноумедиҳое, ки дар ин самт ба миён омадаанд, рафъ соҳта, мардумро ба ин сарвати маънавии бебаҳо ташвиқу тарғиб намоем. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки пас аз ин таъкидҳо дар кори мағозаҳои дуқонҳои китобфурӯшӣ низ дигаргунӣ ба вучуд омадааст. Ҳангоми ифтитоҳи бинои нави Китобхонаи миллӣ Сарвари давлат вазъи китобхонаҳоро чунин тавсиф карданд: «*Бояд гуфт, ки ҳоло дар шаҳру дехоти мамлакат беш аз 1330 китобхонаи оммавӣ фаъолият дошта, танҳо дар панҷ соли охир 30 китобхонаи нав дари ҳудро ба рӯи хонандагон боз намуд. Инчунин ҳоло дар саросари қишивар 120 мағозаи фурӯши китоб фаъолият дорад ва танҳо соли гузашта 20 фурӯшгоҳи нави китоб ба истифода дода шуд*» [2, с. 6-7]. Дар суханронии соли 2001 бо зиёён Сарвари давлат төъдоди китобхонаҳоро дар сатҳи ҷумҳурӣ ба 1463 шумор зикр намуда, асосан төъдод не, балки вазъу сифат, ҳолати ногувори китобхонаҳо ва кормандону китобдорони ба талаботи соҳа ҷавобгӯ набударо мавриди танқид ва нигаронӣ қарор додаанд. «*Дар мамлакат 1463 китобхона, 28 осорхона, 1096 хонаи маданияту клубҳо ба ном мавҷуд буда, дар онҳо ҳазорон нафар китобдор, кормандони осорхона, хизматчиёни хонаҳои маданияту клубҳо гӯё фаъолият меқунанд. Вале ин муассисаҳо дар*

кадом ҳолатанд, кормандони онҳо оё бо кори қасбии худ машгуланд, касе намедонад» [3, с. 81]. Гарчанде бо гузашти солҳо шумори китобхонаҳо камтар гардида бошанд, аммо сифати онҳо беҳтар гардидааст. Аз суханронии соли 2012-и Пешвои миллат бармеояд, ки дуконҳои китобфурӯшӣ эҳё гардида, дар як сол 20 фурӯшгоҳи китоб ташкил карда шудааст.

Пешвои миллат ба тамоми авомиле, ки ба китобу китобхонӣ алоқамандӣ дорад, даҳолат намуда, дар самти тақвияташ таъкидҳо ва андешидани чораҳоро арз намудаанд. Чуноне вобаста ба вазъу ҳолати “Китобхонаи ҷумҳурияи Абулқосим Фирдавсӣ” гуфта буданд: «*Вазъи Китобхонаи ҷумҳурияи Абулқосим Фирдавсӣ, ки ганҷинаи бебаҳои миллат ва маркази маърифат аст, ниҳоят таишвишовар мебошиад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати фарҳанг оид ба беҳтар соҳтани фаъолияти он бояд чораҳои таъхирназизи ҷиддӣ андешанд. Ин масъала зери назорати мо ҳоҳад буд*» [3, с. 536]. Ҳар андешаву таъкидҳои Сарвари давлат моҳияти бунёдкорӣ ва созандагӣ дорад. Масалан, китобхонаро ба “ганҷинаи бебаҳои миллат” ва “маркази маърифат” нисбат додан, гувоҳи ин гуфтаҳост. Пас марказу манбаъ ва сарҷашмаи беназири маърифат ин китобхонаву китоб будааст. Зарурат ва ногузиири китобу китобхона аз ҳамин дидгоҳ сабит мегардад, ки бидуни китобхонаи ҷумҳурияй осори нодир ва дастнорасро пайдо кардан имкон надорад. Сарвари давлат ин аҳамияти китобхонаро ҷунин ёдовар шудаанд: «*Фонди тиллоии Китобхонаро беш аз 2000 нусха дастхатҳои ноёб ва нодир, аз қабили “Таърихи Табарӣ”, “Таърихи Наршайӣ”, асарҳои Ибни Сино, “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ, осори ҷуғрофии Насир аддини Тусӣ, “Ҳамса”-и Амирхусрави Дехлавӣ, “Бӯстон” ва “Гулистон”-и Саъдии Шерозӣ, “Маснавии маънавӣ”-и Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, “Девон”-и Абдураҳмони Ҷомӣ ва дигар осори қаламӣ, ки ба соҳаҳои гуногуни илму адаб тааллуқ доранд, ташкил медиҳанд. Ин ҳазинаи сарвати бебаҳои маънавии миллати мост*» [1, с. 3]. Ин таъкидҳои судманд низ натиҷаҳои судмандро ба бор овард, ки дар самти рушду равнақи фаъолияти китобдорӣ чораҳои зарурӣ андешида шуд. Чуноне Пешвои миллат дар ифтитоҳи бинои нави Китобхонаи миллӣ гуфтаанд: «*Дар марҳалаи нави таърихӣ суннати қадимаи китобдориву китобхонии мо ба сурати тоза ва мазмуну мӯҳтавои нав идома пайдо кард. Дар даврони соҳибистиклонии кишивар Ҳукумати Тоҷикистон рушди анъанаи китобдориву китобхониро яке аз самтҳои умдаи сиёсати фарҳангии хеш қарор дода, дар ин росто хеле корҳоро ба сомон расонид*» [2, с. 6]. Дар воқеъ қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти китобдорӣ”, қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи беҳтар намудани вазъи Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавсӣ”, “Барномаи рушди фаъолияти китобдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006-2015”, “Барномаи рушди Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавсӣ барои солҳои 2006-2015”, “Барномаи компютеркунонии китобхонаҳои давлатии оммавии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2013” ҳамчун санадҳои асосии танзимкунандай фаъолияти китобдорӣ барои ба талаботу ниёзҳои ҷомеаи муосир

мувофиқ намудани самтҳои афзалиятноки рушди фаъолияти китобхонаҳои мамлакат шароити мусоид фароҳам оварданд. Ҳадафи асосии барномаҳои зикршуда беҳбуд баҳшидан ба қулли самтҳои фаъолияти китобхонаҳои мамлакат, мусоидат кардан ба автоматикунонии равандҳои китобдорию иттилоотӣ, компьютеркунонӣ ва ҷорӣ намудани технологияни нави иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар фаъолияти китобхонаҳо, тайёр кардани мутахассисони баландихтисоси соҳа ва такмили сатҳи дониши қасбии китобдорон буд.

Пешвои миллат дар ифтитоҳи бинои науву замонавии Китобхонаи миллӣ роҷеъ ба таърихи пайдоиши китоб, моҳият ва рисолати он дар эҳё ва абадигардонии хотираи пурғановати таъриҳӣ, поку бегазанд нигоҳ доштани забон ва фарҳанги миллӣ, нақши китобу китобдорӣ дар ташаккули тамаддуни башарӣ, ҷойгоҳи китобхона дар фазои фарҳангу маърифати миллати тоҷик, мулоҳизаҳои ҷолиб баён кардаанд. Аз ҷумла, эшон таъкид намуданд, ки: «*Мехоҳам бо камоли ифтиҳор зикр намоям, ки тоҷикон аз қадиму лайём соҳиби фарҳангӣ баланди китобдориву китобхонӣ буда, ба қилку қалам ва девону дафтар арҷ мегузоштанд ва онҳоро ҷун гавҳари турқимат эҳтиёт мекарданд. Зеро ҳалқи мо аз даврони қадим китобро сарҷашмаи ақлу хирад, донишу заковат, ахлоқи ҳамида ва беҳтарин ҳамнишину ҳамроҳ, омӯзгори беминнат, ҳамсӯҳбати хушигӯфору беозор мепиндошт. Ва бузургони мо китобро аниси қунҷи танҳоӣ ва фурӯғи субҳи доноӣ медонистанд*» [2, с. 4]. Ҷуноне аз иқтибос бармеояд, Сарвари давлат доир ба нақш ва аҳамияти китобу китобдорӣ ҳақиқати таъриҳиро баён намудаанд. Дар ин андеша арзёбиву қадршиносӣ, аҳамияту вежагӣ ва зарурати китоб мушаҳҳасан дарҷ гардидааст. Перомуни китобхонаҳои бузурги таъриҳӣ, низ, аз ҷумла фаъолияти китобхонаҳои аҳди Сосониёну Сомониён сухан ронда, ёдовар шуданд, ки: «*Дар пойтаҳти давлати Сомониён бузургтарин ва ғанитарин китобхонаи он даврон бо номи “Сивон-ул-ҳикма” бунёд гашт, ки ба илми китобшиносӣ ва китобдории тоҷикон замима гузошт*» [2, с. 4].

Мавриди қайд аст, ки шукуҳу шаҳомат ва фаъолияти китобхонаҳои мазкур дар таҳқиқотҳои олимони соҳаҳои мухталифи илм мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Масалан, дар рисолаи «Ибни Сино ва библиографияи тоҷик» [5] роҷеъ ба фаъолияти китобхонаи «Сивон-ул-ҳикма», саҳми китобшиносии Ибни Сино ва самтҳои асосии китобшиносии тоҷик дар асрҳои IX-X маълумоти муҳиму ҷолиб зикр гардидааст.

Президенти мамлакат барои ҷамъоварӣ, истифода ва мутолиаи китоб дар радифи китобхонаҳои давлатӣ ташкил намудани китобхонаҳои шаҳсиро дар назди ҳар шаҳрванди соҳибфарҳангу китобдӯст амри зарурӣ ҳисобиданд: «...дар ҳар як хонадон бояд китобхонаи шаҳсӣ вучӯд дошта бошад, то ки наслҳои имрӯзу оянда, маҳсусан наврасону ҷавонон ба китоб унс гиранд ва қадр кардани онро ҳамчун манбаи донишу маърифат омӯзанд. Ҳудатон қазоват қунед, ки агар ҳар як шаҳс, масалан, аз синни ҷордаҳсолагӣ то шастсолагӣ дар як сол бист китоб хонад, төъбододи китобҳои хондааш ба чӣ қадар хоҳад расид ва баҳраи аз онҳо бардоштааш дар тӯли зиндагии ў чӣ қадар

манфиат хоҷад овард. Қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» низ волидайнро ба ин амали ҳайр ҳидоят менамояд» [2, с. 7].

Чуноне аз андешаи фавқ бармеояд, Пешвои миллат китобро муқаддимаи зиндагии инсон арзёбӣ намудаанд. Ворид гаштан ба майдони мутолиа аз синни хурдсолӣ, аз оғози ҳаёти дурахшон дарак медиҳад. Дарк мегардад, ки Сарвари давлат ин масъаларо натанҳо ба хотири тарғибу роҳнамоӣ, балки бо дарназардошти талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” ба миён гузошта, волидайнро дар ин самт масъул медонанд. Ба ин маънӣ, метавон гуфт, ки зербинои шахс дар айёми кӯдакӣ асос ёфта дар зиндагии баъдинаи ӯ таъсир мегузорад. Бинобар ин, агар матолиби хондании муфид ва созанда дар ихтиёри кӯдакону наврасон қарор бигирад, онҳо аз ҳамин синнусол ба мутолиа одат меқунанд ва таҳти таъсири қаҳрамонҳои китобҳои омӯхташуда роҳу равиши зиндагиро меомӯзанд. Омӯхтаҳои даврони кӯдакиву наврасӣ муқаддимае барои зиндагии шахс буда метавонанд. Бо дарназардошти ин хуб мешуд, ки фонди китобхонаҳои оилавиро дар қатори китобҳои таълимию бадей бо шумули лугатҳо, донишномаҳо, маълумотномаҳо, тақвимҳо, маҷмӯаи қонунҳо ва дигар нашрияҳои чопию электроние, ки барои роҳбарии хониши фарзандон мусоидат менамоянд, такмил дода шавад. Дар робита бо ин нашароти мамлакат муваззаф шаванд, ки чопи силсилаи китобҳои “Китобхонаи оила”-ро ба роҳ монанд. Сараввал, ин ҷо ба нақша гирифтани чопи асаҳрои панду ахлоқӣ, насиҳатномаҳо аз осори ниёғон, дастуруламалҳо барои падару модарон оид ба тарбияи фарзанд ба мақсад мувоғик мебошад.

Бо дарназардошди тавсеаи васоити электронӣ, Пешвои миллат таваҷҷуҳи аҳли илмро ба як нуктаи дигар ҷалб намуда, чунин гуфтаанд: «*Китобхонаи нав ҳамчун маркази бузурги илму фарҳанг дар ҷамъовариву нигаҳдорӣ ва тарғиби маҷмӯи аснод бо истифода аз имкониятҳои электронӣ, савтӣ ва дастёбӣ ба заҳираҳои шабакаи ҷаҳонии интернет тамоми шароити мусоидро фароҳам меорад*» [2, с. 7]. Бо гузашти замон ва ворид шудан ба низоми ҷадиди мусоир навоварио инноватсия дар ҳама соҳаҳои фаъолияти иҷтимоӣ зарурати радиопазир мегардад. Аз ин лиҳоз Китобхонаи миллии Тоҷикистон, ки бо тархи мусоиру замонавӣ ва ҳамқадами замон бунёд ёфтааст, аз ин пешравиҳои технологӣ ва инноватсионӣ ба таври васеъ истифода менамояд.

Хушбахтона, имрӯз ҷомеаи мо ба хотири тавсеаи худшиносӣ ва ифтиҳори миллию ватандорӣ ба ҷамъоварӣ, ҳифзу нигоҳдорӣ ва мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор додани мероси ҳаттӣ ва осори пурганизати ниёғон талош менамояд. Ҳоло дар фонди китобхонаҳои қалонтарини мамлакат ва ҳамзамон китобхонаҳои шахсии шаҳрвандон төъдоди зиёди нусхаҳои нодир маҳфузанд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. Аммо, на ҳамаи нусхаҳои ҳаттии ин китобхонаҳо мавриди истифодаи умум қарор доранд. Бо таваҷҷуҳ ба аҳамият ва зарурати ин масъала, Президенти малакат, ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо ва муассисаи давлатии “Китобхонаи миллии Тоҷикистон” супориш доданд, ки бо

ҷалби олимону мутахассисон барои ҷамъоварӣ, феҳристнигорӣ, рақамгардонӣ ва ҳаридории нусхаҳои нодири ҳаттӣ аз аҳолӣ тадбирҳои мушаҳҳас андешанд ва онҳоро ба истифодаи умум пешниҳод намоянд.

Сарвари давлат рисолати китобро ба шеваи дақиқ шинохта, вазоифи онро маҳдуд арзёбӣ накардаанд. Он танҳо тарғибари фарҳанг ва манбаи донишу маълумот нест, балки ташаккулдиҳандаи сиёсати замон ва тарбиятгари инсон мебошад. Чунончи Пешвои миллат таъқид кардаанд: «*Агар мо нақши бузурги китобро дар ҳаёти сиёсӣ ва давлативу иҷтимоӣ равшантар донистан хоҳем, бояд бори дигар асари безаволи устод Садриддин Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик»-ро ба хотир оварем. Дар он давраи ҳасос ва қисматсоз усдолд Айнӣ соли 1926 дар қӯтоҳтарин муддат китоби «Намунаи адабиёти тоҷик»-ро ба майдон овард, даъвоҳои гаразноки нотавонбинонро фоши, ҳуқуқи маънавии ҳалқи тоҷикро ба таърихи кӯҳан, ба забон ва адабиёти оламишумулаши исбот ва таъмин намуд»* [2, с. 6]. Дар воқеъ, устод Садриддин Айнӣ бо далелҳои муътамади илмиву мантиқӣ тавассути асари беназири худ “Намунаи адабиёти тоҷик” ба чаҳор масъалаи мубрами солҳои бистуми асри гузашта: исботи мавҷудияти таърихии ҳалқи тоҷик ва забону адабиёти он: тарғиби омӯзиши мероси адабӣ: ташвиқи нирӯҳои нав ба кори эҷодӣ: баёни шарҳи усул ва ҳусусиятҳои адабиёти шӯроӣ равшанӣ андохтааст, ки нақши давлатсозию тамаддунофарии китобро баъло намо медиҳад.

Аз мутолиаҳо бармеояд, ки Сарвари давлат бо иқдоми оқилонаву хирадмандона нахуст барои иншо ва эҷоди китоб заминаҳои маънавӣ ва муҳити созгор фароҳам соҳта, пасон ҷанбаҳои моддии онро мавриди баррасӣ қарор додаанд. Президенти мамлакат ҳамчун сиёсатмадори сатҳи байналмилалӣ нозуқиву нафосати ин соҳаро баҳубӣ дарк карда, фазову муҳити эҷоду эҷодкорро дуруст шинохтаанд: «*Шумо гумон накунед, ки ман ҳамчун Президент ба адабон ҳукм карданӣ, супории додани ва ба корҳои эҷодии онҳо даҳолат намудани ҳастам. Озодии эҷодиёт, вичdon ва суханро Конститутсия ва қонунҳои мо ҳимоя мекунанд. Лекин ман аз шумо даъват ба амал меорам, ки беҳтарин анъанаҳои адабиёти гузаштаамонро ривоҷ дижед, ҳамнафаси ҳалқ ва ҳамқадами замон бошед»* [3, с. 530-531].

Воқеан, қонунҳои қабулшуда ба аҳли эҷод озодӣ ато намудаанд, ки таълиф ва интишори ҳазорҳо китоби мухталифу гуногунмавзӯъ гувоҳи натиҷаи судманди он мебошад. Метавон гуфт, ки ин як пешниҳод ва ҳидояти самимона аз ҷониби Президенти мамлакат ба аҳли зиё буд. Ин андеша ишора ба он аст, ки иҷрои самараноки рисолати адабон ба эҳсоси набзи ҷомеа алоқаманд аст. Сарвари давлат аз зиёд гардидани теъдоди адабону нависандагон дар қишвар изҳори хушнудӣ намуда, ояндаи дураҳшони ҷомеаро аз маҳсули эҷодии онҳо медонанд. Афзоиш ва нуғузи адабон баёнгари соҳибмаърифатии сокинони қишвар аст. Муаллифу китоб ва маданияту маърифат ду үнсуре мебошанд, ки яке аз вучуду ҳастии дигарӣ дарак медиҳад. Маърифат аз мавҷудияти нависандаву китоб паём меорад ва лозим аст, ки ҳастии адibu китоб вучуди маърифатро низ исбот намоянд. Вобаста ба ин мавзӯъ чунин ишора кардаанд: «*Дар*

саҳзамини суханпарвари мо адибони соҳибкитоб ҳарқадар бисёр бошанд, бояд маърифатамон ҳамонқадар боло равад. Лекин ҳаминро ҳам бояд гуфт, ки баъзан сифат қурбони миқдор шуда истодааст» [3, с. 531].

Аз як ҷониб, Сарвари давлат аз қасрати адибону нависандагон изҳори қаноатмандӣ кунанд, аз ҷониби дигар, ба мушкилоти мавҷудбуда ишора намудаанд. Аз ҷумла аъзои Иттифоқи нависандагонро тазаккур додаанд, то қадру манзалат ва ҷойгоҳи ин маркази маърифатро баҳубӣ шиносанд. Ҳамчунин аз гузаштаи ин боргоҳи илм, маҳсусан давраи раисии Мирзо Турсунзода ёдрас шудаанд, ки бениҳоят таконбахш мебошад. Ҳос гардонидани сифати “ибодатгоҳ” ба унвони Иттифоқи нависандагон арзиши волоест, ки аз ҷониби Сарвари давлат таъйин гардидааст ва дарк мегардад, ки ин сифати олӣ дар замони устод Мирзо Турсунзода ба ин боргоҳи маърифат мавсуф будааст. Аммо имрӯз бо сабабҳои гуногун ба андозае аз он фосила гирифтааст. Инчунин он замон дар қасбу пешаи ниғорандагӣ ҷиддияти том ва талаботи шадид ҷараён доштааст, ки бо ҳар гуна китоби пучу каммуҳтаво узвияти иттифоқро соҳиб шудан осон набудааст. «*Бисёр хуб аст, ки имрӯз сафи аъзоёни Иттифоқи нависандагон нисбат ба соли 1991 ду баробар афзуда, 300 нафарро дарбар гирифтааст*», «*Роҳбарони Иттифоқи нависандагон, обрӯу эътибори ташиклиотро азиз доред, дар замони устод Мирзо Турсунзода Иттифоқи нависандагон ҳамчун ибодатгоҳ буд*», «*Ҳар соҳибкитоб узви ин иттифоқ шуда наметавонист...*» [3, с. 531]. Суҳани созанда ва асил дар назди Сарвари давлат мақому манзалати ҳос ва муҳтарам дорад, ки онро набояд хору залил соҳт. Эшон дар мавриди гуфтану навиштани сухан не, балки аз натиҷаи он ниғарон мебошанд. Яъне аз даҳон берун соҳтани сухан ва ё бо қалам китобат намудани он начандон кори душвор аст ва ҳар ки метавонад дар ҳар мавзӯъ чизе бигӯяду чизе нависад. Аммо асолати он, маъни он, таъсири он ва созандагиву сӯзандигии он бояд дар мадди аввал назар дошта бошад.

Дуруст таъқид кардаанд Сарвари давлат, ки вақте қадри сухан паст шавад, барқарорсозии он кори мушкил ва тоқатфарсо мешавад. Ҳатарноктар аз ин як миллати бузург дар арсаи ҷаҳонӣ бо ин сифат шинохта мегардад. Ба ҳамин минвол аз афзудани шоирону нависандагон ва муддаиёни эҷоду таълиф ниғаронӣ карда, чунин гуфтаанд: «*Қадри суҳани асилро паст нафуроред, ки бардоштанаи душвор мешавад. Сафи ба ном шоиру нависандагони ҷаласаводу беистеъодд афзуда истодааст*» [3, с. 530-531]. Чуноне аз андешаҳои Пешвои миллат дарк мешавад, эшон ҳукми мутлақ надоранд ва дар асоси биниш ва адолат сухан рондаанд. Ҳақиқату воеяятро гуфта ба мушкилот мунсифона баҳо додаанд. Қулии адибону соҳибкитобонро шомили интиқод накарда, ба вучуди адибону нависандагони барҷастаи қишвар қоил гардида, ҳамзамон ба онҳо изҳори ғамхорӣ намудаанд: «*Адибони тавоно ва қасбии мо имрӯз аз сабаби мушкилоти моддӣ асарҳояшонро ба табъ расонида наметавонанд, лекин китобу маҷмӯаҳои беарзии, пуч, аз асолати адабӣ фарсахҳо дур, барои ҷомеа зарarovар ва завқкуш чоп мешаванд. Ақаллан дар нашириҳои адабӣ ба ин гуна асарҳо роҳ додан лозим нест*» [3, с. 530-531].

Аз қисмати байдии ақидаи боло як нуктаи муҳими дигар низ мадрак мешавад, ки он хусусиёти хоси китобу маҷалла ва мартабаҳои онҳо мебошад. Аз як ҷониб, табъу нашри китоб ҷандон душворӣ надорад, ҷунки муаллиф дар ин майдон имконияти васеътар дошта, паҳлуи моддӣ нақши асосиро мебозад, аз ҷониби дигар, гарчанде барои нашри мавод дар нашрияҳову маҷаллаҳо маблағ лозим намоёяд, аммо талаботи қабули нигошта ниҳоят саҳттар мебошад. Инчунин, мартабаву манзилати нашрияҳову маҷаллаҳо дигаргуна ба назар мерасанд ва на ҳар нафар маводи пучу каммуҳтавои худро метавонад ба нашр расонад. Андешаи Сарвари давлат боз ҳам мақому манзалати нашрияву маҷаллаҳои адабиро болотар мебарарад ва даъват ба амал меорад, ки ҳаддалақал бо нашри матолиби пучу беарзиш ва иғвоангезу заравар обрӯю нуфузи маҷаллаҳо пойин нафарояд. Албатта китоб бо анвои муҳталифаш зиёд нашр шудаву мешавад. Дар миёни онҳо китобҳои муғиду арзишманд, камарзишу бенафъ ва ҳатто заравару иғвоангез низ дида мешавад. Таъкид бар он мекунем, ки китобҳои ҳадафнок, ки дар самти тараққии ақлониву зеҳнӣ, рушди ҷанбаи маънавии инсон ва маҳсусан давлатдориву давлатсозӣ мусоидат мекунанд, ҳамеша зарурӣ ва дар мадди аввал бοқӣ мемонанд. Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин нуктаи муҳимро дар мулоқот бо намояндагони зиёйёни мамлакат, ки маҳз онҳо дар эҷоди китоб саҳиманд ва як корхонаи бузурги китобсозиро ташкил медиҳанд, мушаҳҳасан баён намуда, қадом навъ китоб дар мадди аввал қарор мегирад, зикр кардаанд: «*Имрӯз барои хонанда асаҷое лозиманд, ки арзииши Истиқолияти давлатӣ, гояи худшиносии миллӣ, ватанпарастиву инсондӯстӣ, меҳнати ҳалолу зиндагии бошарафона, арзишҳои миллӣ ва умумибашариро талқин намоянд*» [3, с. 531]. Табиист, ки эҷоду эҷодкорӣ, таълифи табъи китоб мувофиқи ҷаҳони сиёсии замон сурат мегирад. Ҳар гуна китоб ҳоҳу ноҳоҳ тобиши сиёсии замони худ аст. Ин аст, ки авзову ҳолати ҳар давру замон ва сиёсатронихову ватандориҳои сарварони ину он қишварро тавассути китобҳои ҳамзамон меомӯзemu маърифат мекунем.

Китоб дар давлатдориҳои муҳталиф арзишҳои миллӣ, фарҳангӣ, ахлоқӣ ва инсондӯстии замони муайяни худро ҳимоя намуда, дар тараққиву пешрафти давлатҳо саҳми назаррас гузоштааст. Агар ба андешаи боло амиқан назар афканем яқин мегардем, ки асосҳои бунёди давлатҳо дар он мушаҳҳасан зикр ёфтаанд. Ҳифзи истиқолияти давлатӣ, худшиносии миллӣ, ватанпарастӣ, инсондӯстӣ, меҳнати ҳалол, зиндагии бошарафона, арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ аносире мебошанд, ки дар сурати маҳфуз бοқӣ мондан ва ба шевай дуруст татбиқ гардиданашон барои соҳтани як давлати мутараққӣ ва миллати сарбаланд кифоят мекунанд. Аз ин таъкид бармеояд, ки дар ҳифзу нигоҳдорӣ ва рушду такомули ин ҷанбаҳои муҳими давлатдорӣ китоб саҳми асосӣ дорад. Эҳёи асолати инсонӣ, миллӣ ва худшиносӣ голибан ба китоб алоқаманд мебошанд. Чуноне шоир ва нависандай амрикоӣ Рей Бредбери навиштааст: «*Ҳангоми маҳв намудани китоб бегумон инсоният ҳастии худ, таърихи худ ва озодии худро маҳв месозад...*» [4].

Раванди зудсуръати ҷаҳонишавӣ, таҳочуми фарҳангҳо ҳоҳу ноҳоҳ таъсири манғии ҳудро ба миллатҳои ҳурду бузург мерасонад. Дар ин майдон бештарин қиши осебпазир насли ҷавон бокӣ мемонад. Ин ҳолат ба гунаи табиӣ ва ноҳудогоҳ арзишҳои миллӣ, ватандӯстӣ, соҳибфарҳангӣ ва ахлоқу одоби ҳамидаро аз тафаккур ва гуфттору кирдори насли ҷавон чудо мекунад. Авзои сиёсиву иҷтимоии солҳои охир ин ҳақиқатро ошкор менамояд. Ин ҳолатро Сарвари давлат 17 сол қабл ёдовар шуда, дар пешгирии ин падидаҳои номатлуб, маҳсусан, китобҳои бадеиро омил ва садди асосӣ арзёбӣ намудаанд: «*Фарзандони мо дар асри XXI дар ҷаҳоне умр ба сар ҳоҳанд бурд, ки ҳамгирои иқтисодиву иҷтимоӣ, илмигу фарҳангӣ хеле авҷ мегирад. Онҳо бояд соҳиби Ватан ва фарҳанги миллӣ буданашионро дарку эҳсос намуда, дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мақому манзалати ҳудро пайдо карда тавонанд. Дар роҳи расидан ба ин мақсад адабиёти асили бадеӣ метавонад нақши равшан дошта бошад»* [3, с. 531]. Таъкид бояд кард, ки гарчанде баъзе китобҳо каммуҳтаво ҳам бошанд, дар асл аз манғияти умумӣ ҳолӣ буда наметавонанд. Аммо инҷо бештар сухан сари таъсир ва тағири афкори умум меравад, ки он бештар тавассути китобҳои бадеӣ амалӣ мегардад. Яъне китобҳо ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: қисме ба одам танҳо илм ато мекунад ва қисми дигар бо нақли ҳодисоту воқеоти замон ва тавассути образофаринӣ ба афкори фард таъсир мерасонад. Ин неруро метавон дар осори публистиқӣ-бадеӣ дарёфт, ки рисолати аслии он “таъсир ба афкори омма” мебошад.

Андешаҳову афкори ноб ва пурагзиши Пешвои миллат, ки доир ба фаъолияти китобдорӣ баён ёфтаанд, ҳамчун барномаи мукаммали бунёдӣ барои рушди минбаъдаи соҳаи китобдорӣ шароити мусоид фароҳам меорад. Дар маҷмӯъ бидуни таҳлилу баррасии доманадор бо як назари иҷмолӣ метавон ҳулоса кард, ки фаъолияти китобдорӣ, умуман, майлу рағбати шаҳрвандон ба китобу мутолия дар даврони истиқлолият то қадом андоза рушду равнақ намуд. Таҳаввул дар самту маслаки адибону эҷодкорон, китобдорону китобдӯстон, бунёди китобхонаҳои ҳурду бузург дар сатҳи ҷумҳуриӣ ва таъмиру азnavозии онҳо, ба табъ расидани китобҳои арзишманди адабӣ, арзи ҳастӣ намудани мағозаҳову дуқонҳои китобфурӯшӣ, падид омадани китобҳо ва маҷаллаву рӯзномаҳо барои қӯдакону наврасон, таъсиси матбааҳои замонавии ватанӣ, аз ҷумлаи пешравиҳое дар самти китобу китобдорӣ мебошанд, ки мавриди таваҷҷӯҳи Пешвои миллат қарор гирифтаанд. Ҳамзамон, назариёти Пешвои миллат бори дигар исбот месозад, ки китоб рисолат ва вазоифи гуногунпаҳлуро соҳиб буда, манбаи илму дониш, ақлу хирад, заковату маърифат ва тарбияи инсон мебошад.

Имрӯз ҳангоми ворид шудан ба бинои пурҳашамату замонавии Китобхонаи миллӣ, мушоҳида намудани гурӯҳи бузурги донишпажӯҳону мутолиагарон, ки саргарми қироати китоб мебошанд, беихтиёر андешаву тафаккури инсон ба таърихи на ҷандон дур бозгашта, андешаҳое, ки Сарвари давлат ҳангоми гузоштани санги асоси бинои мазкур ироа дошта буданд, ба хотир меояд ва таҳаққуқ пайдо кардани он бараъло намоён мегардад: «*Бигзор оғози соҳтмони*

бинои нави Китобхонаи миллӣ ва ба ин муносабат эълон шудани Рӯзи китоб ба наслҳои нав завқу илҳоми донишшу маърифат, нерӯи оғарандаву созанда, ақлу заковати ҷӯяндаву навовар ато намояд» [1, с. 4].

Адабиёт

1. Раҳмон, Э. Китоб рукни муҳими тамаддуни башарӣ: матни маърӯзai Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маросими гузоштани хишти аввали бинои нави Китобхонаи миллӣ, ш. Душанбе, 4 сентябри соли 2007 // Китобдор. – 2008. – №1 (3). – С.2-4.

2. Раҳмон, Э. Китобхонаи миллӣ-маркази бузурги илму фарҳанг: суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маросими таҷлили сеюмин ҷаҳонии Наврӯз ва ифтитоҳи Китобхонаи миллӣ, 20 марта соли 2012 // Китобдор. – 2013. – №1-3 (10). – С.1-8.

3. Раҳмонов, Э. Тоҷикистон: Даҳ соли истиқлолият, Ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. – Душанбе: Ирфон, 2001. – Ҷ. 3. – 704 с.

4. Рол книг в жизни человека – аргументы ЕГЭ [Электронные ресурсы]. – Режим доступа: bank – argumentov.info.

5. Шарофзода, Р. Авиценна и таджикская библиография. – Душанбе: Дониш, 1990. – 35 с.

Комилзода Ш., Исоеv K.

РОЛЬ ЛИДЕРА НАЦИИ В РАЗВИТИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

Авторы статьи на основе двух содержательных выступлений Лидера нации (от 20 марта 2001 г. и 20 марта 2012 г.), посвященных роли книги и библиотечного дела, анализируют процесс развития отрасли в период двух десятилетий. Неоценимая роль в развитии национальной культуры, где одним из ее основных факторов является книга, принадлежит Лидеру нации. Глава государства, инициируя благоприятное развитие творческой среды, четко проанализировав все аспекты и детали этой важной области, указывает ответственным лицам и соответствующим структурам верное решение поставленных задач.

В своих выступлениях, отмечая деятельность библиотек, книжных магазинов, типографий и издательств, Лидер нации обозначает важную роль книги в жизни личности и в развитии общества, т.е. книга является не только источником знаний и науки, она вносит свой важный вклад в политическом развитии общества, в формировании государственности и воспитании граждан.

Авторы статьи делают вывод о том, что за последние несколько лет проблемы, связанные с деятельностью библиотек страны, ранее проанализированные и озвученные Президентом страны, с течением времени успешно выполнялись. Об этом свидетельствуют создание и реконструкция библиотек, типографий, открытие книжных магазинов, которое способствовало неуклонному росту популяризации книги и развитию библиотечной отрасли.

Ключевые слова: Президент, Лидер нации, выступления, культура, книга, библиотека, библиотечная отрасль, типография, издательство, писатель, читатель, анализ, рассмотрение, формирование, развитие.

Komilzoda Sh. Isoev Q.

THE ROLE OF THE LEADER OF NATION IN DEVELOPMENT OF LIBRARY ISSUES

The authors of the article based on two speeches of the Leader of the Nation, President of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon on the importance of the role of books and library science (March 20, 2001 and March 20, 2012). Valuable role in development of the national culture, where one the main factors is considered book, belongs to the Leader of the Nation. The Head of the country precisely analysed all aspects and details of this important sphere and showed to responsible persons and proper organizations true ways of resolving of tasks.

In his speeches Leader of the Nation emphasized on the ongoing development of the library industry in the period of independence under the tireless and comprehensive attention and care of the Leader of the Nation in the development of librarianship. The article mentions that the Leader of the Nation in his speeches emphasizes the important role of the book in the life of the individual and in general, of society. The book is not only a source of knowledge and science; it makes an important contribution to the political development of society, in the formation of statehood and the education of citizens. The authors of the article conclude that over the past few years the problems associated with the activities of the country's libraries, previously analyzed and voiced by the President, have been successfully implemented over time. This is evidenced by the creation and reconstruction of libraries, printing houses, the opening of bookstores, which contributed to the steady increase in the popularization of books and the development of the library industry.

Keywords: President, Leader of the Nation, reflections, speeches, culture, library, book, library industry, typography, publishing house, readers.

УДК Тадж:9+329.04(575.3)+371.035.6+008+37тадж.

Набиев В., Кабилов З.

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ МОЛОДЕЖИ ТАДЖИКИСТАНА (1961-1991 ГГ.)

В статье освещается вклад комсомольцев и молодежи Таджикистана в развитии и укреплении культурных связей с молодежью братских республик. Авторы на основе фактических материалов показывают роль молодых литераторов, актеров, композиторов, художников и других представителей творческой молодежи Таджикистана во творческом взаимовлиянии и взаимообогащении национальных культур в исследуемый период.

Ключевые слова: ЛКСМ Таджикистана, молодежные организации, комсомол, творческая молодёжь, творчество молодых литераторов, культурные связи и сотрудничество, творческое взаимовлияние, художественная культура, патриотизм.

В этом году исполнится 100 лет образованию Коммунистического союза молодежи. Комсомольскими организациями Советского Союза, в том числе Таджикистана был накоплен немалый, хотя и неоднозначный опыт участия в укреплении культурных связей между народами. Изучение и с учетом новых условий практическое использование этого опыта способствует успеху дела укрепления взаимосвязей Таджикистана с бывшими союзными республиками.

Опыт прошлых лет ценен тем, что помогает решению современных проблем и было бы ошибочным огульно отвергать его. «Историческое прошлое наших народов, - отмечает Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, - дружба и взаимопомощь, межгосударственные связи, несмотря на распад СССР и другие возможные катаклизмы, от которых никто не застрахован, не должны быть преданы забвению, не должны отдаляться друг от друга, подобно тому, как не могут разойтись притоки могучей реки, бегущие начало в вечных горных ледниках» [21, С.98].

Творческое взаимовлияние и взаимообогащение национальных культур является большой и сложной проблемой, охватывающей все сферы духовной жизни и имеющей разнообразные формы проявления. Этот процесс совершается в просвещении, науке, литературе, искусстве и других областях духовной жизни общества. Важное место в этом многостороннем процессе принадлежит взаимообогащению народов в области художественной культуры.

В решении главных задач взаимовлияния и взаимообогащения национальных культур активное участие принимали комсомольцы и молодежи. Во всех областях художественной культуры звучали молодые талантливые голоса. Все увереннее входило в жизнь молодое поколение творческой интеллигенции.

Важную роль в деле взаимного обогащения национальных культур играли молодые писатели. В решении этих задач широко использовались возможности конференций, семинаров и встречи молодых писателей.

В 1947 г., когда страна еще не успела залечить раны, нанесенные войной, по инициативе ЦК ВЛКСМ собралось первое Всесоюзные совещание молодых писателей. Всесоюзные совещания молодых писателей стали добной традицией, они способствовали развитию советской литературы, еще более укрепляли сотрудничество молодых литераторов Советского Союза. На состоявшемся в мае 1963 г. четвертом Всесоюзном совещании участвовал Мумин Каноат [4].

В марте 1979 г. в Москве было созвано седьмое Всесоюзное совещание молодых писателей. В нем участвовали более трехсот литераторов, пишущих на 46 языках народов СССР. Таджикскую республику представ-

ляли Зульфия Атоуллоева, Рахмат Назри, Камол Насрулло, Абдурофеъ Рабиев, Абдухамид Самадов.

В совещании, проходившем под девизом «Герои великих строек – герой молодой литературы», приняли участие молодые литераторы БАМа, КАМАЗа, «Атоммаша» и Нурекской ГЭС, Тюменской области и Нечерноземья, Сибири и Дальнего Востока [23, С.3-4].

В 80-е годы укреплялись международные творческие связи молодых таджикских литераторов с литераторами социалистических стран. В ноябре 1986 г. в г. Душанбе была проведена международная встреча молодых литераторов Народной Республики Болгарии, Германской Демократической Республики, Чехословакской Социалистической Республики, Польской Народной Республики, Республики Кубы и Советского Союза на тему «Герой и идеал».

В ходе дискуссии рассматривались и значение активного, гражданиски мыслящего героя в собственно писательской практике и, в целом, в литературе страны, и влияние модернистских тенденций на творчество; и значение чувства исторического оптимизма для творчества; и специфически молодежные проблемы в литературе разных стран, а также разница в их постановке молодыми писателями и писателями старших поколений и многие другие проблемы [9].

В целях дальнейшего укрепления и развития литературных объединений, повышения качества их работы 6 марта 1979 г. Секретариат ЦК ВЛКСМ, Коллегии Министерства культуры СССР, Секретариат ЦК ВЛКСМ, Коллегии Министерства культуры СССР, Секретариат ЦК ВЛКСМ, Коллегии Министерства культуры СССР, Секретариат Правления Союза писателей приняли постановление «О мерах по улучшению работы литературных объединений», в котором была одобрена инициатива издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» по выпуску сборника произведений наиболее талантливых членов ведущих литературных объединений страны [17, С.183].

Благодаря этому издательству всесоюзный читатель близко узнал о творчестве молодых литераторов Таджикистана. В сборник «Молодые поэты Средней Азии и Казахстана» (1982 г.) были помещены стихи молодых поэтов Зульфии Атоуллоевой и Рахмата Назри.

Издательство «Молодая гвардия» в серии «Молодые голоса» выпустило произведения Хабибулло Файзулло «Яблонька» (1972 г.), Саидали Мамура «Истоки» (1978 г.), Саттора Турсун «Лук Рустама» (1979 г.), Гульрухсор Сафиевой «Зеленая колыбель» (1981 г.), Абдурофеъ Рабиева «Когда ушел Дорбоз» (1982 г.) и др.

Практика сотрудничества комсомола с писательской молодежью выработала кроме коллективных и индивидуальные формы работы, включая и творческие командировки, социальный заказ.

По командировкам ЦК ЛКСМ Таджикистана поэты Мумин Каноат, Саидали Мамур, Хабибулло Файзулло и Саттор Турсун совершили поездки по местам, где гремели бои с фашизмом, где сражались воины-таджики, отдавшие свою жизнь за свободу Родины. Так родилась поэма «Голоса

Сталинграда» - М.Каноата, цикл поэм «Голос Хатыни» - Х.Файзулло [10, С.12].

В практике работы с молодыми литераторами утвердились творческие командировки на ударные комсомольские стройки. Благодаря этим командировкам укреплялись связи с молодыми представителями рабочего класса. Так появились очерковые книги Ато Хамдама «Две недели на БА-Ме», «Ключ к сердцу», Мухамаджона Мирзошоева и Акмала Алимова «Высокое гнездо», Бахтиера Муртазоева «Поэма братства», где рассказывалось о жизни и быте тех, кто по путевкам комсомола добровольно отправился на различные стройки Советского Союза, кто трудился там не покладая рук и продолжал замечательную традицию – эстафету дедов и отцов, кто уже в молодые годы снискал трудовую славу [13, С.3].

Молодой поэт Раҳмат Назри также много ездил по комсомольским путевкам на ударные стройки, творческая дружба связывала его с матросами Тихоокеанского флота [19, С.256].

Важное место в жизни молодежи, в формировании личности занимает театр. Народы Советского Союза благодарны всем, кто средствами театрального искусства боролся за умы и души молодежи, воспитывая в подрастающих поколениях идейную убежденность, высокие моральные и волевые качества, умение видеть и ценить прекрасное, утверждать его в жизни. Даже в классическом репертуаре артисты, выходя на сцену, несли зрителям не только мысли художников прошлого, но и дыхание современного мира. Не стареет театр и потому, что каждый год в него вливаются новые творческие силы.

Содружество людей разных национальностей плодотворно сказывались на творческом процессе. Так, создание и постановка оперы «Всадник революции» - результат сотрудничества многонационального коллектива талантливых специалистов. Музыку оперы написал таджикский композитор Дамир Дустмухамедов, поставили ее главный режиссер Киевского академического театра оперы и балета, народный артист СССР, лауреат Государственной премии Дмитрий Смолич, дирижер – Ибодулло Абдулов, художник – Владимир Серебровский и т.д. [2, С.126].

Надо отметить, что в становлении таджикского балета большую роль сыграла прославленная ленинградская школа, в частности Государственное хореографическое училище им. А.Я.Вагановой.

Ведущий состав театра оперы и балета им. С.Айни народная артистка СССР М.Сабирова, народные артисты Таджикской ССР М.Бурханов, Б.Исаева, заслуженные артисты Республики К.Холов, С.Узакова, К.Джаватзаде, Ш.Турдиева и др. являлись выпускниками этого учебного заведения.

Выпускница Ленинградского хореографического училища 1961 г. Малика Сабирова застала театр в период подъема, идейного и художественного роста балетной труппы.

Ее партнерами были ведущие солисты театров бывшего Советского Союза Г.Ледях, Б.Хохлов, В.Тедеев из Москвы, Н.Долгушин, Ю.Соловьев – из Ленинграда, П.Абагиев – из Улан-Удэ, М.Медведев – из Баку, В.Кастьян – из Еревана, Б.Джурабаев, В.Кормилин, К.Холов, Г.Головянц –

из Душанбе. Все они говорили, что танцевать с ней одно удовольствие, легко и удобно [15, С.28].

Но постоянным партнером у нее был чуткий и надежный, эмоциональный и пластичный танцовщик Музаффар Бурханов. В июне 1964 г. М.Сабирова и ее партнер М.Бурханов на Первом Международном конкурсе артистов балета в Варне (Болгария) получили вторую премию – серебряные медали и почетное звание лауреата. Исполнение дуэта из балета «Тропою грома» К.Караева стало одним из центральных событий на конкурсе [24].

До 60-х годов передовые музыкальные театры Советского Союза на Украине, в Грузии, Армении, Прибалтике с высокой культурой и богатыми традициями посыпали лучших своих представителей во всемирно известные театры Москвы и Ленинграда. В 60-е – 80-е годы в это созвездие замечательных талантов многонационального советского искусства выдвинула лучшие свои кадры и Средняя Азия. Эстафету от Малики Собировой приняли другие таджикские артисты. Например, солист театра оперы и балета им. С.Айни Владимир Каримов стал Лауреатом Всесоюзного конкурса вокалистов им. М.Глинки и был приглашен на работы в Большой Государственный академический театр. В международном конкурсе вокалистов в Софии Владимир Каримов, выступивший в партии Бориса Годунова, одной из сложнейших басовых партий мирового классического репертуара, покорил жюри красотой голоса, силой и глубиной прочтения образа. Единодушным решением ему была присуждена главная награда Гран-при – золотой перстень с изображением земного шара и поющего под сенью лавровой ветви соловья [14].

Выпускник Ленинградского хореографического училища Фаррух Рузиматов в 1981 г. стал солистом Ленинградского театра оперы и балета им. С.М.Кирова. В 1983 г. на Международном конкурсе в Болгарском городе Варна завоевал серебряную медаль, а в 1984 г. на первом Парижском международном балетном конкурсе председатель жюри, известная французская балерина и педагог Иветта Шовир наградила Фарруха специальной премией Французского фонда танца [7].

Уместно отметить, что Заслуженный артист Таджикской ССР Фаррух Рузиматов по контракту выступал на сцене Нью-Йоркского театра «Метрополитен Гардиен». Бывший президент США Джордж Буш и его супруга Барбара Буш в Белом Доме устроили прием в честь звезды мирового балета Фарруха Рузиматова [18].

Опыт показывает, что в исследуемые годы постоянно углублялись интернационализация сферы жизни молодежи, становились многообразными по формам взаимовлияния и взаимообогащения творческой молодежи. Особенно это проявилось во всех расширяющихся масштабах проведения декад, недель и дней культуры и науки, литературы и искусства, гастролей молодежных и самодеятельных коллективов.

Традицией стало проведение гастролей молодых художественных коллективов в Москве. В 1985 г. Таджикский молодежный театр им.М.Вохидова успешно гастролировал в Москве на сцене прославленного Малого театра Союза ССР [11, С.17].

Самым интернациональным из всех видов искусства является музыка. Поэтому огромное значение в духовном взаимообогащении народов приобретает распространение лучших произведений музыкального творчества.

В 60-80-е годы приток в Союз композиторов Таджикистана национальных кадров, получивших образование в лучших консерваториях СССР, сыграл значительную роль в дальнейшем процессе взаимообогащения национальных культур.

Так, с 23 по 30 марта 1963 г. в г. Москве проходил второй пленум Союза композиторов СССР, посвященный творчеству молодых. Участники пленума познакомились с симфонической поэмой Шарофиддина Сайфиддина «Золотой кишлак» в исполнении оперно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения. Дирижировал оркестром лауреат Всеукраинского конкурса Игорь Блажков. За эту симфонию молодой таджикский композитор Ш.Сайфиддинов был удостоен Дипломом I степени [20].

Большие патриотические дела молодежи вдохновляли композиторов Таджикистана. Создано много интересных работ, в которых нашли достойное воплощение дела и подвиги комсомольцев и молодежи.

Эту традицию композиторов старшего поколения успешно продолжали молодые композиторы. Например, Толиб Шахиди написал балет «Память сердца» - о подвиге Талбака Лолаева.

В исследуемые годы молодежные организации использовали в деле формирования духовного облика юношей и девушек идейную и художественную силу кино, постоянно влияли на уровень развития киноискусства. В практику совместной работы молодежных организаций и творческих объединений вошли недели детских и юношеских фильмов, призы ЦК ВЛКСМ на кинофестивалях, проведение встреч, совещаний с молодыми кинематографами, организация их отчетов.

Одна из наиболее интересных картин «Таджикфильма» о революции – «Тайна предков» молодого режиссера Марата Орипова была создана на Якутском материале и замечательна уже тем, что развивает международные традиции таджикских кинематографистов, расширяет братские связи народов Советского Союза, взаимопонимание людей, разделенных тысячами километров. С увлечением работали над сценарием якут Лев Габышев и таджик Мухиддин Ходжаев, используя мотивы романа «Золотой ручей» Николая Якутского.

Специфика экрана требовала определенных данных, особой практики, а в Якутии не было профессиональных киноактеров.

В ролях якутов снялись известная киргизская актриса Бакен Кыдыкеева, таджикский актер Вали Джураев, русские актеры Т.Конюхова, Г.Склянский, литовский актер А.Габренас, украинский А.Мовчан. Интернациональным был и состав съемочной группы: с Маратом Ариповым работали оператор Александр Панасюк и туркменский художник В.Артыков, фильм по общему признанию получился удивительно точным во всех приметах национальной формы, что обусловлено внимательным и глубоким изучением жизни и быта северного народа, открытием для себя и для зрителей неожиданных и ярких деталей [22, С.49].

Общественно-политические организации Таджикистана придавали важнейшее значение подготовке кадров-киноспециалистов. В этом деле, как и в предшествовавшие годы, большую помощь оказывало республике союзное правительство, выдающиеся мастера кино центральных городов страны. В 1971 г. впервые во Всесоюзном государственном институте кинематографии (г. Москва) начали обучаться режиссеры, художники, литераторы и киноведы из республики, была создана таджикская актерская студия под руководством Народного артиста СССР С.Бондарчука [1, С.49].

В августе 1974 г. ЦК КПСС, принял постановление «О мерах по дальнейшему развитию советской кинематографии», в котором, в частности отмечалось, что в кинематографию пришло немало молодых талантливых режиссеров, сценаристов, оперных актеров, развивалась кинематография союзных республик [16, С.408].

В принятом в сентябре 1972 г. постановление ЦК КП Таджикистана «О мерах по дальнейшему развитию кинематографии в республике» первостепенное значение придавалось усилинию роли кино в укреплении дружбы народов [5].

В рассматриваемые годы ЦК ВЛКСМ выступил инициатором создания Всесоюзной и республиканской комиссий по работе с творческой молодежью кино. Важным событием в культурной жизни страны становились Всесоюзные фестивали фильмов и совещания-семинары молодых кинематографистов.

В сентябре 1976 г. Государственный комитет Совета Министров СССР по кинематографии, Союз кинематографистов СССР и Секретариат ЦК ВЛКСМ приняли постановление «О проведении второго всесоюзного совещания молодых кинематографистов». В соответствии с данным постановлением с 15 по 20 ноября 1976 г. в Москве проходило Всесоюзное семинар-совещание молодых кинематографистов, в работе которого участвовали кинооператор Давлат Худоназаров, кинорежиссер Валерий Ахадов, кинокритик Г.Мухаббатова, художник-постановщик Леонид Шпонько, киноактер Зафар Джавадов, кинодраматург Леонид Махкамов, оператор документального кино Геннадий Артыков [26].

В сентябре 1991 г. в г. Душанбе был проведен I Международный кинофестиваль «Соседи», на котором участвовали кинематографисты из Ирана, Афганистана, Индии, Пакистана, Китая, Турции, Германии, России и Узбекистана. Участники кинофестиваля с большой для себя пользой провели взаимные беседы, познакомились с новыми кинолентами [25].

Активную роль во взаимосвязях в области искусства играют молодые художники и архитекторы. Немалое значение имеют плодотворное сотрудничество комсомола и Союза художников по проведению выставки молодых художников. В марте 1963 г. в Государственном музее изобразительных искусств им.Бехзода проводилась выставка произведений Советских художников. На выставке были представлены работы молодых художников в Гаврилова (Москва) «Кончился трудовой день», В.Саксона (Ленинград) «Вечерний наторморт», И.Попова (Москва) «Обеденный перерыв», Илтнер (Латвия) «Партизаны», «В Курземском котле» [3].

Всесоюзные художественные выставки последних лет показывают, как мощно входили в художественную жизнь в каждой союзной республике новые отряды мастеров.

Рассматривая развитие изобразительного искусства Таджикистана на протяжении второй половины 70-80-х годов нельзя не отметить ту роль, которую в этот период сыграло обновление поколений национальной художественной интеллигенции. Появилась целая группа талантливой молодежи, которая вполне уверенно заявила о себе неординарными работами. Обладая устойчивым кругом творческих интересов и своеобразием творческой манеры, они успешно выступали рядом с художниками старшего и среднего поколения. В конце 70-х – начале 80-х годов на республиканских и всесоюзных выставках появились новые имена живописцев, графиков, скульпторов, творческие поиски которых представлялись весьма перспективными.

Вхождение молодых художников Таджикистана в изобразительное искусство было достаточно бурным и заметным, но не случайным – оно было подготовлено самим временем, всем ходом культурной жизни республики.

К этому моменту в республику возвратились получившие образование в различных вузах Советского Союза художники почти всех специальностей.

Получили образование в Московском государственном художественном институте им. В.И.Сурикова Комил Едгоров, Сухроб Курбанов, Фаридал Негматзода, Владимир Пулатов, Леонид Хушвахтов; в Московском высшем художественно-промышленном училище Зиератшо Давутов, Валентина Ершова; Всесоюзном государственном институте кинематографии Александр Акилов; в Государственном художественном институте Литовской ССР Носирбек Нарзибеков, Вячеслав Хасанов, Рахим Сафаров; в Ташкентском театрально-художественном институте им. А.Н.Островского Сабзали Шарипов, Анваршо Сайфутдинов, Нурилло Курбанкулов, Игорь Иванов, Абдухамид Кадыров; в Ленинградском государственном институте театра музыки и кинематографии Закир Сабиров [12, С.3].

Подготовка в различных художественных центрах и школах страны предопределяла в какой-то степени новую творческую ситуацию, характеризующуюся преодолением региональной замкнутости. Специфика полученной подготовки объясняет сложность и разнохарактерность становления молодых, разнообразия их устремлений.

Огромные задачи перед молодыми художниками поставило постановление ЦК КПСС и Совета Министров ССР «О мерах по дальнейшему развитию изобразительного искусства и повышению роли в коммунистическом воспитании трудящихся».

Выполняя постановление партии и правительства, ЦК ЛКСМ Таджикистана, Министерство культуры Таджикской ССР, Союза художников республики в 1986 г. организовали республиканскую выставку молодых художников «Молодежь Таджикистана», посвященной 70-летию Великого Октября. В экспозиции, развернутой в выставочном зале Союза

художников республики были представлены более 200 новых произведений молодых художников – А.Рахимова, К.Едгорова, А.Сайфиддинова, братьев Негматзода, Б.Боборыкина, А.Акилова и др. [8].

Обращение молодых художников к широкому опыту развития изобразительного искусства братских республик, освоение многонационального опыта способствовало обогащению реалистического художественного языка, позволило творчески и критически оценить достижения предшествующих поколений, формировавшихся, в свою очередь, в освоении традиций и опыта русского изобразительного искусства, в восприятии художественного наследия зарубежных школ и творчества мастеров братских республик. Молодые художники стали дипломантами Всесоюзной выставки «Молодость страны» [12, С.50, 66].

Сложились хорошие традиции связи молодых художников с трудовой жизнью страны. Ежегодно творческие группы молодых художников работали на ударных стройках по путевкам ЦК ЛКСМ Таджикистана. В их творчестве находили широкое отражение трудовая биография Советского Союза: Байкало-Амурская магистраль, Нурекская и Рогунская ГЭС, Таджикский алюминиевый завод и др. Так, в декабре 1977 г. в целях оказания помощи солонийцам в оформлении клуба на станцию «Солони» были направлены молодые художники И.Иванов и Ю.Вайс [26].

Такая практика, проведенная на опыте организации ряда уже проведенных выставок показала, что творческие командировки способствовали созданию произведений, правдиво и многократно отражающих советскую действительность. Это полотна А.Абдурашитова «Монтажники», И.Сангова «Рогун», А.Рахимова «На полевом стане», Б.Наимова «Одна земля», З.Давутова «Нурекское море», К.Едгорова «Целинники», Ф.Негматзаде «Будни Рогуна» и др.

Таким образом, в рассматриваемый период многообразнее стали формы культурного сотрудничества между творческой молодежью Советского Союза. Этому во многом содействовали регулярно проводимые фестивали, недели, декады, дни литературы и искусства, кинофестивали, творческие выставки, широкий обмен опытом, творческие содружества и личные контакты молодых литераторов, творческой молодежи.

Литература

1. Богуманова, З. З. На пути культурного взаимообогащения. – Душанбе: Дониш, 1988. – 123 с.
2. Бурмистрова, Т. Ю., Димитрев, О. А. Дружбой сплоченные: Культура межнационального общения СССР. – М.: Мысль, 1986. – 254 с.
3. Гаврилова, Р. Произведения молодых // Комсомолец Таджикистана. – 1963. – 5 апреля.
4. Государственный архив новейшей истории Республики Таджикистан (ГА НИ РТ). – Ф.36. – Оп.13. – Д.10. – Л.53.
5. ГА НИ РТ. – Ф.3. – Оп.262. – Д.28. – Л.160-162.
6. ГА НИ РТ. – Ф.36. – Оп.24. – Д.3. – Л.22.

7. Демидов, К. Вслед за Варной-Париж // Вечерний Душанбе. – 1984. – 15 декабря; Хуейнов М. Дурахши ситора // Тоҷикистони советӣ. – 1988. – 7 февраля.
8. Комсомолец Таджикистана. – 1986. – 14 сентября.
9. «Қаҳрамон ва идеал» - чунин аст мавзӯи мулоқоти байналхалқии адибони ҷавони мамлакатҳои социалистӣ дар Тоҷикистон //Адабиёт ва санъат. – 1986. – 13 ноябр.
10. Левина, Н. Творчество молодых // Агитатор Таджикистана. – 1975. – №21. – С.11-13.
11. Мирзошоев, С. К новому расцвету культуры // Агитатор Таджикистана. – 1985. – №21. – С.15-18.
12. Молодые художники. Таджикистан. – М.: Сов. художник, 1987. – 144 с.
13. Набиев, В. Комсомол и культура. – Душанбе, 1987. – 20 с.
14. Нагорничных, Е. И. Не остановиться! // Коммунист Таджикистана. – 1988. – 9 февраля.
15. Нуржанов, Н. Х. Малика Собирова – всегда живая и любимая // Царица танца. – Душанбе: Адаб, 1992. – С.3-45.
16. О мерах по дальнейшему развитию советской кинематографии: Постановление ЦК КПСС от 2 августа 1972 г. // Об идеологической работе КПСС. – М, 1972. – С.516-517.
17. О мерах по улучшению работы литературных объединений: Постановление Секретариата ЦК ВЛКСМ, Коллегии Министерства культуры СССР, Правления Союза писателей от 6 марта 1979 г. // Документы ЦК ВЛКСМ. – 1979. – М.: Мол.гвардия, 1980. – С.183.
18. Пазирой дар Қасри Сафед // Ҷавонони Тоҷикистон. – 1991. – 24 январ.
19. Писатели Таджикистана. – Душанбе, Ирфон, 1986. – 512 с..
20. Плиев, Х. Заслуженная награда // Комсомолец Таджикистана. – 1963. – 7 апреля.
21. Рахмонов, Э. Великий праздник всех народов: выступление на международной научной конференции, посвященной 1100-летию Государства Саманидов (Санкт-Петербург, 28 апреля 1999 г) // Независимость Таджикистана и возрождение нации. – Душанбе: Ирфон, 2006. – Т.2. – С.90-99
22. Саидов, Ш., Киямова, Л. Таджикскому кино – 50 лет. – Душанбе: Ирфон, 1979. – 116 с.
23. Седьмое Всесоюзное совещание молодых писателей. – М.: Мол.гвардия, 1979. – 110 с.
24. Собирова, М. Балет – моя жизнь // Коммунист Таджикистана. – 1975. – 22 февраля.
25. “Ҳамсаҳо” марҳабо // Ҷавонони Тоҷикистон. – 1991. – 28 сентябр.
26. Центральный государственный архив Республики Таджикистан (ЦГА РТ). – Ф.1498. – Оп.3. – Д.18. – Л.9.

Набиев В., Қобилов З.

РОБИТАҲОИ ФАРҲАНГИИ ҶАВОНОНИ ТОЧИКИСТОН (СОЛҲОИ 1961-1991)

Дар мақола саҳми комсомолону ҷавонони Тоҷикистон дар рушд ва таҳқими робитаҳои фарҳангӣ бо ҷавонони чумхуриҳо бародар мавриди инъикосу баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллифон дар заминай маводи мушаххас нақши адибони ҷавон, актёрҳо, композиторон, рассомон ва дигар намояндагони ҷавони соҳаҳои фарҳангу адаби Тоҷикистонро дар баҳамтаъсиррасонии эҷодӣ ва ғанӣ гардонидани фарҳангӣ миллӣ нишон додаанд.

Калидвожаҳо: анҷуманҳои умумиттифоқии адибони ҷавон, эҷодиёти адибони ҷавон, рафоқати колективҳои сермиллати мутахассисони соҳибистеъдод, ба Иттифоқи композиторон ворид гардидани композиторони ҷавон, ҳафтаи фіلمҳои ҷавонон ва наврасон, тайёр кардани рассомони ҷавон дар мактабҳои олий.

Nabiev V., Qobilov Z.

CULTURAL RELATIONS OF YOUTH OF TAJIKISTAN (1961-1991)

In this article are described the contribution of Komsomol members and youth of Tajikistan in the development and strengthening of cultural ties with the youth of the brotherly republics. Authors based on factual materials show the role of young writers, actors, composers, artists and other representatives of creative youth of Tajikistan in creative interaction and mutual enrichment of national cultures for the given period.

Keywords: Soviet meetings of young writers, the works of young writers, the union of a multinational collective of talented specialists, the entering of composers of young national composers into the Union, the weeks of children's and youth films, the preparation of young artists for central universities.

ТДУ9точик+39точик+37точик+298точик+738.8

**Холмуродов З.,
Рахимов И.**

ИНЬИКОСИ КАСБУ ҲУНАРҲОИ АНЪНАВИИ ТОЧИКОН ДАР САРЧАШМАҲОИ ЭТНОГРАФИИ ЗАМОНИ ШЎРАВӢ

Касбу ҳунарҳои анънавии ҳалқӣ собиқаи қадима дошта, дар тӯли таъриҳ ҳамқадами мардуми тоҷик буданд. Таҳқиқи касбу ҳунарҳои суннатии тоҷиконро ба се марҳила тасниф кардан мумкин аст: нахуст марҳилаи тоинқилобӣ, дувум – давраи Шўравӣ ва севум даврони соҳибистиклолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар мақола муаллифон қӯшиши кардаанд, ки роҷеъ ба омӯзишу таҳқиқи касбу ҳунарҳои анънавии мардуми тоҷик дар даврони ҳокимияти Шўравӣ маълумот диханд.

Бояд қайд кард, ки касбу ҳунарҳо дар дохили рисолаҳои этнографии ҳарактери умумӣ дошта, ё марбут ба ин ё он соҳа тасвиру баррасӣ шудаанд. Масалан, дар асарҳои «Тоҷикони водии Ҳуғ»-и М.С.Андреев, рисолаи дастаҷамъонаи «Тоҷикони Қаротегин ва Дарваз» (дар 3 ҷилд), «Қаратог ва касбу ҳунарҳои он»-и Н.Ершов, “Аз таърихи косибӣ дар шаҳрҳои Тоҷикистони шимолӣ”-и Н. Турсунов, “Тоҷикони Варзоб”-и З. Неменова доир ба касбу ҳунарҳои боғандагӣ, оҳангарӣ, чӯбкорӣ, кулолӣ ва касбҳои дигар маълумоти дақиқ дода шудааст.

Калидваожаҳо: касб, ҳунар, тоҷикон, этнография, шўравӣ, фарҳанги мардум, анъана, таҳқиқот, боғандагӣ, оҳангарӣ, чӯбкорӣ, кулолӣ.

Касбу ҳунармандӣ ё ба истилоҳи дигар, пешаварӣ яке аз соҳаҳои суннатии фаъолияти мардумони шаҳр ва қисман деҳоти тоҷикони Осиёи Марказӣ ба шумор меравад, ки ба истеҳсоли маҳсулоти гунонгуни рӯзгор тааллуқ дорад. То нимаҳои садаи XX шаҳрҳои Сармарқанд, Бухоро, Ҳучанд, Фарғона, Истаравшан, Ҳисор, Кӯлоб, Панҷакент, Конибодом, Исфара ва дигар шаҳрҳои тоҷикон марказҳои косибӣ ба шумор мерафтанд. Дар ин шаҳрҳо касбу ҳунарҳои оҳангарӣ, мисгарӣ, заргарӣ, кордгарӣ, наългарӣ, дуредгарӣ, кандакорӣ, табақтарошӣ, созтарошӣ, шонагарӣ, кулолӣ, танӯрсозӣ, боғандагӣ, қолинбоғӣ, чармгарӣ, кафшдӯзӣ, чомадӯзӣ, собунгарӣ, ҳалвогарӣ, бакқолӣ ва амсоли инҳо рушд ёфта буданд. Баъзе аз ин пешаҳо, агар баробари рушду тараққии соҳаи истеҳсолот аз байн рафта бошанд, бархе дигар то ба имрӯз мавҷуд буда, аҳли ҳунар бо маснути истеҳсолнамудаи худ талаботи мардумро қонеъ мегардонанд.

Омӯзиши касбу ҳунарҳои суннатии тоҷиконро ба се марҳила тасниф кардан мумкин аст: нахуст – марҳилаи тоинқилобӣ, дувум – давраи Шўравӣ ва севум – даврони соҳибистиклолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар мақола мо меҳоҳем, роҷеъ ба омӯзишу таҳқиқи касбу ҳунарҳои анънавии мардуми тоҷик дар даврони ҳокимияти Шўравӣ маълумот дихем.

Таҳқиқоти этнографии аҳолии Тоҷикистони шўравӣ аз солҳои 1920-ум шурӯъ шудааст. Пажӯҳишҳои нахустини мардумшиносӣ аз

тарафи олимони рус М. С. Андреев, А. А. Семёнов, Н. А. Кисляков, Е. М. Пешерева, О. А. Сухарева ва чанде дигар анҷом дода шудаанд. Сипас шурӯъ аз охири солҳои 1940-ум этнографҳои тоҷик М. Раҳимов, Н. Нурҷонов, О. Муродов, И. Муҳиддинов, А. Мардонова, Н. Турсунов, У. Ҷаҳонов, Ҳ. Эшонқулов, М. Ҳомидҷонова ва инчунин этнографҳои тоҷикшиноси рус Н. Н. Ершов, З. А. Широкова, А. Давидов, А. К. Писарчик, Р. Л. Неменова ва дигарон ба омӯзиш ва тасвиру таҳлили этнографии сокинони минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон машғул шуда, асарҳои илмӣ таълиф кардаанд.

Бояд қайд кард, ки қасбу ҳунарҳо ба таври алоҳида камтар мавриди омӯзиш ва пажӯҳиш қарор гирифтаанд. Бештари таҳқиқотҳо ҳарактери умумӣ дошта, ба ин ё он соҳаи куллӣ ва ё ба минтақаи хосе марбут мебошанд. Масалан, дар асари М.С.Андреев дар «Тоҷикони водии Ҳуф» (1953, 1958) қасбҳои дехқонӣ, ҷорводорӣ, шикоргарӣ, дурдгарӣ, оҳангарӣ, кулолӣ, боғандагӣ, намадмомӣ тасвир шуда, ҳунарҳои ранг кардани пашмина, шамъсозӣ, коғазсозӣ, собунпазӣ, заргарӣ, ки ба тарзи содаи қӯҳистонӣ иҷро мешуданд, низ маълумот оварда шудааст.

Китоби муқаммали мардумшиносии илми тоҷик «Тоҷикони Қаротегин ва Дарвоз» ба шумор меравад, ки аз ҷониби кормандони баҳши этнографияи Институти таърихи ба номи Аҳмади Доњиши АИ ҶШС Тоҷикистон дар асоси маводи экспедицияҳои этнографии Қаротегин ва Дарвоз (собиқ вилояти Ғарм) дар солҳои 1952-1957 таълиф шудааст.

Ба ҷилди аввал (соли нашр – 1966) бобҳои фарогири маълумот доир ба таърихи минтақаи омӯзиш, очеркҳои муҳтасари таъриҳӣ ва ҷуғрофӣ, ҳусусиёти аҳолӣ ва таърихи ҷойгиршавӣ, маълумот дар бораи маҳалҳои истиқоматӣ ва ҳамчунин иттилоот дар бораи шуғлҳои асосии аҳолии минтақа – қишоварзӣ, қасбу ҳунарҳои хонаводагӣ ва шикор доҳил шудаанд.

Ҷилди дувум (1970) ба маданияти моддӣ ва машғулоти мардум баҳшида шудааст, ки ба он бобҳои «Деха», «Хона», «Ҳӯрокӣ», «Либос», «Маҳсулоти гулдӯзи аз пораҳои матоъ – қӯрама ё қуроқ», «Тибби ҳалқӣ» ворид гаштаанд. Ҷилди севуми (1976) ин асар ба майшати хонаводагӣ марбут мебошад.

Дар ҷилди аввалии китоби «Тоҷикони Қаротегин ва Дарвоз» боби маҳсусе ба қасбу ҳунарҳои хонагӣ ҷудо шудааст, ки дар он дар бораи оҳангарӣ, кулолӣ, боғандагӣ ва ҷӯборӣ дар ин минтақа маълумоти васеъ якҷоя бо тасвирҳо дарҷ гардидаанд. Бояд гуфт, ки муҳаққиқон вазъияти қасбу ҳунарҳои мазкурро дар солҳои 1950-ум ба қайд гирифтаанд ва ин ҷо баъзе таъсирҳо аз техника ва технологияи муосир мушоҳида мешавад. Илова ба ин пешаҳои сартарошӣ, мӯзандӯйӣ, гилембоғӣ, рағзабоғӣ, карбосбоғӣ, гахворасозӣ, табактарошӣ, ҳунарҳои наддоғӣ ё паҳандагӣ, дукресӣ ва баъзе навъҳои гулдӯйӣ дар ин китоб тасвир шудаанд.

Тибқи иттилоъи муаллифон, қасби оҳангарӣ дар минтақаи Қаротегину Дарвоз маъмул будааст. Сӯзишвории асосӣ барои оҳангарон ангишти дараҳтони саҳтҷӯб ба ҳисоб мерафт. Дар қӯҳистон ангиштро аз дараҳтони арча, бурс ва баъзан аз ангат тайёр

мекарданд. Олоти устохонаи ин касб аз кура, дами оҳангарӣ, саночи дам, сандон, кундаи чӯйӣ, новаи об, путк, гиро, анбӯр, качанбӯр, қалам ё сумба, хоиск ва гайра иборат мебошад. Дар ҳар устохона ҳадди ақал як усто ва 2-3 нафар шогирдон кор мекарданд. Устои қалон дар назди кураи оташ истода, бо анбур оҳанро дар оташ сурх мекард ва ҳамроҳи яке аз ҳамкорон ё шогирдон онро дар болои сандон бо путку хоиск зада, ба шакли дилҳоҳ медаровард. Шогирди дигар банди саночи дамро мунтазам болову поён қашида, ба шуълаи ангишт бод медод, то ки оташ беист забона занад. Маҳсулоти соҳтаи оҳангарон гуногун буданд. Аз ҷумла олоти кор: қаланд, бел, теша, ҳоркантеша, табар, исказа, исказатабар, новатеша, ҷоду, токбур, болға, анбур; асбобҳои рӯзгор – кафгир, дег, корд, оташгирак, зулфаки дар, меҳча, даравши мукидӯйӣ, поку; олоти қишоварзӣ – дос, оҳани ҷуфт, гулмех, наъл бо меҳаш ва гайра истеҳсол мешуданд.

Дар гузашта дар ҳар деха устоҳои оҳангар ба тариқи авлодӣ кор мекарданд. Дар дехоти Дарвоз оҳангарон як маротиба дар як сол ҳақ мегирифтанд, он ҳам дар тирамоҳ, ҳангоми ғунучини ҳосил буд. Ҳар як дехқон ба оҳангар як табақ гандум, як табақ тути ҳушк ва дигар маҳсулоти қишоварзию боғдорӣ медод. Як табақ дар байни мардум воҳиди вазн ба ҳисоб мерафт, ки он аз 8-12 тоқӣ иборат буда, ба 10-12 килограм баробар буд. Устоҳои оҳангар мушкилоти мардумро дар корҳои оҳангарӣ осон намуда, дар давоми сол ба онҳо олоти меҳнат соҳта медоданд. [2, с. 197-211]

Ба пажӯҳиши соҳаи қишоварзӣ ва таҷрибаҳои дехқонӣ Н.Кисляков ва шогирди тоҷики ӯ Муҳаммаднаим Раҳимов машғул шудаанд. Монографияи «Қишоварзии тоҷикони ҳавзаи дарёи Хингоб дар давраи тоинқилобӣ»-и М. Раҳимов (1957) аз аввалин рисолаҳои илмии мардумшиносии тоҷик ба шумор меравад, ки маҳз аз ҷониби ҳамин олимӣ тоҷик анҷом дода шудааст.

Дар ин асар М. Раҳимов дар баробари тасвири ҳусусиятҳои табиию ҷуғрофии ҳавзаи дарёи Хингоб, инчунин доир ба донишу таҷрибаҳои қиши зироат, коркарди замин, обёрий, парвариши ниҳолҳо, ҳосилғундорӣ, дарав, хирманкӯйӣ, бодкунии ғалла ва корҳои дигари анъанавии қишоварзӣ маълумоти ҳубу бодалел ироа намудааст. Дар идома ӯ ба тасвири ҷанбаҳои фарҳангӣ ва иҷтимоии амалҳои мазкур пардохта, ба ҳонандагон доир ба тақвимҳои суннатии мардуми кӯҳистон, метрологияи ҳалқӣ, маросимҳои талаб ва қатъи борон, идҳои марбут ба қишоварзӣ, маҳсусан, иди Соли нав, ҷорҷонбен оҳирон, маросими Ҳут, расму одатҳои марбут ба баракату фаровонӣ, ки ҳангоми дарав ва хирманкӯйӣ иҷро мешуданд ва гайра иттилоот додааст. Ҷунончи аз китоби ӯ доир ба арҷузории Бобои Дехқон ҳамчун пири қишоварзон ва *шавгуни* – пешкори некфол дар минтақа ё дехаи муайян маълумоти муфассал дарёфтan мумкин аст. Мувофиқи навиштаи ӯ “шавгуни” намояндаи Бобои Дехқон дар шахси яке аз сокинони деха мебошад. Ӯ инсоне аст, ки муборакқадам ва сабукдаст ба ҳисоб меравад. “Шавгуни дар рӯзи муқарраркардаи мӯйсафедони деха нахустин шуда ба ҳар кори қишоварзӣ – ҷуфт кардан, коштани зироат, даравидан ва монанди инҳо даст мезад. Ба ин

тариқ, ў оғози ин корҳоро муборак мегардонид ва ба дигарон иҷозат медод, ки ба он корҳо машғул шаванд” [7, с.183].

Таҳқиқоти М. Раҳимовро таълифоти Н.А. Кисляков ва Н.Н. Ершов такмил додаанд. Соли 1954 аз ҷониби Институти таърих, археология ва этнографияи АФ ҶТ ба ноҳияи Дарвоз экспедитсияи илмӣ фиристода мешавад. Дар ҳайати он муҳаққиқ Н.Н. Ершов ба омӯзиши касбу ҳунарҳои мардумӣ машғул шуда, натиҷаи омӯзиши худро дар мақолаи «Касбу ҳунарҳои тоҷикони Дарвоз» дар мачаллаи «Аҳбороти шуъбай фанҳои ҷамъиятӣ»-и Академияи илмҳои Тоҷикистон нашр кардааст. Аз навиштаҳои ў маълум мешавад, ки дар солҳои 1950-ум дар ин ноҳияи кӯҳсor касбу ҳунарҳои чӯбтарошӣ, оҳангарӣ, боғандагӣ ва кулолӣ маъмул будаанд. Инчунин муҳаққиқ касбҳои деворгарӣ, ҷоруқдӯзӣ, сартарошӣ ва ҷанде дигарро ба қайд гирифтааст. Ба ҳунари чӯбтарошӣ соҳтани гаҳвора, сандуқ, табаку қошуқ, дару тиреза низ шомил мешудааст.

Назар ба маълумоти Н. Ершов, аз ҳама касби маъмул дар Дарвоз боғандагӣ будааст. Ба он ҳам занҳо ва ҳам мардҳо машғул мешудаанд. Дар ҳар деха якчанд нафар боғандашо фаъолият мекарданд. Онҳо супоришро аз мизочон гирифта, дар ҳонаи ҳуд матоъҳоро тайёр менамуданд. Матоъҳо аз риштаҳои пахтагин ва абрешимин бофта мешудаанд. Аз ресмонҳои пашмин пайтоба, аз рағза ҷакман ме-бофтанд. Аз асбоби корӣ ҳаллоҷӣ барои тоза кардани пахта, дук ва ҷарҳа барои тофтани ресмон истифода мешудаанд. [3, с. 3-4].

Роҷеъ ба касби боғандагӣ Н. Ершов дар асарҳои «Тоҷикони Қаротегину Дарвоз» (шумораи 1, 1966) ва «Қаратоғ ва касбу ҳунарҳои он» (1984) маълумоти муфассалтар додааст. Китоби дувуми ў ҳарчанд, ки дар охирҳои замони шӯравӣ ба ҷоп расидааст, аммо аз нигоҳи муҳтаво ва мазмун қитобест, ки маҳсус ба касбу ҳунарҳои суннатии тоҷикони Қаратоғ баҳшида шудааст. Ў дар ин асар оид ба боғандагӣ, алалхусус, абрбанӣ, бофтани адресу алоча, оҳангарӣ, кулолӣ ва касбҳои дигар маълумоти дақиқ додааст. Муаллиф, тавре ки дар қитобаш ишора кардааст, дар Қаратоғ беш аз сӣ намуди касбу ҳунарҳои мардумиро ба қайд гирифта будааст. Масалан, ҳунарҳои марбут ба касби бофтани ороиши матоъ – *рангрезӣ, тиллакашӣ, абрбанӣ, корбоғӣ, кортаниӣ, гӯлабардорӣ, қӯдунгарӣ, читгарӣ* ва ғайра фаъолият мекарданд. Аз ҳунару пешаҳои марбути оҳангарӣ – *мехчагарӣ, наългарӣ, кордсозӣ, рехтагарӣ, каландсозӣ, дегрезӣ, мисгарӣ* ва амсоли инҳо роиҷ буданд. Инчунин касбҳои дуредгарӣ, *харротӣ, ҷӯбтарошӣ* ё *согутарошӣ, собунгарӣ, шамъсозӣ, аъҷубасозӣ, ҷармагарӣ, заргарӣ, мӯзадӯзӣ, кафшидӯзӣ, маҳсидӯзӣ, зинсозӣ, яҳдонсозӣ* (сандуқҳои ҷарӣ), *сарроҷӣ* ё соҳтани афзори аспу ҳар ва ғайра дар Қаратоғ маъмул будаанд. [2, с. 25-27]

Аммо дар қитоби «Қаратоғ ва касбу ҳунарҳои он» асосан ҳунарҳои боғандагӣ, оҳангарӣ ва кулолӣ батафсил таҳқиқ шудаанд. Аз маълумоти муаллиф бармеояд, ки шаҳраки Қаратоғ дар гузашта макони алоҷабоғӣ будааст ва алоҷаҳои қаратогию ҳисорӣ дар Осиёи Миёна хеле шуҳрат доштаанд. Дар ин ҷо алоҷаҳои навъи *сиёҳала, ҷортег, мушку заъфар, чигӣ, сиёҳкор, алиғӣ, сусӣ, қабутак, нимишойӣ*,

алочаи маҳмадиоҳӣ, алочаи ҷанда, кори лолагӣ, пӯсти мор, пари пашиша ва гайра бофта мешуданд [2, с. 64-74].

Муҳаққики тоҷик Назирҷон Турсунов дар солҳои 1960-70 ба пажӯхиши пешаи боғандагӣ дар шимоли кишвар машгул шуда, рисолаи худро бо унвони “Аз таърихи косибӣ дар шаҳрҳои Тоҷикистони шимолӣ” соли 1974 ба табъ мерасонад. Дар рисолаи ў оид ба техникаи коркарди пилла, ресмонресӣ, абрбандӣ, рангдихӣ, шустагарӣ, кудунгарӣ, читгари, бофтани матоъ дар дукон, асбоби корӣ, анвои матоъҳои истеҳсолшаванда, аз ҷумла, пахтагин, нимабрешимӣ ва абрешимӣ, корхонаҳои боғандагӣ ва ташкили кори устоҳо – боғандагон маълумоти хеле боарзиш зикр шудаанд [9, с. 31-76]. Аз матоъҳои пахтагин дар навоҳии шимоли кишвар бофтани *карбос, қоқӣ, солори булӯр, ҳосса, қаламӣ, алоча, парипашша, яланѓаврон;* аз матоъҳои нимабрешимӣ – *адрас, бекасаб, бонорас, қараало, зирагӣ;* аз газворҳои абрешимӣ – *шоҳӣ, атлас, чучунча* ва ҷанде дигар хеле маъмул будаанд [9, с. 80-97].

Муҳаққик М.А. Ҳамидҷонова дар ҷорҷӯбаи маданияти моддӣ ҳунарҳои пухтапузи занҳо ва либосдӯзию гулдӯзиро ба монографияаш “Маданияти моддии мастҷоҳиён қабл ва баъд аз кӯчидан ба заминҳои обёришуда” (1974) дохил кардааст. Ҳамҷунин ў касби меъморӣ ва ҷузъиёти хонасозии мардуми Мастҷоҳро дар ин рисола тасвир намудааст.

Асари З.А. Широкова “Либоси анъанавӣ ва замонавии занҳои кӯҳистони Тоҷикистон” (1976) ба ҳунари либосдӯзии бонувони навоҳии Қаротегин, Зарафшон, Ҳисор ва Қӯлоб бахшида шудааст.

Ҳамин тавр, дар китоби “Маданияти моддии тоҷикони болооби Зарафшон” оид ба қасбу ҳунарҳои дуредгарӣ, ҷӯборӣ, хонасозӣ, деворгарӣ, куртадӯзӣ, гулдӯзӣ, маҳорати пухтупази бонувон ва анвои таомҳову нонҳо тасвирҳои этнографӣ зикр гардидаанд [5, с.60-65; 141-180; 182-274].

Мардумшиноси дигар Р.Л. Неменова дар монографи “Тоҷикони Варзоб” (1998) маводи қуллӣ доир рӯзгори сокинони Варзоб нашр намудааст. Ҳарчанд китобаш дертар ба табъ расидааст, аммо маводи онро ў солҳои 1970-80 гирдоварӣ кардааст. Р.Л. Неменова дар ин асар ба қасбу ҳунарҳои хонагӣ, аз ҷумла боғандагӣ, ҷӯборӣ, кулолӣ, оҳангарӣ, гилембофӣ, наддофӣ, намадмолӣ, собунпазӣ ва ҷанде дигар маълумоти муҳтасари этнографӣ додааст. Дар баробари инҳо қасбҳои дехқонӣ, бοғбдорӣ, ҷорводорӣ, кирмакпарварӣ ба таври муфассал тасвир шудаанд. Аз машгулоту ҳунарҳои бонувон нонпазӣ, таомпазӣ, таҳияи ширинҳо ва нӯшокиҳо ба таври алоҳида шарҳу тафсир ёфтаанд [6, с. 121-224].

Дар солҳои охири даврони шӯравӣ нашри маҷмӯаи мақолаҳо ба хотира ва арҷгузории ин ё он олимӣ фақид маъмул шуд. Масалан, маҷмӯмаи мақолаҳои таърихию мардумшиноси бо унвони “Хотираи А.А. Семёнов” (1980) якчанд мақолаи бахшида ба қасбу ҳунарҳо ва анъанаҳо дорад. Аз он ҷумла, доир ба алоҷабофӣ, куртадӯзӣ, ороиши либосҳо, кишоварзии суннатӣ, санъати иҷроӣ ва гайра мақолаҳо бахшида шудаанд. Дар маҷмӯаи “Этнография дар Тоҷикистон” (1985)

оид ба ҳунарҳои читгарӣ, тоқидӯзӣ ва сӯзанидӯзӣ мақолаҳо дарҷ шудаанд. Дар маҷмӯаи дигари “Этнография дар Тоҷикистон” (1989), ки ба ёдбуди Н.А. Қисляков баҳшида шудааст, оид ба либосдӯзӣ, метрологияи ҳалқӣ ва суннатҳои дигари мардумӣ мақолаҳо ба табъ расидаанд.

Аз ин баррасии иҷмолӣ бармеояд, ки дар даврони шӯравӣ аз ҳунарҳои аҳолии қӯҳистон ва шаҳру водиҳои тоҷикнишин таваҷҷӯҳ асосан ба боғандагӣ, оҳангарӣ, кулолӣ ва ҷӯборӣ будааст. Инчунин қасбу пешаҳои дехқонӣ, бобгонӣ, ҷорводорӣ, кирмакпарварӣ низ дар асарҳои этнографӣ инъикос ёфтаанд. Маълум мешавад, ки ҳамин ҳунарҳо бештар роиҷ будаанд. Дар шаҳрҳои қадимаи тоҷикон ба монанди Самарқанду Бухоро, Фарғона, Ҳучанд, Истаравшан, Ҳисор, Панҷакент, Қӯлоб, Конибодом, Исфара ва ҷанде дигар қасбу ҳунарҳои мисгарӣ, заргарӣ, кордгарӣ, наългарӣ, қандакорӣ, созтарошӣ, шонагарӣ, кулолӣ, танӯрсозӣ, қолинбоғӣ, ҷармгарӣ, кафшдӯзӣ, ҷомадӯзӣ, собунгарӣ, реҳтагарӣ, дегрезӣ, меҳчагарӣ, сӯзангарӣ, ҳалвогарӣ, баққолӣ ва амсоли инҳо рушд ёфта буданд.

Дар илми мардумшиносии шӯравии тоҷик ба ин қасбҳо камтар таваҷҷӯҳ шудааст, агар ибрози назар шуда бошад ҳам, ба тарики муҳтасар сурат гирифтааст.

Ин мақолаи мо барои олимони ҷавон, ки ба таҳқиқи ин ё он ҳунари мардумӣ мепардозанд, як навъроҳнамо мебошад. Мо саъӣ кардем, ки дар сарчашмаҳои этнографии замони шӯравӣ қадом намуди қасбу ҳунар тадқиқ шудааст, дар ин мақола ишора қунем, то ки муҳаққиқон дар оянда оғоҳ бошанд.

Адабиёт

1. Андреев, М. С. Таджики долины Хуф [Текст]. – Столинабад: Издательство Академия наук Таджикской ССР, 1958. – Выпуск II. – 528 с.
2. Ершов, Н. Н. Домашние промыслы и ремесла [Текст] // Таджики Каратегина и Дарваза / под ред. Н.А. Қислякова, А.К. Писарчик. – Душанбе: Маориф, 1966. – Вып. I. – С.195-291.
3. Ершов, Н. Н. Каратаг и его ремесла [Текст]. – Душанбе: Дониш, 1984. – 120 с.
4. Ершов, Н. Н. Ремесла таджиков Дарваза [Текст] // Известия отдела общественных наук АН Таджикской ССР. – Столинабад, 1959. – Вып. 10-11. – С. 3-11.
5. Материальная культура таджиков верховьев Зеравшана / редакторы А.К. Писарчик, Н.Н. Ершов. – Душанбе: Дониш, 1973. – 300 с.
6. Неменова, Р. Таджики Варзоба [Текст]. –Душанбе: Дониш, 1998. –252 с.
7. Рахимов, М. Земледелие таджиков бассейна р. Хингуу в дореволюционный период [Текст]. – Столинабад: Издательство Академии наук Таджикской ССР, 1957. – 224 с.
8. Сухарева, О. А. К вопросу о литье металлов в Средней Азии [Текст] // Занятия и быт народов Средней Азии: Среднеазиат-

ский этнографический сборник. – Ленинград, 1971. – Т. XCVII. – С. 147-167.

9. Турсунов, Н. Из истории городского ремесла северного Таджикистана (Ткацкие промысли Ходжента и его пригородов в конце XIX – начале XX вв.) [Текст]. – Душанбе: Дониш, 1974. – 208 с.

10. Хамиджанова, М. А. Материальная культура матчинцев до и после переселения на вновь орошенные земли [Текст]. – Душанбе: Дониш, 1974. – 182 с.

**Холмуродов З.,
Рахимов И.**

ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ РЕМЕСЕЛ ТАДЖИКОВ В ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Традиционные ремесла таджиков имеют давнюю историю и развивались в течении многих веков. Изучение традиционных ремесел таджикского народа можно разделить на три периода: дореволюционный период, советский период и период независимости Республики Таджикистан. В данной статье авторы поставили цель осветить изучение истории традиционных ремесел таджиков в советский период.

Необходимо отметить, что в советские времена народные ремесла в основном изучались в контексте народной культуры, внутри общеэтнографических работ. Например, в монографии «Таджики долины Хуф» М.С. Андреева, в коллективных трудах «Таджики Карагина и Дарваза», «Каратаг и его ремесла» Н.Н. Ершова, «Из истории городского ремесла северного Таджикистана» Н. Турсунова, «Таджики Варзоба» З.Л. Неменовой приведены детальные описания народных ремесел, таких как ткачество, гончарство, кузнечное и деревообделочное дело и другие.

Ключевые слова: ремесло, таджики, этнография, советский период, народная культура, традиция, исследования, ткачество, гончарство, кузнечное и деревообделочное дело.

**Kholmurodov Z.,
Rahimov I.**

DESCRIPTION OF THE TAJIK TRADITIONAL CRAFTS IN ETHNOGRAPHIC SOURCES OF THE SOVIET PERIOD

Traditional crafts of Tajiks have a long history and accompanied the Tajik people for many centuries. The study of folk crafts can be divided into three periods: the pre-revolutionary period; Soviet times; period of independence of the Republic of Tajikistan. In this article, the authors tried to describe the study of traditional crafts in the Soviet period. It can be noted that in Soviet times, folk handicrafts were mainly studied in the

context of folk culture, within general ethnographic works. For example, in the monograph "Tajiks of the Khuf Valley," of M.S. Andreev, in the collective book titled "Tajiks of Karatagin and Darvaz", "Karatag and his crafts" of N.N. Ershov, "History of folk crafts in northern Tajikistan" by N. Tursunov, "Tajiks of Varzob" of Z.L. Nemenova give a detailed description of folk crafts, such as weaving, pottery, blacksmithing, woodworking and other crafts.

Keywords: craft, art, Tajiks, ethnography, Soviet period, folk culture, tradition, research, weaving, pottery, blacksmithing and carpentry.

ТДУ Зточик+008+9точик+39точик+646.45+391/397

Носирова Л.

ЧОМА ВА ЧОМАДӮЗӢ ДАР АН҃АНАИ МИЛЛИИ ТОЧИКОН

Чомадӯзӣ асосан ҳунари занона буда, аз замонҳои пеш байни мардуми Осиёи Марказӣ, хусусан тоҷикон маъмулум шудааст. Чомаро аз матоъҳои гуногун ва паҳта тайёр мекунанд. Ҳунарманд аввал, матоъро интихоб намуда, андоза мегирад ва баъдан онро мувофиқи андози гирифтааш пора карда медӯзад.

Аз давраҳои қадим дар ҳаёти мардуми тоҷик чома ҳамчун як либоси муқаррарӣ инъикос ёфтааст. Ба ин хотир, гузаштагони мо нисбати он эҳтироми хоса дошта, дар ҷашин маросим ва маъракаҳои миллию анъанавӣ чомаро мавриди истифода қарор додаанд.

Дар замони мусир низ чома хусусияти хоси худро аз даст надода, боз ҳам тақмил ёфта навъҳои гуногуни он ба вуҷуд омадааст.

Калидвоҷаҳо: либос, чома, чомадӯзӣ, фарҳанг, ҳунар, ҳунарманд, ҳалқи тоҷик.

Ҳар касбу ҳунар дар зиндагии мардуми тоҷик мақому манзалати хоса касб кардааст. Аз ҷумла, чомадӯзӣ низ қадимтарин ҳунари мардумӣ буда, то ба имрӯз миёни тоҷикон роиҷ мебошад. Гарчанде бо афзудани истехсол ва воридоти чомаву палтоҳои корхонай ба ҷомаи маҳаллӣ эҳтиёҷ камтар шудааст, аммо ҳоло ҳам дар бештари шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ин ҳунар хеле маъмул буда, мавқеи худро аз даст надодааст. Ҳунари чомадӯзӣ ба назар одӣ намояд ҳам, вале аз ҳунарманд дикқат ва маҳорати баландро талаб мекунад.

Чома (чапон) як навъ либоси маъмулии тоҷикон буда, дар ҳаёти фарҳангии мардум мавқеи хоса дорад. Он ҳамчун либоси миллӣ дар ҳама давру замон рисолаташро гум накардааст. Аз замонҳои пеш то инҷониб ҳалқи тоҷик дар ҳама ҷо ва дар ҳама ҳолат ҷомаро чун либоси болоӣ ва анъанавӣ ба бар мекарданд. Имрӯзҳо низ ин либоси миллӣ миёни мардум маҳбубият дошта, анъанаи чомадӯзиву ҷомаپӯшӣ аз байн нарафтааст.

Дар ин мақола ҳостем дар атрофи баъзе паҳлуҳои ҳунари чомадӯзӣ ва мавқеи он дар ҳаёти фарҳангии ҳалқи тоҷик ибрози ақида намоем. Ҷомадӯзӣ қисме аз ҳунари дӯзандагӣ буда, навъҳои гуногуни он дар зиндагии мардум ба таври васеъ истифода мешавад.

Чомаро новобаста аз синну сол барои ҳама якхела медӯхтанд. Дар тарзи таҳияи он ҳангоми андозагирӣ ва истифодаи маҳсулоти зарурӣ ҳоҳ барои калонсолон бошад ва ҳоҳ барои хурдсолон як усул кор фармуда мешуд.

Мувофиқи маълумоти О.А.Сухарева «Либоси мардонаи тоҷикон, ки чома ном дошт, аз якчанд намуд иборат буд: сабук, астардор, гафс, лагандашуда, ки асосан онро аз матоъҳои ранга ва алоча медӯхтанд» [77, 6].

Ҳунармандон дар ибтидо ҷомаро аз матоъҳои сатин, лас, авлон, бекасаб ва баъдтар онро аз парча, зарварақ, маҳмал, вилор, адрес ва гайра медӯхтанд. Дар замонҳои пеш ҷома аз се қисми асосӣ: пушт, ду бари доман ва остин иборат буд. Баъдтар бо мурури замон вақте ҳунари ҷомадӯзӣ рушду такомул ёфта навъҳои гуногуни он мавриди истифода қарор гирифт, қисмҳои *тирез* ва *гиребон* низ илова гардид. Тиrez қисмати иловагии ҷома ба шумор рафта, онро дар ҷои пайвастагии остин ва бару пеши домани ҷома пайваст мекунанд. Дар ҳунари куртадӯзӣ тиrezро қулфак ҳам мегӯянд. Гиребон бошад, аз ҳама қисми муҳими ҷома буда, баҳши ороишӣ ба ҳисоб меравад. Инчунин шероза дорад. Қисмати гиребони ҳама намуди ҷомаҳоро баъди дӯхтан бо шероза ороиш медиҳанд. Имрӯзҳо танҳо ҷомаҳои мардона ва қӯдаконаро шероза мекунанд, дар ҷомаҳои занона ин навъи ороиш ба кор бурда намешавад, вале ҷомаҳое, ки аз тарафи корхонаҳои маҳсус омода мегарданд, атроф ва лаби остинашонро ҳам шероза мекунанд.

Дар китоби Бободжанова Н. ва Ҳакимова Н. «Либосҳои суннатӣ ва болопӯши Ҳуҷанд дар асрҳои XIX - XX» оид ба тағиیر ёфтани матоъҳои ҷомағӣ ва навъҳои гуногуни он муфассал сухан рафтааст [2, С.12-13].

Ҷомадӯзӣ (чапондӯзӣ) ба монанди куртадӯзӣ машгулияти доимиин бонувон мебошад, ки аз давраҳои қадим то ба замони мо омада расидааст. Он дар қатори намудҳои муҳталифи ҳунари дӯзандагӣ ҳам барои мардону занон ва ҳам қӯдакон тайёр карда мешавад.

Сарҷашмаҳои мардумшиносӣ нишон медиҳанд, ки ҷома асосан либоси мардона буда, замонҳои пеш фақат мардон аз он истифода мекардаанд. М.С.Андреев чунин мешуморад, ки: «Дар Помир низ ҷома яке аз либосҳои асосии мардон ба ҳисоб мерафт, масалан, ҳангоми кор дар вақти гармӣ онҳо ҷомаи тунукро мепӯшиданд» [1, с. 24]. Қайд кардан бамаврид аст, ки аз қадимулайём ҳалқи тоҷик дар фасли гармо ҷомаи тунук, дар ҳавои салқин ҷомаи астардор ва дар зими斯顿 ҷомаи гафсро мепӯшиданд. Яъне, ҳар навъи ҷомаро вобаста ба фасли сол мепӯшанд. Дар шароити имрӯза навъи лагандашуда – пахтагиро ҳам занон ва ҳам мардон бисёртар барои аз сармо нигоҳ доштани бадан истифода мекунанд.

Тадриҷан бо гузашти замон, аниқтараш аввалҳои асри XX ҷома ҳамчун либоси занону қӯдакон маъмул гардид. Дар баробари мардон ба занону қӯдакон ҳам намудҳои гуногуни ҷомаро медӯхтанд. Чи тавре ки дар ягон ҷаши маросим занону духтарон куртаҳои атласу адрес ва чаканро ба бар мекунанд, аз давраҳои пеш дар рӯзҳои хурсандӣ мардон ҳатман ҷома мепӯшиданд. Гарчанде дар тарзи дӯхти

чомаҳои мардона ва занонаву қӯдакона тафовути ҷиддӣ ба назар нарасад ҳам, занон дар рӯзҳои шодиву сур аз чома истифода намекарданд. Шояд аз сабаби надоштани пироҳанҳои маҳсуси идона дар ҷашну маросимҳо мардон ҳамчун либоси идона ва миллӣ чома мепӯшиданд.

Равиши дӯхтани чома чунин аст: Ҳунармандон аввал матоъро интихоб карда ба андозаи қади ҳар як фармоишгар мувофиқ намуда пора мекунанд. Баъдан матоъро густурда вобаста ба ҳаҷми чомаи тайёршаванд пахтаро аз болои он тунук мекунанд ва астари чомаро аз болои пахта монда ба ҳам мечаспонанд. Вақте ки аз ду тараф пахтаро бо матоъ маҳкам карда дӯхтанд, атрофашро низ медӯзанд, то мустаҳкамтар шавад.

Сипас, чомаи омодашударо дастӣ ё тавассути мошинаҳои маҳсуси фабрикавӣ дарзӣ (лаганда) мекунанд. Масофаи байни лагандаҳо 4-5 миллиметрро дар бар мегирад, то сифати чома хуб шуда, ҳангоми шустан пахтаи он вайрон нашавад. Баъди ба охир расидани лаганда атрофи онро бо шероза ороиш медиҳанд, то ки аз рӯйи шакл чома дар тан шинам ва зебо бошад.

Дар натиҷаи тағиیرёбии рушди илму техника ва ворид гардида ни навғониҳо ба соҳаи дӯзандагӣ дар ҳунари чомадӯзӣ ҳам дигаргунҳо ба вучуд омад. Чи хеле ки мардумшиносони русу тоҷик дар тадқиқотҳояшон ишора намудаанд: «чома ва пероҳанро аз ҳамдигар танҳо бо тарзи буришашон фарқ кардан мумкин аст» [6, с. 97]. Ҷуноне ки дар чомаҳои мардона гиребон ва шерозаи он муҳим буд, баъдтар тирез низ барои ороиши чома аҳмаияти маҳсус касб кард. Минбаъд дар ҳунари чомадӯзӣ гузоштани тирез дар байни остин ва барӣ чома ба ҳукми анъана даромад.

Бояд зикр намуд, ки чома аз замонҳои қадим ҳамчун либоси боловӣ – вазифаи эмин доштани бадан аз ҳунукию гармиро ичро мекард, ҷонки он аз пахта ва матоъҳои пахтагин иборат буд. Мувофиқи маълумоти Сухарева О. А. «...дар баъзе минтақаҳои қӯҳии Тоҷикистон занон ҳангоми ба қӯча баромадан барои пинҳон кардани рӯй худ аз одамони бегона ва офтоби сӯзон ба ҷои фарангӣ аз чома васеъ истифода мекардаанд» [5, с.173]. Ин анъана то ба имрӯз дар ноҳияи Маҷтоҳи нав ба назар мерасад. Ҷонки иқлими он ҷо шамоли сард ва офтоби сӯзон дорад, ки бо ин роҳ бонувони ноҳияи мазкур аз сармовӯ гармо рӯи худро эмин медоранд.

Ҳунари чомадӯзӣ дар ҳар минтақаи Тоҷикистон аз ҳамдигар фарқ мекунад. Дар Ҳуҷанд ва навоҳии атрофи он чомаи занонаро, асосан, аз матоъҳои гуногуни гулдор, адрес, заратлас, бекасаб, парча, зарварақ ва монанди инҳо медӯзанд. Чомаи мардонаро бошад, аз матоъҳои бегул – вилюр тайёр мекунанд. Дар минтақаи Қӯлоб чомаи мардона бештар аз матои алоча, лас, сатин ва гайра дӯхта мешуд. Чомае, ки дар ноҳияҳои атрофи Қӯлоб маҳсус барои домод дӯхта мешуд, бо номи «мушики заъфар» маъмул буда, онро асосан аз матои бекасаб (бекасам, зираべқасаб) медӯхтанд. Ҷонки дар ноҳияҳои ҷануби Тоҷикистон низ ҳангоми ҷашни арӯсӣ домод чунин чома мепӯшид. Мутаассифона, имрӯзҳо дар ягон навоҳии минтақаи Қӯлоб ҳангоми ҷашни арӯсӣ ва тӯйи суннатӣ чома ба бар намекунанд. Яъне суннати

чомапӯшии домод дар рӯзҳои тӯй аз байн рафтааст. Танҳо дар баъзе ноҳияҳои он баъди ҷашни арӯсӣ дар рӯзҳои сард домод гоҳо ҷома мепӯшад. Дар ноҳияҳои вилояти Суғд ва деҳотҳои ўзбекнишини минтақаи Ҳатлон ҳангоми ҷашни арӯсӣ барои домод ҷомаи маҳсус аз матоъи зарҳалин (симин) медӯзанд.

Дар шаҳри Панҷакент ва деҳотҳои он бошад, аз қадим барои арӯсу домод ҷомаи зардӯзӣ омода мекунанд. Ҳар арӯс ва ё домод рӯзи ҷашни арӯсию домодӣ ҷомаи зардӯшишуда мепӯшад. Аз ин лиҳоз ҳар як модаре, ки писар ё духтараш ба синни балогат мерасад, ҳатман бо нияти рӯзи тӯй ба зардӯз ҷома фармоиш медиҳад, чунки ҷомаи зардӯзӣ нисбати ҷомаҳои дигар заҳматталаб буда, дӯхтани он вақти зиёдро мегирад. Чи хеле ки дар ноҳияи Мастҷоҳ рӯзи тӯй арӯс ҳатман ҷомаи адрес ё заратлас мепӯшад, дар Панҷакент ҳам пӯшидани ҷомаи зардӯзӣ ҳатмист. Мутобики маълумоти ҳунармандон ва мардуми маҳаллӣ аз солҳои пеш то имрӯз дар Панҷакент ягон арӯс бе ҷома, тоқӣ ва кокули зардӯзӣ ба хонаи шавҳар нарафтааст.

Вале тарзи духтани ҷома дар ноҳияи Мастҷоҳ аз дигар шаҳру ноҳияҳо фарқ дорад. Бонувони ин ноҳия пушти ҳамаи ҷомаҳоро дар як ҳаҷм андоза мегиранд, барои хурд ё қалон дӯхтани он андозаи бари онро тағиیر медиҳанд. Барои дӯхтани ҷома матоъ – барои абра, чит – барои астар, ришта, пахта истифода карда мешавад. Дар як ҷомаи қалон 1 кг пахта ва ду метр матоъ сарф мешавад. Ҳангоми дӯхтани ҷома ҳар як қисматро дар алоҳидагӣ лаганд (қавик) карда, баъдан ба ҳамдигар пайваст менамоянд. Атрофи ҷомаҳои мардонаву қӯдаконаро шерозадӯзӣ мекунанд. Вале дар ин ноҳия ба ҷомаи мардона таваҷҷуҳӣ мардум дида намешавад.

Дар замони муосир дар Истаравшан ҷомаҳои занона, мардона, қӯдакона ва зардӯзӣ бо тарзҳои гуногун дӯхта мешавад. Чунки дар ин ҷо ва шаҳру ноҳияҳои дигари вилояти Суғд талаботи мардум нисбати ҷома зиёдтар аст. Масалан, дар деҳаи Қалъачаи қалони шаҳри Истаравшан гузари маҳсуси ҷомадӯzon вучуд дорад, ки аксари занону духтарони ин ҷо ба духтани ҷомаҳои гуногун машгуланд. Ҷомаҳои тайёрнамудаи занону духтарони ин дех дар тамоми бозорҳои Истаравшану Ҳуҷанд ва дигар ноҳияҳо ҳаридорони худро ёфтаанд. Айни замон, ин анъанаи мардумӣ моҳияти худро гум накарда, ҳунари ҷомадӯзии занони истаравшанӣ то ҳол идома дорад. Ба ин хотир, дар бозори шаҳри Истаравшан растаи маҳсуси ҷомадӯzonу ҷомафурӯшон мавҷуд аст. Солҳои пеш бонувони ин дӯконҳо аз гарон будани нарҳи андоз шикоят мекарданд.

Гарчанде имрӯзҳо ҷомадӯзӣ миёни занон ба таври замонавӣ дар ҳоли пешравӣ бошад ҳам, дар баробари ин шаклу усулҳои дӯхти қадимиҳон ба назар мерасад. Маҳсусан, бонувони қалонсол ҳангоми истифода намудан аз ҷома қӯшиш мекунанд, шакли қадимитари онро интихоб намоянд.

Аз давраҳои қадим мардуми тоҷик ҷомаро дар маросимҳои тӯю мотам низ мавриди истифода қарор медоданд. Масалан, дар замонҳои пеш барои ҳар як арӯсу домод ҷомаи маҳсус мебӯxtанд. До момод, вақте ки барои бурдани арӯс меомад, пеш аз маросими никоҳ дар ин ҷо ҳатман маросими саллабандон доир мегардид, ки дар ин

маросим ба домод чомаву салла ва тоқӣ мепӯшониданд ва баъдан арӯсу домодро барои анҷоми никоҳ даъват мекарданд. Ҳангоми маросими саллабандон ду нафар зани ботаҷрибаю рӯзгордида (як нафар аз тарафи арӯс ва як нафар аз тарафи домод) аз сари домод қанду мавиз ва ҷормағз (ба қавли мардуми минтақаи ҷануб ҷочала) мепошанд, ки ҷураҳояш онро мечинанд. Арӯс бошад, баъди омадан ба хонаи домод ҳамарӯза аз ҷома истифода мекард. Мутаассифона, имрӯзҳо ин анъана танҳо дар баъзе ноҳияҳои қишивар боқӣ мондааст. Мувофиқи иттилои мардуми маҳаллии Маҷтоҳ арӯс низ ҳангоми аз хонаи падар ба хонаи шавҳар рафтан ҷомаи аз адрес дӯхташуда ва рӯймоли маҳсусро ҳамчун либоси анъанавии арӯсони Маҷтоҳ ба бар мекунад. Аз ин хотир миёни мардуми тоҷик ақидаву эътиқодҳое нисбати ҷома вучуд доштааст.

Чи тавре ки дар боло қайд кардем, дар ноҳияи Маҷтоҳи нав анъанаи ба арӯс дӯхтани ҷомаи маҳсус то қунун идома дорад. Маҷлан, дар солҳои пеш аз сабаби паст будани сатҳи зиндагии мардум барои арӯс як ҷома медӯхтанд. Дар шароити имрӯзғаро дар ноҳияи мазкур барои як арӯс то се-ҷор ҷома омода мекунанд, ки яктои он ҳатман адрес ва яктои дигараш бояд қуроқӣ бошад. Дар ноҳияи мазкур, танҳо ҷомаҳои занона ва қӯдакона дӯхта мешавад ва ҷомаи мардони ба мушоҳида намерасад. Аз рӯи гуфтаи мардуми ин ноҳия солҳои охир мардони ин ҷо қарib ҷома намепӯшанд ва онҳое, ки гоҳ – гоҳ истифода менамоянд, аз бозорҳои шаҳри Ҳуҷанд дастрас мекардаанд.

Яке аз ин маросимҳо дар ноҳияи Маҷтоҳи вилояти Суғд ҷашни арӯсӣ мебошад, ки наварӯс дар ин рӯз ҷомаи маҳсуси аз адрес дӯхтшударо ба бар мекунад. Ва анъанаву урғу одатҳои қадимаи мардуми маҳаллиро дар мисоли ҷома риоя менамояд. Чи тавре ки мушоҳидаҳо нишон дод, дар ноҳияи номбурда барои наварӯс ҳатман аз матои адрес ё заратлас ҷома медӯзанд. Ҳангоми дӯхтани ҷома барои арӯсон ва дигарон ранги матоъ ба инобат гирифта мешавад.

Баробари ҷашну идҳои ҳурсандӣ дар маросими мотам низ пӯшидани ҷома анъана шудааст. Дар рӯзҳои мотам мардҳо бисёртар аз ҷомаҳои ранги кабуду сиёҳ ва сабз истифода менамоянд. Мардҳои ба шахси фавтида наздик рӯзҳои аввали мотам ва баъзан то чил рӯз ҷомаи сиёҳ пӯшида миёнашонро бо рӯймол мебанданд, ки ин бо сабру таҳаммул ва қавиирова будани мардони тоҷикро нишон медиҳад. Дар замони муосир баъди қабул гаридани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо» (2007) ҳангоми маросими мотам танҳо се рӯз ҷома мепӯшанд ва баъди се рӯз маросими «миёнкушоён» гузаронида мешавад. Як шахси қалонсол миёни ду-се нафари наздикони фавтидаро қушода ҷомаҳояшонро аз танашон бадар мекунад. Азодорони дигар ҳам ҷомаҳояшонро мебароранд ва баъди ин маросим дигар ягон аъзои оилаи фавтида ҷомаи мотамиро намепӯшад.

Марбут ба ҷома ва ҷомадӯзӣ маросиме миёни яғнобиёни ноҳияи Зафаробод бо номи «Ҷомаи гадой» маъмул аст, ки дар ин маросим ҷомаи маҳсус барои қӯдаки навзод дӯхта мешавад. Оиди маросими мазкур Аминов А. дар китobi «Фарҳанги гайримоддии ҳалқи тоҷик» (2017) маълумоти муфассал овардааст [8, С. 169-172].

Дар ягон шаҳру ноҳияи Тоҷикистон ҳунари чомадӯзӣ корхонаи маҳсус надошта бошад ҳам, аксари занони тоҷик аз уҳдаи дӯхтани он мебароянд. Ҷуноне ки ба ҳама маълум аст, чомадӯзӣ низ аз рӯйи анъана, асосан, дар доираи хонаводагӣ сурат мегирад. Гарчанде ин қасб аз авлод ба авлод гузашта меояд, ҳар як ҳунарманди чомадӯз донишу таҷриба ва услуби хоси чомадӯзӣ дорад. Дар минтақаҳои гуногуни кишвар чомадӯзони маъруф аз қабили Шукурова Онаҷон (с/т. 1973), Турсунова Малика (с/т. 1969) – сокинони шаҳри Истаравшан, Шарипова Гулизор (1951), Ҳолиқова Рӯзимоҳ (1953) – сокинони ноҳияи Маҷҷӯҳӣ нав, Ҳолиқова Зуҳро (с/т. 1943) – сокини шаҳри Бонгир ва амсоли инҳо фаъолият мекунанд.

Солҳои охир дӯхтану истифода намудани ҷомаҳои гуногуни шакли замонавӣ хеле маъмул аст. Вале як ҷизи дигарро қайд намудан зарур аст, ки имрӯз занону духтарон дар тарзи интиҳоби рангҳо фарқият намегузоранд, яъне онҳо аз ҷомаҳои рангоронг, ки бисёртар матоъҳои гулдор ё адрас ҳаст истифода мекунанд. Дар ин мавқев аз анъанаҳо ва урғу одатҳое, ки модарони мо дар гузашта нисбат ба рангҳо ва тарзу намуди сару либос доштанд аз байн меравад. Яъне, дар ҳар ҷашнӣ маросим ва синну сол занону духтарон бояд интиҳоби ранг ва тарзу намуди пӯшидани ҷомаро риоя намоянд.

Яке аз сабабҳои аз байн рафтани ин суннати аҷдодӣ пешравии ҷомеа ва тараққиёти илму техника бошад, аз тарафи дигар, аз надонистани фарҳанг ва урғу одатҳои анъанавии тоҷикон дар миёни занону духтарон ба ҳисоб меравад. Ин ҳолат хеле ташвишовар буда, аз як тараф, насли ҷавони имрӯза суннату анъанаҳҳои аҷдодиро ба ояндагон интиқол дода наметавонанд, аз тарафи дигар, баъди даҳсолаҳо боқӣ мондани ин анъанаву суннатҳо дар гумон аст.

Хулоса мардуми тоҷик ҷомаро ҳамчун либоси асосӣ мансуб доноста, нисбати он эҳтироми хоса мегузоранд. Умед аз он дорем, ки имрӯз ва дар оянда анъанаҳои беҳтарини либосҳои миллии тоҷикон, маҳсусан ҷома ва ҷомаپӯшиӣ такмил мейбанд ва аҳамияти худро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ гум намекунанд.

Адабиёт

1. Андреев, М. С. Таджики долины Хуф, 2 / примеч. и доп. А. К. Писарчик. – Сталинабад: Изд-во АН Тадж ССР, 1958. – 407 с.
2. Бободжанова, Н., Ҳакимова, Н. Традиционный костюм и по-край одежды Худжанда XX-XIX веков. – Худжанд, 2012. – 106 с.
3. Майтдинова, Г. М. История таджикского костюма. Т. 2. – Душанбе, 2004. – 280 с.
4. Материальная культура таджиков верховьев Зеравшана. – Душанбе: Дониш, 1973. – 234 с.
5. Рассудова, Р. Я. Материалы по одежде таджиков верховьев Зеравшана (по коллекциям и записям А.Л. Троицкой и Г.Г. Гульбина, 1926-1927 гг.) // Сборник музея антропологии и этнографии. – Ленинград, 1970. – Т. 26. – 325 с.

6. Сухарева, О. А. Опыт анализа покроев традиционной «туникообразной» среднеазиатской одежды в плане их истории и эволюции // Костюм народов Средней Азии. – М.: Наука, 1979. – 142 с.

7. Широкова, З. А. Традиционная и современная одежда женщин горного Таджикистана. – Душанбе: Дониш, 1976. – 206 с.

8. Фарҳанги ғайримоддии ҳалқи тоҷик: натиҷаҳои экспедицийо мардумшиносӣ ва санъатшиносии кормандони ПИТФИ аз навоҳии вилояти Суғд. Шумораи З. – Душанбе: Арҷанг, 2017. – 240 с.

Носирова Л.

ХАЛАТ И ШИТЬЁ ХАЛАТОВ В ТАДЖИКСКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ

Халат (верхняя одежда) является традиционной одеждой коренных жителей Центральной Азии. Пошив халатов в основном является женским занятием и с древних времён оно было распространено среди народов Центральной Азии, в том числе таджиков. Автор статьи освещает значение одежды и рассматривает особенности развития ремесла по пошиву традиционных халатов.

С древних времён пошив и ношение халатов было распространено среди таджиков и других народов региона. Наши предки уважительно относились к традициям ношения халатов и ремеслу по пошиву традиционной одежды. Халаты в качестве одежды одевали на национальных праздничных церемониях, на традиционных мероприятиях и в повседневной жизни.

В современный период традиционный халат не потерял свою значимость в многообразии одежды таджиков и ремесло пошива халатов продолжает развиваться.

Ключевое слово: одежда, халат, культура, ремесло, ремесленник, таджикский народ.

Nosirova L.

NATIONAL COAT AND ITS SEWING SKILLS IN THE TAJIK FOLK CULTURE

The Tajik national coat – *jāma* (outerwear) is mainly a female occupation and from ancient times between the peoples of Central Asia, especially Tajiks were widespread and famous. The *jāma* is made of different cotton materials. The master first selects the material and makes the measurement and then in accordance with the measurements cuts it into pieces and sews.

From ancient times in the life of the Tajik people the was *jāma* reflected as one of the usual clothes. Therefore, our ancestors had great respect for him. *Jāma* is used in festivals and ceremonies in the national, traditional events. In present time the *jāma* did not lose its own peculiarity, on the contrary developing more appear on other varieties.

Keyword: *jāma*, traditiona, sewing, clothing, coat, culture, craft, craftsman, Tajik people.

ТДУ 9тоҷик+398тоҷик+8тоҷикф+008+37тоҷик

Фармон Ф.

ҲАМОҲАНГИИ МАЗМУНУ МУҲТАВОИ ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ТОҶИКИЮ КУРИЁЙ

Дар мақола ҳамоҳангии мазмуниву муҳтавоии зарбулмасалу мақолҳои тоҷикию куриёй мавриди тадқиқ қарор гирифтааст. Муаллиф зимни таҳқиқ қӯшии намудааст, ки зарбулмасалу мақолҳои тоҷикию куриёро вобаста ба урғу одат ва тарзи зисту зиндагии ин ду миллат муқоиса намуда, зимни таҳдили намунаҳои зарбулмасалу мақолҳо ҳамоҳангии онҳоро дарёбад ва омилҳои ба вуҷуд омаданаишонро дар фарҳанги ин ду ҳалқият нишон дигҳад. Дар як қитъа воқеъ будани Куриё ва Тоҷикистон аз он гувоҳӣ медиҳад, ки мардуми ин ду кишвар дар тарбияи ҷомеа ва ба роҳи росту дуруст ҳидоят намудани хусусан насли наврас аз қадим ба зарбулмасалу мақолҳои ҳалқӣ рӯй меоварданд.

Ин аст, ки дар ҳазинаи фолклори Тоҷикистону Куриё намунаҳои беҳтарини зарбулмасалу мақолҳои ҳалқӣ маҳфузанд, ки бештарашон то кунун дар истифодаи умум қарор дошта, бархе аз онҳо мавриди пажӯҳии олимони фолклоршинос қарор гирифтаанд.

Калидвоҷкаҳо: Тоҷикистон, Куриё, фолклор, адабиёт, пажӯҳии, зарбулмасал, мақол, ҳалқӣ.

Зарбулмасал яке аз густурдатарин жанрҳои хурд дар фолклори ҳалқҳои ҷаҳон ба шумор меравад. Тавре ки муҳаққиқони фолклори тоҷик шарҳ додаанд: «Зарбулмасалҳои ҳалқӣ аз навъҳои хурди адабиёти шифоҳӣ маҳсуб мейёбад, ки дар он қариб ҳамаи масоили рӯзгори мардум инъикоси бадеъ ёфта, ҳамчун суханҳои аз тарафи омма эътирофшуда барои тасдики фикр дар гуфтори мардум ба кор бурда мешаванд» [1, с.3].

Зарбулмасал жанри маъмул ва густурдаи фолклорӣ буда, новобаста аз давру замон ва вазъи иҷтимоӣ дар лафзи мардум ва ҳамчунин дар осори манзуму мансури ҳар як ҳалқияту миллат истифода мешавад.

Донишмандон бехуда нагуфтаанд, ки «Зарбулмасал дар сухан асал» аст. Воқеан ҳам он «асал»-и сухан ба ҳисоб рафта, на танҳо барои тасдики фикри гӯянда, балки барои нишонрастар намудани сухан нақши муҳим мегузорад. Дар гузашта шахсе, ки дар гуфтори худ аз зарбулмасалу мақолҳои ҳалқӣ истифода мекард, дар байни мардум ҳамчун донишманду закӣ эътироф мешуд ва дар ҳама ҷо садрнишину арҷманд буд. Мардум ин гуна ашхосро «ҷаноб», «хирадманд», «шайх» ва ҳатто баъзан «олим» ва «файласуф» меҳонданд, дар пешин онҳо таъзим мекарданд ва ҳамеша худро дар назди онҳо камтару ноғаҳмтар меҳисобиданд.

Аз нигоҳи фолклоршиносӣ зарбулмасал матни кӯтоҳу мӯҷазест, ки «дар он бо образҳои равшан афкори умум, ҳикмат ва

тачрибаҳои чандинасраи мардум хулоса шудаанд. Вазифаи асосии зарбулмасалҳо тасдиқи сухан мебошад» [1, с.3].

Зарбулмасалу мақол нутқи гӯяндаро ба шунаванд на танҳо зебову дилкаш нишон медиҳад, балки барои тақвияту бовар кунонидани суханшунав «тири бехато ба нишон расида» аст. Ин аст, ки ҳар як одами закӣ новобаста аз доштани саводи замонавӣ бештар кӯшиш мекунад, то дар тасдиқ ва боварибахш гардидани суханаш аз зарбулмасалу мақолҳо истифода намояд.

«Маънӣ ва мазмуни зарбулмасалу мақолҳоро дар контексти гуфтор, инчунин дар дохили матни ҳаттӣ мукаммалтар дарёфтани мумкин аст. Зоро ҳар як матн ба ғайр аз вазифаи маънои худ боз тобишу ишораҳои дигарро низ фаро мегирад» [1, с.3].

Тоҷикистон ва Куриё ҳар ду дар минтақаи Осиё ҷойгиранд. Маълум аст, ки аз қадим мардуми Осиё бо доштани урғу одатҳои ҳоси худ аз мардуми дигар манотики олам фарқ мекарданд. Тахқиқотҳо нишон медиҳанд, ки новобаста аз робитаҳои ҳамгарою рафту омад урғу одатҳои миллатҳои маскуни Осиё ба яқдигар монанданд. Ин аст, ки новобаста аз робитаҳои сиёсии Тоҷикистону Куриё дар қиёс бо Ӯзбекистону Афғонистон на он қадар густурдаю доманадор аст, аммо урғу одатҳои мо ба яқдигар хеле монанданд.

Ҳалқи Куриё мисли мо тоҷикон ба зироаткорӣ машғул буда, дехқонро асоси зинда мондани заминҳои кишт мешуморанд, зоро ҳосили хубу фаровон ва серию пуррии мардум аз самараи ранчи дехқон вобаста аст.

Ҳамчунин дар Куриё низ мақоли «Ҷабри устод беҳ зи меҳри падар» хеле роиҷ аст. Барои куриёиҳо доштани муаллими хуб беҳтар аз доштани ганчинаи гаронбаҳост. Мавриди зикр аст, ки 95% аҳолии Куриё баъди ҳатми мактаб шарти аввалро дар зиндагии баъдина ба донишгоҳ дохил шудан мешуморанд. Сабаби асосии ҳудкушӣ миёни ҷавонони то 18-солаи Куриё дар афтидан аз имтиҳонҳои дохилшавӣ ба донишгоҳҳо мебошад. Ин аст, ки ҳар як афроди Куриё ҳанӯз аз ҳурдсолӣ бо роҳбаладии волидайн аз таҳти дил ба ҳондан дода мешавад ва ҳамин омил боис гардида, ки куриёиҳо дар ҷаҳон аз ҷиҳати саводнокӣ дар ҷойи дуюм меистанд.

Аслан агар аз рӯйи таҳқиқоти муҳаққиқон хулоسابорӣ кунем, тоҷиконро бо ӯзбекҳо аз ҷиҳати наздикии урғу одат қаринтар меҳисобанд. Бо ин вуҷуд ҳастанд ҷиҳатҳое, ки дар назари аввал барои наздик будани урғу одатҳои мо ва куриёиҳо на он қадар ҷашмрасанд, аммо ин камтарин ҳамbastagӣ хеле арзиши баланд доранд. Мисол: Мардуми тоҷик зарбулмасале доранд «Падар ризо, модар ризо, Ҳудо ризо». Яъне мавқеи волидайн хеле баланд аст. Дар мардуми куриё низ мавқеи волидайн хеле баланд аст, то ҳадде, ки эшонро «ту» гуфтан бадтарин гуноҳ аст: «Бар падарат ҳеч гоҳ «ту» нагӯ, то ин ки писарат туро «ту» нагӯяд».

Тоҷикон меҳмонро «атои Ҳудо» меҳисобанд. Амри меҳмон бар мизбон воҷиб аст. Дар куриёиҳо низ меҳмон хеле азиз аст. Эшон

ҳамеша меҳмонро «соним», яъне «ҳазрат», «азиз» гуфта муроҷиат меқунанд.

Одатан дар кишварҳои Осиё, минҷумла дар Тоҷикистон ва Қуриё дар доҳили нақлиёт айб аст агар духтар ё бонуе рост раваду ҷавон нишаста бошад. Болотар аз ин агар қалонсоле дар доҳили нақлиёт рост истода бошад, ҳеч гоҳ ҷавонони Куриё ва Тоҷикистон нишаста намераванд. Ин кор алакай ба шакли анъана даромадааст.

Дар байни тоҷикон зарбулмасалест, ки «духтар чӣ гуна модар намуна». Ҳамчунин дар байни мардуми куриё мақоле роиҷ аст, ки «аз модари хуб духтари ноҳуб ба воя намерасад». Ҳарду ҳалқ бар он боваранд, ки то қадом андоза ботарбия ва боодоб будани духтар аз тарбияи модар вобаста аст.

Дар байни мардуми Курӣ зарбулмасале роиҷ аст, ки «аждаҳо дар чуйбори ҳурдакак ҳам бузург мешавад». Ин маъни онро дорад, ки соҳибасл дар тангдастӣ ҳам бошад, чун асилзода бузург мешавад (дар байни мардуми куриё симиҳ аждаҳо тимсоли асолат ва олимартаба будан аст).

Дар мо тоҷикон ба ҳамин монанд ду зарбулмасал маъмул аст. «Тилло дар ахлоттӯда низ ҷилояшро гум намекунад» ва дигаре «ҳок гирӣ, аз ҳоктӯдай баланд гир». Яъне, инсони асил ҳамеша майл ба асолати ҳеш мекунад, ё ба ибораи дигар, «Гадо подшоҳ ҳам шавад, аз танаш бӯи гадой меояд».

Мардуми тоҷик ҳамеша бо бузургсолон ва онҳое, ки номи бузургонро доранд чун арзи эҳтиром «шумо» гуфта муроҷиат мекунанд. Мардуми Курӣ низ ҳеч гоҳ ба одами аз ҳудашон ҳатто як сол қалон «ту» намегӯянд ва арзи эҳтиром ба ҷо меоранд.

Мардуми тоҷику Курӣ занро сутуни ҳонадон ва бакои оила меҳисобанд. Барои мардҳои тоҷику куриёй ҳунарманду оқила ва боодоб будани ҳамсар дар мадди аввал меистад. Ҳар марди тоҷик меҳоҳад, ки занаш пазандай хуб бошад, ҳусусан аз уҳдаи пухтани нон барояд. Азбаски дар Курӣ қарib ки нон исмтєъмол намекунанд, дар онҳо ҳӯроки «кимчи» чун нон хизмат мекунад ва дар баробари ин биринчи обпаз нони мардуми Курӣ ёст. Ин аст, ки ҳар марди Курӣ дар вақти интиҳоби ҳамсар мепурсад: «оё духтар биринчи обпазро ба тамоми нозукиҳояш пухта метавонад, ки дар байни ҳар донаи он аснои исмтєъмол будани ҳаворо ҳис кунӣ» ва ё «оё ҳамсари интиҳобкардаи ман кимчи пухта метавонад, ки мо аҳли оила аз гуруsnагӣ намурем».

Зарбулмасалу мақолҳо дар натиҷаи таҷрибаи ҳаёт ба вучуд меоянд. Инсон бо мурури замон ва аз сар гузаронидани ҳаводис ҳама таҷрибаҳои аз зиндагӣ бардоштаашро дар шакли зарбулмасалу мақол хулоса намудаю ин мақолҳо аз даҳон ба даҳон гузашта шакли умумӣ ва ҳалқиро гирифтаанд. Албатта ин ҳама наздикии урғу одат ва андешаҳо байни мардуми тоҷику куриёй наметавонад ба зарбулмасалу мақолҳои ҳалқӣ бетаъсир монад. Яъне зарбурмасалу мақолҳои зиёди ин ду ҳалқ маҷуданд, ки ҳам ба дарди мардуми куриё бармехӯрад, ҳам ба дарди мардуми тоҷик. Барои тақвияти ин фикр ҷанд намунае аз

зарбулмасалу мақолҳои куриёро меорем, ки дар фолклори тоҷик низ ё ҳаммаъни онҳо зарбулмасалу мақол вучуд дорад, ё айнан омадааст:

1. 김치/국부터 머리/지 말라.[Кимчикугбуто машчи мал(р)а]

— *Ҳеҷ гоҳ барои фурӯ бурданӣ шӯрбои кимчӣ саросема нашав* [5].

Маъни мачозии зарбулмасал: Дар кӯриё хӯроки машхур ва маъмулӣ ин шӯрбо аз кимчӣ аст, ки хеле тез мебошад. Бинобар онро ҳамеша бо биринчи обпаз меҳӯранд, вагарна метавонад боиси сӯзиши рӯдаҳо гардад. Биринчи обпаз «позаҳр» ба сӯзонидани кимчӣ аст. Мардуми Куриё бо гуфтани ин зарбулмасал ба шунаванде расониданинд, ки «Меваи сабр ҳамеша ширин аст» ва «марди саросема ҳамеша дар нимароҳ бо надоштани об аз ташнагӣ мемирад». Ин зарбулмасал маъни онро дорад, ки ҳар кор вақту соати худро дорад ва ҳарчанд гурусна ҳам бошӣ то овардани биринчи обпаз тоқат кун, дар акси ҳол онро шояд ба ту умуман наоранд ва ту «сари кафида таги тоқӣ» гуфтағӣ барин ҳавли даҳони сӯхтагиятре бо ҷонканий берун ҳоҳӣ овард.

Дар фолклори тоҷик зарбулмасали аналогӣ ё худ ба ҳамин маъно якчандтоянд:

«Меваи сабр ҳамеша ширин аст»

«Марди саросема ҳамеша «сари кафида таги тоқӣ» аст».

«Сабр кунӣ, аз гӯра ҳалво мепазад»

2. 무소식이 희소식이다. [Мусошиги ҳвисошигида] [5]

— *Бидуни ягон ҳабар алакай ҳабари хуш ҳаст.*

ар назари аввал ин зарбулмасал каме мураккаб ва шояд то андо-зае бемаъно бошад, аммо дар байнӣ мардуми Куриё он хеле маъмул ва серистеъмол аст. Он одатан вақте истифода мешавад, ки зарурате ба шунидани ин ё он ҳабар нест, зоро бе ин ҳам маълум аст, ки ягон воқеаи ноҳуш рӯй надодааст, ҳабари ноҳуш зуд паҳн мешавад. Инчунин ин зарбулмасал дар ҳолате истифода мешавад, ки ба вучуд омадани воқеа алакай маълум аст ва ҳочати то қадом андоза ҳақиқат доштан ё надоштани онро шунидан нест. Дар фолклори мо низ ба ҳамин монанд ё ҳаммаъно зарбулмасалҳо зиёданд:

«Ҳабари ноҳуш зуд паҳн мешавад»

«Гӯсолаи мешудагия аз почакаш маълум».

3. 윗물이 맑아서 아랫물도 맑다.[Вотмули маргая, арэтмур-до мальга]

— *Сарчашма бояд тоза бошад, он гоҳ поёноб ҳам тоза меояд* [6, саҳ 30].

Маъни мачозии ин масал дар он аст, ки ҳама кору бори дунё ва ҳатто одамон агар аз оғоз «тоза» бошанд, ояндаҳои онҳо низ пок ҳоҳанд буд. Дар забони тоҷикий ҳаммаъни ин масал якчандто аст:

«Хишти аввал ҷун ниҳад меъмор каҷ,

То ба оҳир меравад девор каҷ».

«Падар чӣ гуна, писар намуна».

«Модараша бину духтараша келин кун»

«Об аз боло лой аст».

4. 손바닥으로 하늘을 가려한다. [сонбадагыро ҳанирыл карё ҳанда] [6, саҳ 38]

— Ҳеч гоҳ кӯшиши накун, ки офтобро бо кафи дасттат пушонӣ.

Ин зарбулмасал ҳоҷат ба шарҳу эзоҳ надорад, зеро аз муҳтавояш маълум аст, ки ин айнан ҳамон зарбулмасали тоҷикии мо: «*Офтобро ба доман пӯшида намешавад*» ва «*Бӯйи мушқу сири ишиқ пинҳон намемонад*» аст.

5. 서당개 삼 년에 풍월 읊는다. [садан(г) кэ сам нёне пун(г)воль ылпында] [5]

— Сагро ҳам се сол ёд дихӣ, газалхон мешавад.

Ин зарбулмасал аз мақолҳои маъмулии ҳалқи Куриёст, ки қариб дар ҳама ҳолат кор фармуда мешавад. Маънии маҷозии зарбулмасали мазкур дар он аст, ки агар аз таҳти дил кӯшиш кунӣ дурри максуд насибат мегардад. Ё ба ибораи дигар, ана ҳамон қонуни Чарлз Дарвин аст, ки «Маймун бо меҳнат одам шудааст». Албатта то ҳанӯз зиёда аз 80% мардуми олам ба ин ақида розӣ нест, зеро вақте ҷараёни эволюция мешавад, он ҷонвароне, ки ба дигар ҷонварон табдил ёфтаанд, нест мешаванд ва ҷойи онро насли тамоман нав мегирад, мисле ки динозаврҳо аз байн рафта, ҷойи онро дигар парандаву ҷарандаҳо гирифтанд ва то ҳанӯз динозавре дубора ба дунё наомадааст. Вале дар ҳар сурат ин зарбулмасал далолат аз он дорад, ки

*«Бе азми дурусту саъии окмил,
Касро нашавад мурод ҳосил»*

6. 말하나로 천냥빚 갚는다. [мальҳанаро чонян(г)пим қапынта] [5]

— *Бо як сухан метавон қарзи ҳазор нянаро пардоҳт.*

Нян – пули қадимаи сулолаи Чосон, ки яке аз решаҳои қадимиини ҳалқи Куриё мебошад, маҳсуб меёбад ва ин зарбулмасал ба гумони ғолиб ҳанӯз аз замони сулолаи Чосон то ба имрӯз омада расидааст. Маънии маҷозии зарбулмасали мазкур дар он аст, ки бо як сухан метавон суде овард, ки бо ҳазор дирому динор наметавон ба даст овард. Мардуми Куриёро ҷаҳониён ҳамчун мардуми дорои маданияти баланд, одоби хуби муошират эътироф намудаанд. Куриёҳо ҳамеша бо одамон меҳрубон ва самимиянду самимона ҳарф мезананд. Дар фарҳанги Куриё одоби суханронӣ шарти аввал аст. Ҳар куриёй новобаста аз табақаи иҷтимоияш вазифадор аст, ки дорои одоби баланди муошират бошад. Ин аст, ки дар ҳар хонавода сари ҳар сухан волидайн барои тарбияи фарзандон зарбулмасали мазкуро ёдрас мекунанд, ки қадри сухани хуш аз пули зиёд боло меистад. Дар фолклори мо тоҷикон муодили ин зарбулмасали *«Бо сухани хуши мор аз хонааш берун меояд»* серистеъмол ва вирди забони омма аст. Яъне дар фолклори ҳар ду миллат ҳам мавқеи сухан мартабаи олий дорад. Ҷӣ дар масалу мақол, ҷӣ дар ҳаҷву танз.

7. 호랑이는 죽으면 가죽을 남기고, 사람은 죽으면 이름을 남긴다. [Хоран(г)иның чугымён кацогыл намгиго, сарамын чугымён ирымыл намкида] [5]

— *Баъди марги паланг мүйинаашу баъди сари одам номаш мемонад.*

Мардуми куриё ҳамеша бар он мекүшанд, ки номи нек дошта бошанд, зеро инсони сохиби номи накү азизи минтақа ва ҳатто мамлакат буда метавонад. На танҳо дар Куриё, балки дар Тоҷикистони мо низ аз қадим мегуфтанд, ки «Аз одами нек ном мемонад». Шояд боварнокарданист, аммо дар Куриё пеш аз бо хонаводае «кудо» шудан аввал ҳафт пушти гузаштаи онро меомӯзанд, ки оё ягоне аз гузаштагони ҷониби дигар номи «бад» дорад ё не. Ин ақида то андозае густурда аст, ки ҳар одами машҳури Куриё намехоҳад, ки номаш бо бадӣ паҳн шавад, дар акси ҳол бадномшуда ҳатто омода аст, ки даст ба ҳудкушӣ занад. Бинобар ин мардуми Куриё ба бадномшавӣ хеле ҳассос ва ҷиддӣ ҳастанд.

Агар дар Ғарб мақоли «Мухим он нест, ки мардум чӣ мегӯяд, муҳим ман ҳудам медонам, ки покам» роиҷ бошад, дар Шарқ ин гуна нест. Дар Шарқ шарти аввал ба ҳаёти осоишта ин доштани номи накӯст ва ин нукта бештар дар фарҳанги тоҷикону куриёҳо мавриди диққат аст. Бинобар дар мо тоҷикон низ дар баъзе аз манотики кӯҳсор мақоли мазкур айнан кор фармуда мешавад, ки ин аз наздикии фарҳанги ду кишвар шаҳодат медиҳад ва решай қадимӣ дорад.

8. 바늘 도둑이 소도둑 된다. [Паныл додуги сододуг твиңда]

[6 саҳ. 40]

— *Сузанро, ки дузди, говоро ҳам медуздад.*

Мардуми Куриё ҳамеша ба тарбияи кӯдак ҳанӯз аз серӯзагии ўшурӯъ мекунанд. Ҳанӯз ҳангоми дар батни модар будани тифл зани ҳомила ва ҳамсарав ба кӯдаки дар батнбуда китобҳои ғояи хуб доштаро мутолиа мекунанд, ки вай дар оянда шахси солеҳ ба воя расад. Ҳамин тарик барои мардуми Куриё бадтарин инсон ин дузд мебошад, ки онро «маҳави чомеа» меноманд. Яъне шахси дузд хати батлонест ба ҳафт пушти гузаштаю ояндаи он шахс. Бинобар ин ҳар як хонаводай куриёй ҳамеша ба фарзандаш насиҳат мекунад, ки «Биринчи обазӣ вайроншударо хӯрдан беҳтар аст, аз кичии сергӯши дуздидашуда». Ҳамчунин ба куриёҳо, ки бештар ба ҷорводорӣ машғул буда, аз қадим занони онҳо бо сӯзан сару кор доштанд то ҳадде, ки дар тибби онҳо сӯзандармонӣ маъмултарин навъи табобат ба ҳисоб мераవад, ин зарбулмасал аҳамияти калон дорад. Дар Куриё вақте кӯдаке ба хонаи ҳамсоя рафта сӯзанеро медуздад, дили аҳли хонавода сиёҳ мешавад, зеро ҳамсоя ҳатто баъди баргардонидани сӯзан ҳатман ба модари кӯдак гушрас мекунад, ки «Сӯзандузд ғовдузд мешавад» ва минбаъд ҳамсояи «ғоратшуда» кӯшиш мекунад, ки кӯдаконаш бо он кӯдаки сӯзандуздида кам бозӣ кунад. Дар гузашта дар Куриё ҳар касе, ки ғов медуздид, ҳукми қатл мегирифт он ҳам oddī не, балки хеле ҳақириона ба ҳадде, лату кӯб мешуд, ки қатраи хуни охиринаш заминро лолагун созад, зеро аз ғов, аниқтараш барзагов ҳаёти хонавода во-

бастагии калон дошт. Мардону занон бо онҳо чуфт мекарданд ва зироаташонро бар пушти барзагов бор карда меоварданд. Бинобар ин вақте дузд барзаговеро медуздид ин он маъноро дошт, ки дузд ҳамаи аҳли хонаводаро пеш аз муҳлат бе тег күшт. Вақте дуздро ҳукми қатл медоданд, мардум ҳатман зарбулмасали мазкурро ба забон оварда мегуфтанд, ки «мумкин дар хурдсолияш сӯзани ҳамсояро дуздида буд, ки имрӯз говдузд шуд».

Дар мо тоҷикон низ ин мақол ҳам дар шакли асл ва ҳам дар шакли каме тағйирхӯрдаи «*туҳмдузд шутурдузд мешавад*» роиҷ аст.

9. 곡식은 익을수록 머리를 속인다[кугшигын иғылсурок моририр суқында]

- *Хӯшаи пухтарасида сарафканда аст [6 саҳ. 56].*

Маъни маҷозии ин зарбулмасал он аст, ки шахсони донишманду закӣ ҳамеша сарҳаму фурӯтан ва ботамкинанд. Ин зарбулмасал дар Куриё хеле маъмул буда, онро аз мардум дида, бештар сиёсатмадорону донишмандон ва рӯзноманигорон истифода мебаранд. Дар байни мардуми тоҷик зарбулмасали мазкур ҳам дар шакли асл ва ҳам дар шакли «*Сари дарахти мевадор ҳам аст*» ба кор бурда мешавад. Ҳар ду ҳам далолат аз он мекунад, ки заковатмандон худро доно наметарошанду «фӯкашон осмонро намехарошад».

10. 골은 나무 먼저 짙힌다 [кодын ному монҷо ҷикҳинда]

- *Дарахти ростро якум мебурранд [6 саҳ. 27].*

Маъни маҷозии ин зарбулмасал он аст, ки шахси соҳибмаълумоту закӣ ва поквичдонро ҳамеша душманаш зиёд аст. Бинобар онҳо меҳоҳанд, ки комати рости ўро шикананд. Ин зарбулмасал дар мо тоҷикон низ бидуни ягон тағйирот ва зарбулмасали ҳамасл кор фармуда мешавад.

Ҳамин таріқ аз таҳлилу баррасии зарбулмасалҳои ҳалқи Куриё ва қиёси он бо зарбулмасалу мақолҳои тоҷикӣ метавон хулоса намуд, ки мо ҳам дар гузашта ва ҳам имрӯз муштаракоти зиёде дорем, ки наметавон онҳоро инкор намуд. Имрӯз бештари мардуми Куриё бутпараст ҳастанд, аммо аз нигоҳи таъриҳ оини будпарастӣ, ки манша аз Ҳинд мегирад, аввал ба мо ва Чин рафта, сипас ба Ҷопону Куриё доман паҳн намудааст. Албатта, баъдан ҳалқи тоҷик ба оини митроию зардуштӣ ва масеҳият (кам ҳам бошад) ва ислом гаравиданд, аммо ҳалқи Куриё тавонист, ки ба оини бутпарастӣ содик монад. Албатта имрӯзҳо дар Куриё дар баробари бутпарастӣ боз масеҳияту ислом таракқӣ намудааст, аммо нуфузи буддоия ҳамоно побарҷост.

Наздикии анъана, урғу одат ва одоби тоҷикону қуриёҳо нишонаест, аз наздикии ин ду миллат. Ҳатто пеш аз Ҳокимияти Шӯравӣ якчанд қабилаҳои Куриё бо сабабҳои гуногун ба Осиёи Марказӣ хусусан Тоҷикистони имрӯза куч баста, инҷо сукунат ихтиёр намуда буданд. Онҳо ба шолипарварӣ машғул шуда, дар муддати хеле кутоҳ тавонистанд, ки бо мардуми тоҷик унс гиранд.

Имрӯз бо соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон робитаҳои фарҳангии мо бо дигар давлатҳо густариш ёфта истодааст, ки яке аз ин давлатҳо Куриёи Ҷанубӣ мебошад. Имрӯзҳо донишҷӯёни тоҷик

дар донишгогҳу донишкадаҳои Куриёи Ҷанубӣ таҳсили илм мекунанд. Ё баръакс донишҷӯёни куриёй дар мамлакати мо меҳонанд. Ин робитаҳо албатта ба фарҳангу адабиёт ва урфу одатҳо бетаъсир намемонанд. Ҳатман ин ду ҳалқу миллат бо наздиктар гардида муносибатҳои дӯстона аз ҳам чизе меомӯзанд ва аз таҷриба яқдигар истифода мебаранд. Табиист ки чунин робитаҳо дар ҳама давру замон боиси омезиши унсурҳои фарҳангии қавму миллатҳо мегарданд.

Агарчи дар мақола танҳо ҷанд зарбулмасалу мақол ва баъзе аз урфу одатҳои ин ду ҳалқи ба ҳам дӯст таҳлилу барассаӣ гардида бошад ҳам, ҳангоми муқоиса метавон пайвастагиву умумиятҳои зиёди фарҳангиро дар ҳаёти онҳо мушоҳида намуд. Ҳатто дигар жанрҳои фолклорӣ – афсона, латифа, шеъру сурӯд ва нақлу ривоятҳои зиёде мавҷуданд, ки дар миёни ҳар ду миллат қариб, ки якранг истифода мегарданд ва ба андешаи мо таҳқиқу баррасии онҳо тақозои замон аст.

Адабиёт

1. Раҳимов, Д. Гулчини зарбулмасал ва мақолҳои ҳалқҳои ҷаҳон. –Душанбе: Истеъдод, 2012. – 132 с.
2. Раҳимов, Д. Чинори пургул. – Душанбе, 2008. – 104 с.
3. Корейские народные пословицы, поговорки и выражения. (перевод В Тостикова и Ким Кю Чера). – М.: Иностранная литература, 1958. – 72 с.
4. Пословицы и поговорки народов Востока / сост.: Ю. Э. Бергель. – М.: Восточная литература, 1961. – 163 с.
5. Пословицы и поговорки народов мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: sayings.ru
6. Когай, Ю. П. Фразеологизмы корейского языка. – М., 2014. – 85 с.

Фармон Ф.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОДДЕРЖАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ ТАДЖИКСКИХ И КОРЕЙСКИХ СТАТЕЙ И АФОРИЗМОВ

В данной статье изучается содержание и значения таджикских и корейских статей и афоризмов. Автор рассматривает и сравнивает таджикские и корейские тексты, связанные с их традиционным укладом и бытом народов, анализирует идеи сочинений, отражает факты, которые возникли в культуре этих двух стран. Тот факт, что Корея и Таджикистан являются странами Азии доказывает, что народы этих двух стран с давних времен в целях воспитания граждан общества использовали народные афоризмы. То есть в фольклористе Таджикистана и Кореи сохранились лучшие образцы народных песен и сказаний, а также афоризмов, большинство из которых до сих пор имеют распространение в народном устном творчестве, а некоторые из статей являются предметом изучения исследователей фольклора.

Ключевые слова: Таджикистан, Корея, народ, литература, фольклор, исследование, сравнительный анализ, народные афоризмы.

Farmon F.

SIMILARITY OF THE CONTENT AND THEMES OF TAJIK AND KOREAN PROVERBS AND SAYINGS

This article studied the content and meaning of the Tajik-Korean proverbs and sayings. The author compares the Tajik and Korean texts related to their traditional and living habitual contexts. She found out that there many factors that have arisen in the culture of these two countries. The fact that Korea and Tajikistan are countries of Asia, prove that the people of these two countries during centuries used proverbs and sayings for the education of young people. The folklores of Tajikistan and Korea have the best examples of folk songs and wisdom, which people use them till today. Some of them are researched by folklore scholars.

Keywords: Tajikistan, Korea, people, literature, folklore, proverbs and sayings.

ТДУ 37тоҷик+9тоҷик+008+02+398тоҷик+025+725/749+681

Комилзода Ш.,
Зубайдов А.

**ВАЗЪИ ФАҶОЛИЯТИ МУАССИСАҲОИ
ИҶТИМОЙ-ФАРҲАНГИИ НОҲИЯИ
АЙНӢ ВА ШАҲРИ ПАНҶАКЕНТ**
(натиҷаи экспедитсияи илмӣ
ва таҳқиқоти сотсиологӣ)

Дар мақола натиҷаи таҳқиқотҳои анҷомдодаи олимони Пажӯҳшишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот, ки дар ноҳияи Айнӣ ва шаҳри Панҷакенти вилояти Сугд бо мақсади омӯзиши вазъи татбиқи равандҳои инноватсионӣ дар муассисаҳои фарҳангӣ ва гирдоварии мавод доир ба мероси фарҳангӣ гайримоддӣ, баргузор шуда буд, таҳлил гардидаанд. Ҳамзамон вазъи таъмини китобхонаҳои ноҳия ва шаҳр бо технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионии муосир ва сатҳи истифодаи он аз ҷониби хонандагон, муайян карда шуда, роҳҳои бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта ба таври мушаҳҳас баён ёфтаанд.

Калидвозжа: Коҳи фарҳанг, китобхона, инноватсия, ҳунарҳои мардумӣ, технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ, экспедитсияи илмӣ, китобҳои электронӣ, таҳқиқоти сотсиологӣ, мероси фарҳангӣ гайримоддӣ.

Ходимони илмии ПИТФИ аз 19 то 24 июли соли 2018 тибқи талаботи мавзӯи «Таҳқиқи равандҳои инноватсионии соҳаҳои фарҳанг ва иттилооти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ» ва татбиқи нишондоди мавзӯи илмии «Равандҳои инноватсионии фаъолияти китобдорӣ-иттилоотӣ дар муҳити ҷаҳонишавии фарҳанг (2016-2018)» бо мақсади омӯзиши вазъи тадбиқи равандҳои инноватсионӣ дар муассисаҳои фарҳангӣ ва ҳамзамон ҷиҳати муайян намудани вазъи таъмини китобхонаҳои ноҳияи Айнӣ ва шаҳри Панҷакент бо технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионии муосир ва сатҳи истифодаи он аз ҷониби хонандагон, иштирок дар баргузории экспедитсияҳои илмӣ, таҳқиқотҳои сотсиологӣ ва гирдоварӣ намудани маводи гуногун доир ба мероси фарҳангӣ гайримоддӣ ба ноҳияи Айнӣ ва шаҳри Панҷакенти вилояти Сугд сафари хидматӣ анҷом доданд.

Дар ҷараёни сафари хидматӣ ба ноҳияи Айнӣ мудири шуъбаи фарҳангӣ ноҳия Абдушукур Ҳокироев, директори Қасри фарҳанг ба номи Нақибхон Туғрал, Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Аслиддин Сатторӣ, сармутахассиси бахши фарҳанг, раиси бахши кор бо занон ва оила гурӯҳи кориро ҳамроҳӣ намуда, барои баргузории таҳқиқотҳо қумак расониданд.

Дар давоми рӯзҳои сафари хидматӣ ҳайати гурӯҳи корӣ бо ҳамроҳии мудири бахши шуъбаи фарҳангӣ ноҳия Ҳокироев Абдушукур, директори Қасри фарҳанг Аслиддин Сатторов аз маркази ноҳия, дехаҳои Зосун, Урметан, Дар-дар ва дигар маҳалаҳо дидан намуда, бо ҳунармандон мусоҳибаҳо анҷом доданд. Аз ҷумла афкору

андешаи онҳо, баҳусус қадбонуҳо нисбати пешниҳод намудани хуроки миллии “Суманак” ҳамчун унсури фарҳанги гайримоддии тоҷикон барои ворид намудан ба Феҳристи репрезентативии ЮНЕСКО бо таври ҳаттӣ гирифта шуд. Дар марказ ва якчанд дехаву ҷамоати дехоти ноҳия бо ҳунармандони касбу кори гуногун мусоҳиба гузаронида, оид ба ҳунару пешаашон, аз ҷумла малоғадӯйӣ, гулдӯйӣ, боғандагӣ, навозандагӣ, сарояндагӣ, ракс, ҷӯборӣ, оҳангарӣ, қамчинбоғӣ, зинсозӣ, созтарошӣ, бӯрёбоғӣ, фарҳанги сару либос ва дигар унсурҳои фарҳанги гайримоддии мардумии тоҷик маълумот ва маводи зарурӣ гирдоварӣ карда шуд.

Ному нараб ва нишонии ҳунармандону санъаткороне, ки бо онҳо сӯхбат гузаронида шуд, ба феҳристи ҳунармандони ноҳияи Айни вилояти Суғд сабт карда шуд.

Дар доираи сафари хидматӣ бо қормандони қитобхонаҳои ноҳия доир ба масоили мувофиқу созгор намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти қитобхонаҳо ба шароиту талаботҳои ҷомеаи иттилоотӣ, таҳияи барномаҳои таҳассусии фароҳамоварӣ, нигаҳдорӣ ва ҳифзу истифодаи қитобҳои электронӣ, истифодаи бамавриди технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионии мусоир дар фаъолияти қитобхонаҳо ва дастрасии хонандагон ба ин технология, мубодилаи афкор баргузор гардид. Ҳамзамон барои муайян намудани вазъи таъмини қитобхонаҳои ноҳия бо технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ва сатҳу сифати истифодаи онҳо аз ҷониби хонандагон тавассути пурсишномаҳо афкору андешаҳои қитобдорони ноҳия ва хонандагони қитобхонаҳо мавриди омӯзиш қарор гирифт. Таҳлил нишон дод, ки мутаассифона, бо истиснои қитобхонаи марказии ноҳия (як компьютер ва як адад принтер), дигар қитобхона-филиалҳои ноҳия бо технологияи нави иттилоотӣ-коммуникатсионӣ таъмин нестанд. Масалан, дар қитобхонаи бачагонаи ноҳия, қитобхона-филиали №3-и дехаи Дар-Дар, қитобхона-филиали №6-и дехаи Үрметан, қитобхона-филиали №9-и дехаи Сангистон, қитобхона-филиали №29-и дехаи Томин ва дигар қитобхона-филиалҳои ноҳияи Айни ягон намуди технологияи нави иттилоотӣ-коммуникатсионӣ вуҷуд надоранд.

Зикри як нукта бамаврид аст, ки Қасри фарҳанги ноҳияи Айни ба номи Нақибхон Туграл бо ибтикору дастгирии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти кишвар, муҳтарам Эмомали Рахмон се сол пеш бунёд гардида, моҳи ноябрри соли 2015 дар кушодашавии он Пешвои миллат иштироқи бевосита доштанд.

Дар натиҷаи гузаронидани таҳқиқоти сотсиологӣ дар Қасри фарҳанги ноҳия ба номи Нақибхон Туграл маълум гардид, ки қормандон аз васоити гуногуни иттилоотӣ-коммуникатсионӣ, аз ҷумла компьютер (3 адад), принтер (2 адад), дастгоҳи аудиовизуалӣ (1 адад) ва гайра истифода намуда, ба шабакаи Интернет пайваст мебошанд, ки тавассути он муттасил аз навғониҳои соҳаи фарҳангӣ ҳунар боҳабар шуда меистанд.

Толори консертии Қасри фарҳанг бо намудҳои гуногуни технологияи замонавӣ, амсоли таҷхизотҳои садобаландкуйӣ, сабти овоз (аудио, видео), созҳои барқии мусиқӣ, ҷароғҳои рӯшанидиҳандаву ороишии саҳна ва амсоли инҳо муҷаҳҳаз мебошад.

Дар Қасри фарҳанги нохия мактаби мусиқӣ, маҳфилҳои театрӣ, сарояндагиву навозандагӣ, рассомӣ, дӯзандагӣ, ансамбли тарона ва рақс ва гайра амал менамоянд, ки ба онҳо мутахассисони маълумотноку таҷрибадор роҳбарӣ мекунанд. Дар мактаби мусиқӣ ба хонандагон аз созҳои гуногуни мусиқӣ, аз ҷумла рубоб, гижак, дойра, аккордеон ва гайра дарс дода мешавад. Мутаассифона мактаб муаллимони созҳои чанг ва фортелианоро надорад. Набудани концертмейстр низ ба сифати дарсхои мусиқӣ таъсири манфии худро мерасонад.

Дар ошёнаи дуюми Қасри фарҳанг осорхона ҷой гирифтааст, ки дар он нигораву ашёй ҳархелаи даврони қадим ва имрӯза, хуму хурма ва дигар зарфҳои сафоливу фулизии дар марзи нохия пайдогардида, сару либоси мардонаву занонаи замонҳои гуногун, маҳсули дастони ҳунармандони номдори нохияи Айнӣ ва амсоли инҳо ба намоиш гузошта шудаанд.

Шумораи умумии кормандони Қасри фарҳанг 24 нафар аст. Аз инҳо 15 нафарашибонро мард ва 9 нафарашибонро занон ташкил медиҳанд.

Як нафар (Аслиддин Сатторӣ) соҳиби унвони Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон мебошад. 3 нафар маълумоти олии касбӣ, 7 нафар маълумоти олии гайрикасбӣ, 3 нафар маълумоти олии нопурраи касбӣ, 6 нафар маълумоти миёнаи гайрикасбӣ ва 5 нафар маълумоти миёнаи умумӣ доранд.

Синну соли кормандон гуногун буда, то 30 сола – 5 нафар; 31-39 сола – 3 нафар, 40-49 сола – 7 нафар; 50-59 сола – 8 нафар; аз 60 сола боло – 1 нафарро ташкил медиҳад. Чи тавре ки мудири шуъбаи фарҳанги нохия қайд намуд, солҳои охир таваҷҷуҳи ҷавонон ба соҳаи мазкур зиёд гардида, сафи мутахассисони ҷавон сол то сол рӯ ба афзудан дорад. Роҳбарияти нохия ва шуъбаи фарҳанг пайваста чихати тарбияи мутахассисони ҷавон ғамхорӣ намуда, кӯшиш менамоянд, ки барои рушди фаъолияти фарҳангиву ҳунарии онҳо тамоми шароитҳои заруриро муҳайё созанд.

Қасри фарҳанги нохияи Айнӣ ба номи Нақибхон Туграл дар маркази нохия – шаҳраки Айнӣ, кӯчаи ба номи Рӯдакӣ ҷойгир буда, речай кориаш аз соати 8.00 то 17.00 аст. Рӯзҳои истироҳатӣ шанбе ва якшанбе мебошад.

Роҳбарияти Қасри фарҳанг дар паи ҳарчи зудтар ташкил намудани ансамбли тарона ва рақс мебошад, ки барои ин заминаву шароити зарурӣ муҳайё буда, ба талаботи рӯзмарраи мардуми нохия мувофиқ мебошад.

Мутаасифона аз сабаби набудани мутахассиси таълимдиҳанд, омӯзиши асосҳои дониши компютерӣ дар байни кормандони Қасри фарҳанги нохия ба таври зарурӣ ба роҳ монда нашудааст.

Дар натиҷаи сӯҳбату пурсиш маълум гардид, ки занҳову духтарони нохияи Айнӣ бештар ба дӯхтани қуроқ ва малоғадӯзӣ машғуланд. Қуроқдӯзӣ дар саросари ҷумҳурӣ маъмул буда, маҳсули ин ҳунар, ки аслан аз болишту қурпача, қурта, дастархон, тоқӣ, таҳтпӯш, рафида, остинча ва амсоли инҳо иборат аст, дар ҳаёти ҳаррӯзai мардум мавриди истифода карор дорад. Аз маҳсулоти қуроқӣ дар

чиҳози арӯсон, низ чун рамзи фоли нек ба таври ҳатмӣ истифода бурда мешавад.

Инчунин маълум гардид, ки пешрафту тараққиёти ҷомеаи башарӣ ва илму техника ба бâзé аз навъи ҳунар ва урғу одату маросимҳои ин минтақа низ бетаъсир намондааст. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда ҳунармандони ноҳия пайваста кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки намунаҳои либосҳои миллӣ, маҳсулоти ҳунармандӣ, урғу одат ва маросимҳои анънавии худро ба қадри имкон нигоҳ доранд ва онҳоро фаъол гардонанд.

Давоми чанд рӯз гуруҳи корӣ ба ҷамъоварии мавод оид ба сamtҳои гуногуни үнсурҳои мероси фарҳанги гайримоддии ҳалқи тоҷик, аз ҷумла ҳунарҳои чакандӯзӣ, қуроқдӯзӣ, гулдӯзӣ, зардӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, боғандагӣ (пӯпакбоғӣ, рӯймолчабоғӣ), таомҳои миллӣ, сарояндагиву навозандагӣ, рақс ва гайра машғул буд. Дар раванди экспедитсия бо ҳунармандон воҳӯриҳо анҷом дода, дар бораи қасбу ҳунарҳои муҳталиф маълумоти гуногун ҷамъоварӣ карда шуд.

Зикри як нукта ба маврид аст, ки дар ноҳияи Айнӣ бисёр устоҳои чирадаст ва ҳунармандони қасбу кори гуногун аз олам ҷашм пӯшидаанд ва ё пири барҷоймонда гаштаанду қуввати шуғл варзидан ба қасбу ҳунарро надоранд. Боиси таассуф аст, ки аксари онҳо шогирд тайёр накардаанду ҳунарашон меросбар надорад. Ба гуфти бâzé аз пири рӯзгордида ҷавонони имрӯза ба қасбу ҳунари бобоӣ шавқу рағбат надоранд. Бинобар ин дар ноҳия як қатор қасбу ҳунарҳои нодири мардумӣ ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта, ба қисми дигарашон, аз ҷумла созтарошӣ, зинсозӣ, камчинбоғӣ, бурёбоғӣ ва амсоли инҳо ҳавфи аз миён рафтанд таҳдид менамояд.

Дар ноҳияи Айнӣ санъати рақс мақоми хос дошта, үнсурҳои зиёди рақси миллӣ, аз ҷумла “Рақси остин” дар байни мардум, баҳусус занон побарҷост.

Аз ҷараёни сафари корӣ маълум гардид, ки дар ноҳия як маркази таълимӣ-истехсолии адрасбоғӣ фаъолият дорад. Дар бâzé дехаҳо занон дар ҳонаҳо ҷамъ шуда, ба омода намудани маснуоти гуногуни ҳунармандӣ машғул мегарданд.

Аз натиҷаи бадастомада чунин ҳулоса баровардан мумкин аст, ки дар ноҳияи Айнӣ фаъолияти ҳунармандӣ ва анъанаҳои мардумӣ нисбат ба ноҳияҳои дигари ҷумҳурӣ сусттар ҷараён дорад. Сабаби кам будани бисёр үнсурҳои ҳунарҳои мардумӣ ва фарҳанги гайримоддӣ дар ин минтақа аз он шаҳодат медиҳад, ки на ҳамаи ҷавондуҳтарону писарон ба ҳунарҳои ҳалқӣ таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд.

Сипас гурӯҳи корӣ ба сӯи бостонشاҳри Панҷакент сафари худро идома дод. Дар давоми экспедитсия илмӣ аъзоёни ҳайати гурӯҳи корӣ бо кормандони баҳши фарҳанги шаҳри Панҷакент ҳамкорӣ намуда, натиҷаҳои назаррас ба даст оварданд. Муҳаққиқон бо роҳнамоӣ ва мусоидати директори Коҳи фарҳанги шаҳри Панҷакент Солеҳбой Ҳомидов, раиси Ассотсиатсияи ҳунармандони шаҳри Панҷакент Баҳтиёр Шафиеv, директори низоми марказонидашудаи китобхонаҳои шаҳри Панҷакент Мавлуда Яҳёева ба фаъолияти марказҳои таълимӣ-истехсолӣ, фаъолияти маҳфилҳои ҳунармандон, аз қабили маҳфили сӯзанидӯзӣ, қуроқдӯзӣ, тарроҳӣ, рақс, лӯҳтак, дӯзандагӣ, гулпарварӣ, рассомӣ, овозхонӣ ошной пайдо

карданд. Аз ҷумла ба фаъолияти маҳфили “Лухтак”, ки аз соли 2011 дар назди Коҳи фарҳанг амал намуда, бо намоишномаҳои пурмуҳтавои худ, аз қабили “Булбулаки саргашта”, “Духтарчай роҳгум”, “Писарчай гапнодаро”, “Бои золим ва ҳари зирак”, “Хоначаи заргӯшак” ва гайраҳо дар байни насли наврас шуҳрат пайдо кардааст, аз наздик шинос шуданд.

Чи тавре ки роҳбари маҳфили қашидадӯзони наврас Матлуба Аминова қайд намуд, мақсади ба наврасон омӯзонидани ҳунарҳои душвору заҳматталаби қашидадӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, рӯйҷо, брлинпӯш, гаранг, куртаи чакан, таксарии гулдӯзишуда ва гайра дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ, ҳунармандӣ, зебоипарастӣ тарбия намудан, баланд бардоштани малакаву маҳорат ва маънавиёти онҳо мебошад. Ҳамзамон ба ин васила эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ ба роҳ монда мешавад. Тавассути ин ҳунарҳо наврасону ҷавонон рамзҳои сехрнок, ҷаманзори шукуфони пургул, зиёву рӯшаниӣ, фаровониро акс намуда, орзуву омол ва ҷаҳони зебои ботинии худро бо риштаҳои рангоронги абрешимӣ дар матоъ тасвир месозанд.

Коҳи фарҳанги мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатии шаҳри Панҷакент бо васоити иттилоотӣ-коммуникатионӣ ва технологияи замонавӣ, аз ҷумла компүтер (4 адад), принтер (2 адад), DVD (2 адад), проектор (1адад), созҳои барқии мусикӣ, таҷхизотҳои овозбаландкунанда ва сабти овоз муҷаҳҳаз гардонида шудааст.

Шумораи умумии кормандони Коҳи фарҳанг 35 нафар аст. Аз инҳо 18 нафарашибонро мардон ва 17 нафарашибонро занон ташкил медиҳанд.

Як нафар (Умриҷон Баҳриев) соҳиби унвони Ҳофизи ҳалқии Тоҷикистон мебошад.

2 нафар маълумоти олии қасбӣ, 11 нафар маълумоти олии ғайрикасбӣ, 2 нафар маълумоти олии нопурраи қасбӣ, 2 нафар маълумоти олии нопурраи ғайрикасбӣ, 1 нафар маълумоти миёнаи маҳсуси ғайрикасбӣ ва 17 нафар (коргарони техники) маълумоти миёнаи умумӣ доранд.

Синну соли кормандон ғуногун буда, то 30 сола – 6 нафар; 31-39 сола – 7 нафар, 40-49 сола – 7 нафар; 50-59 сола – 8 нафар; аз 60 сола боло – 7 нафарро ташкил медиҳад.

Коҳи фарҳанги Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатии шаҳри Панҷакент дар маркази ноҳия – шаҳри Панҷакент, кӯчаи ба номи Рӯдакӣ 48 ҷойгир буда, речай корӣ аз соати 8.00 то 17.00 аст. Рӯзи санитарӣ – шанбе ва рӯзи истироҳат якшанбе мебошад.

Аз рӯи маълумоти директори Коҳи фарҳанг С. Ҳомидов барои боз ҳам беҳтар намудани вазъи хизматрасонӣ ба аҳолӣ ҳалли як қатор масъалаҳо зарур аст:

- дастрас намудани таҷхизоти садобаландкунӣ;
- созҳои ғуногуни милливу барқии мусикӣ;
- ҷалби кормандон ба омӯзиши компүтер;
- пайваст намудани муассиса бо Интернет;
- баланд бардоштани савияи дониш ва малакаву маҳорати кормандон.

Тибқи маълумоти Ассотсиатсияи ҳунармандони шаҳри Панҷакент дар шаҳр 21 маркази таълимӣ-истеҳсолӣ амал менамояд. Аз қабили марказҳои оҳангарӣ, қандакорӣ, кулолгарӣ, қолинбоғӣ, қуроқдӯйӣ, зардӯйӣ, атласу адрасбоғӣ, созтарошӣ, табақтарошӣ, кордсозӣ ва дигар навъҳои ҳунарҳои мардумӣ рушду нумӯъ ёфта, маҳсулоти тайёрнамудаи онҳо мавриди ҳаридории аҳолӣ ва меҳмонони хориҷӣ қарор мегиранд. Дар ин робита маводи муҳим дар шаклҳои ҳаттӣ, сабти овозӣ ва аксҳо гирдоварӣ шуданд. Феҳристи ҳунармандони шаҳр (иборат аз 312 нафар) тартиб дода шуд.

Дар доираи сафари хидматӣ инчунин вазъи воқеии фаъолияти китобхонаҳои шаҳри Панҷакент ва филиалҳои он мавриди омӯзиши қарор дода шуд. Мубодилаи афкор ва баргузории таҳқиқоти сотсиологӣ тавассути пурсишнома собит соҳт, ки то қунун на ҳамаи китобхонаҳои шаҳри Панҷакент бо технологияи муосири иттилоотӣ таъмин карда шудаанд. Масалан танҳо дар ҳудуди шаҳри Панҷакент Китобхонаи низоми марказонидашуда дорои 2 компьютер, 2 принтер ва 1 сканер мебошад. Бо китобдорони шаҳри Панҷакент ва филиалҳои китобхонаи марказӣ семинар-тренинг дар мавзӯи «Истифодаи технологияи муосири иттилоотӣ-иртиботӣ дар фаъолияти китобхонаҳо» баргузор шуд.

Дар фарҷоми семинар-тренинг барои беҳтар намудани фаъолияти китобдорӣ чунин тавсияҳо пешниҳод гардиданд:

- тамоми китобхонаҳои шаҳр ва филиалҳои он бо технологияи нави иттилоотӣ-коммуникатсионӣ таъмин карда шаванд;
- дар ҳамаи китобхонаҳо-филиалҳо китобхонаи электронии анъянавӣ ташкил карда шаванд;
- захираи ягонаи манбаъҳои электронӣ созмон дода шавад ва тамоми китобхонаҳои мамлакат ба ин шабака пайваст карда шаванд;
- низоми хизматрасонӣ тавассути абонементи байни китобхонаҳо чоннок карда шавад;
- барои муайян намудани вазъи таъмини китобхонаҳо бо адабиёти лозима, ҷавобгӯ будани мазмуну мундариҷаи фонди китобӣ ба талабу дарҳост ва эҳтиёҷоти хонандагон, дақиқ намудани майлу рағбати хонандагон ва ҳадафи хониши онҳо дар қаламрави ҷумҳурӣ таҳқиқотҳои сотсиологӣ баргузор карда шаванд;
- барои шинос намудани кормандони китобхонаҳо бо навғониҳои соҳаи китобдорӣ ва такмили сатҳи дониши таҳассусии онҳо бештар курсҳои такмили ихтисос, семинар-тренингҳо бо иштироқи коршиносони ватаниву хориҷӣ созмон дода шаванд.

Ҳамин тавр, таҳлили вазъи фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангии ноҳияи Айнӣ ва шаҳри Панҷакент нишон дод, ки дар радифи муваффақиятҳо чунин камбудиҳо низ вучуд доранд:

- суст будани ҳамкории шуъбаҳои фарҳанг ва баҳшҳои кор бо занони шаҳру ноҳия бо косибону ҳунармандон;
- вучуд надоштани нуқтаҳои фурӯши маҳсулоти тайёрнамудаи ҳунармандон дар ноҳияи Айнӣ ва шаҳри Панҷакент;
- дастрас набудани ашёи хом барои ҳунармандон;
- ба таври бояду шояд ба марази тамошо гузошта нашудани маҳсулоти тайёрнамудаи ҳунармандон;

- қадршиносӣ ва аз нигоҳи маънавию моддӣ ҳавасманд нагардиҳани хунармандон;

- ҷалб нагардиҳани маблағгузории гайрибуҷавӣ барои рушди фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ.

Барои рафъи камбудиҳои ҷойдошта ҳалли масоили зерин зарур аст:

- аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатии шаҳру ноҳия ва идораҳои марбута ба рушди хунарҳои мардумӣ аҳамияти ҷиддӣ дода шуда, ҳарчи бештар дар ташкилу баргузории ҷаҳонҳои миллию давлатӣ хунармандон ҷалб карда шаванд ва маҳсули хунари онҳо пайваста ба намоиш гузошта шавад;

- дар маркази ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Айнӣ барои аз ҳуд намудани қасбу хунарҳои мардумӣ бештар марказҳои таълимӣ-истеҳсолӣ таъсис дода шаванд;

- тавассути ташкил ва баргузории озмуну фестивалҳо ҳарчи бештар ҷалб намудани ҷавонон ба қасбу хунаромӯзӣ ва эҳё намудани хунарҳои суннатӣ;

- муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангии шаҳру ноҳия бо технологияи муосири иттилоотӣ-коммуникатсионӣ таъмин карда шаванд.

Натиҷаи таҳқиқотҳои анҷомёфта аз сафари хидматӣ ба бойгонии ПИТФИ супорида шуд, ки барои такмили Феҳристи миллии мероси фарҳанги гайримоддӣ, таълифи таҳияи мақолаҳо, тартиб додани феҳристи хунармандон, пур кардани варақаҳои инвентаризатсионӣ ва чопи китобҳо истифода ҳоҳад шуд.

**Комилзода Ш.,
Зубайдов А.**

СОСТОЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЙНИНСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА ПАНДЖАКЕНТА

(Результаты научной экспедиции и социологические исследования)

В статье анализируются результаты научной экспедиции ученых Научно-исследовательского института культуры и информации, проводимые в Айнинском районе и городе Панджакент Согдийской области с целью изучения состояния внедрения инновационных процессов в учреждениях культуры и сбора материалов нематериального культурного наследия региона. А также определяется состояние обеспеченности библиотек района и города современными информационно-коммуникационными технологиями и уровень их использования читателями. В заключении указаны пути устранения существующих недостатков.

Калидвожаҳо: Дворец культуры, библиотека, инновация, народные ремесела, информационная и коммуникационная технология, научная экспедиция, электронные книги, социологические исследования, нематериальное культурное наследие.

**Komilzoda Sh.,
Zubaydov A.**

**THE CONDITIONS OF ACTIVITIES OF THE SOCIAL AND CULTURAL ORGANIZATION OF THE AYNI AND PANJAKENT DISTRICTS
(Fieldwork and sociological search results)**

In this article are described the fieldwork results of a group of scholars of the Research Institute of Culture and Information to the Ayni district and Panjakent town of the Sughd region with purpose of study the implying innovative processes in cultural organizations and situation of local libraries. Also were taken into consideration the supplying the libraries with informational and communicative technology and gathering intangible cultural materials. As well as in the article are highlighted the achievements of the cultural workers and showed the concrete ways of problem decision.

Keywords: Palace of culture, library, innovation, folk crafts, informational and communicative technology, scientific fieldwork, electronic books, socio-logical search, intangible cultural heritage.

ТДУ 9точик+069+37точик+069.51+086.6

Муминова Х.

**ВАЗЪИ ОСОРХОНАҲОИ МАКТАБӢ
ДАР ШАРОИТИ ИМРӮЗ**

Дар мақолаи мазкур фаъолияти осорхонаҳои мактабии ҷумҳурӣ мавриди омӯзиши таҳлил қарор гирифтааст. Муаллиф оид ба самтҳои асосии фаъолияти осорхонаҳои мактабӣ: кори ҷустуҷӯй-чамъоварӣ; фаъолияти фонд; кори намоишӣ-экспозитсионӣ ва илмӣ-маърифатиро мавриди баррасӣ қарор дода, саҳми осорхонаҳои муассисаҳои таълиматоро дар ташаккули маънавии насли наврас муҳим мешуморад. Инчунин, муаллиф ба масъалаи ҳифзу нигаҳдорӣ, тарғибу ташвиқи экспонатҳои осорхонаҳои мактабӣ ва ворид намудани технологияи инноватсионӣ дар кори онҳо ибрози назар намуда, барои вусъатёбии фаъолияти онҳо пешниҳодҳо баён кардааст.

Возжаҳои қалидӣ: осорхонаи мактабӣ, ашё ва коллексияҳо, фонд, ҷустуҷӯй-чамъоварӣ, намоишӣ-экспозитсионӣ, илмӣ-маърифатӣ.

Осорхонаҳои мактабӣ, ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири муассисаҳои таълими дар раванди таълиму тарбияи насли наврас мақоми хосса доранд. Дар замони соҳибиистиклолӣ Ҳукумати кишвар ба масъалаи таълиму тарбияи насли наврас таваҷҷуҳи маҳсус равона намуда, бавижа дар рӯҳияи худогоҳию хештаншиносӣ ва ватанпарастӣ ба воя расонидани онҳо тадбирҳои мушахҳас андешид.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки: “Маориф ҳамчун соҳаи сарнавиштсози чомеа дар низоми сиёсати

иҷтимоии давлат яке аз самтҳои афзалиятнок эълон гардида, барои ислоҳоту рушди он аз рӯзҳои аввали истиқлолият пайваста таваҷҷӯҳ ва гамхории хоса зоҳир мегардад” [3].

Ин аст, ки бо ташабbus ва гамхории давлат дар ҷумҳурӣ садҳо муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсейю гимназияҳо соҳта ба истифода дода шуданд, ки ба бунёди осорхонаҳои нави мактабӣ замина гузоштанд.

Айни ҳол дар таркиби муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ 221 агад осорхонаҳои мактабӣ ва гӯшаҳои сайёҳӣ-кишваршиносӣ фаъолият доранд¹. Мақсади таъсиси осорхона дар таркиби муассисаҳои таълимӣ омӯзишу ҷамъоварӣ ва нигаҳдории сарватҳои таърихиу фарҳангӣ буда, ҳадафи дигари он тарбияи ватанпарастии хонандагон мебошад.

Дар муассисаҳои таълимии қишвар навъҳои гуногуни осорхонаҳо, аз ҷумла осорхонаҳои таъриҳӣ, таъриҳӣ-кишваршиносӣ, ҳарбӣ-ватандӯстӣ, адабӣ ва ғ. фаъолият доранд, ки вобаста ба вазифаҳои хеш дар тарбияи ватандӯстӣ ва зебоиписандии насли наврас саҳмгузоранд.

Самтҳои асосии фаъолияти осорхонаҳои мактабӣ иборат аз кори ҷустуҷӯй-ҷамъоварӣ, фаъолияти фонд, кори намоишӣ-экспозитсионӣ ва илмӣ-маърифатӣ мебошад.

Кори ҷустуҷӯй-ҷамъоварӣ самти муҳими фаъолияти осорхона ба шумор рафта, барои ғанӣ гардонидани фонди он тибқи мавзӯи мушахас ва нақшай корӣ ба роҳ монда мешавад. Дар осорхонаҳои муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ экспедитсияҳо дар мавзӯи “Тоҷикистон Ватани азизи ман”, “Диёрам Тоҷикистон” роҳандозӣ гардида, маҳфилҳои гуногуни ҷустуҷӯй-ҷамъоварӣ ба монандӣ: “Сайёҳони ҷавон”, “Кишваршиносон” ва ғ. амал доранд. Масалан, дар осорхонаи Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №44-уми ҷамоати деҳоти Алмосии шаҳри Ҳисор, гурӯҳи ҷустуҷӯй бо номи “Кишваршиносони ҷавон” ва “Варзишгарон” амал мекунанд. Сабоҳат Бӯриева сарвари осорхона дар сӯҳбат иброз дошт, ки гурӯҳи ҷустуҷӯй бо сарварии ў ва омӯзгори фанни таъриҳ Ҳомидов Назар асосан дар вақти таътили хонандагон ба экспедитсия сафарбар мегарданд. Дар се соли охир аз ҳисоби ин гурӯҳҳо ба фонди осорхона 101 агад ашёи рӯзгор ва мардумшиносӣ, 3 агад ашёи сиккашиносӣ, 38 агад ашёи бостоншиносӣ интиқол дода шудааст. Гурӯҳи ҷустуҷӯии “Тарихчиён” дар осорхонаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №50-уми шаҳри Ҳисор фаъолият дорад. Мирзоев Наим сарвари осорхона қайд намуд, ки шумораи умумии фонди осорхона 2000 агад экспонатҳоро ташкил мекунад ва барои ҷамъоварии он саҳми гурӯҳи ҷустуҷӯии ин осорхона назаррас аст.

Фаъолияти фонд самти асосии кори осорхона ба шумор рафта, омӯзиш, пурагардонӣ, бақайдгирӣ ва нигаҳдории ашё ва коллексияҳои осорхонаро амалӣ менамояд. Дар фонди осорхонаҳои мактабии ҷумҳурӣ ашё ва коллексияҳои бостоншиносӣ, мардумшиносӣ, сиккашиносӣ ҳуҷҷатҳо ва суратҳои таъриҳӣ гирдоварӣ шудаанд. Қисми зиёди фонди осорхонаи Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии

¹ Маълумотномаи шӯббаи сайёҳӣ-кишваршиносии Маркази ҷумҳуриявии таҳсилоти иловагӣ оид ба осорхонаҳои мактабии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018.

№55 шаҳри Ваҳдатро ашё ва коллексияи мардумшиносӣ ташкил карда, бозёфтҳо марбут ба асри оҳан, ба монанди курраи оҳангарӣ, намудҳои қолабҳо, ҷарҳи ресандагӣ ва ғ. дар он нигаҳдорӣ мешаванд. Бозёфтҳои бостоншиносӣ ва сиккашиносӣ дар фонди Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №20 ноҳияи Файзобод гирдоварӣ шудаанд, ки ба асри V ва VI тааллуқ доранд, аз қабили қубури обгузаронӣ, тангаҳо, тирҳои ширкорӣ ва хуму кӯзаҳо. Дар Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №7 ноҳияи Васеъи вилояти Ҳатлон экспонатҳои бостоншиносӣ аз давраи ибтидой то ин замон ҷамъоварӣ шудааст, ки номгӯйи онҳо ба 1400 адад мерасанд.

Ҷалб ва иштироки наврасон дар кори намоишӣ-экспозитсионӣ имкон медиҳад, ки наврасон ҳамаи ҳодиса ва воқеаҳои таърихиҷо ҷузъ бар ҷузъ омӯзанд, дар байнҳо ҳамсолон тарғиб кунанд ва ба ин восита фазои маънавиро дар муҳит ташкил намоянд. Экспозитсиияи осорхонаҳои мактабӣ бозгӯйкунандай таъриҳӣ маҳалли зисти ҳонандагон буда, дар он гӯшаҳои таърихи мактаб, ҳунарҳои мардумӣ, давраҳои Ҷанги Бузурги Ватаниӣ, ҳаёт ва фаъолияти эҷодкорон ва дигар шахсони шинохтаву хизматнишондода ташкил карда шудаанд. Дар экспозитсиияи осорхонаи Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №59 ш. Турсынзода гӯшае бо номи “Ҳунармандони шаҳри Турсынзода” таъсис дода шудааст, ки дар он 740 адад ашё ва коллексияи мардумшиносӣ (либосҳо ва тоқиҳои занонаю мардона, пойафзол, асбобҳои рӯзгор) ба номоиш гузошта шудаанд. Гӯшае бо унвони “Ҳеч кас ва ҳеч ҷиз фаромӯш нашудааст” дар экспозитсиияи осорхонаи Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 20 н. Файзобод ташкил карда шудааст, ки дар он оид ба 11 нафар иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватаниӣ аз ноҳияи Файзобод маълумот дода шудааст.

Самти дигари фаъолияти осорхонаҳои мактабӣ ташкил ва баргузории чорабинҳои илмӣ-маърифатӣ (семинару конфронсҳо, воҳӯрию сухбатҳо) мебошад, ки дар ташаккули маънавии ҳонандагон кумак мерасонад. Дар осорхонаи Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №54- ноҳияи Синои шаҳри Душанбе маҳфили адабии “Ошёни меҳр” амал мекунад. Бо ташабуси ин маҳфил дар осорхона бо эҷодкорон воҳӯриҳо баргузор мегардад. Зебунисо Қудбиддинова сарвари осорхонаи мазкур қайд мекунад, ки дар меҳмонии мо устод Муъмин Қаноат, Гулназар Келдӣ, нависанда Равшан Махсумзод ва дигарон буданд, ки ҳонандагон аз сухбат бо онҳо як ҷаҳон таассуроти наҷиб бардоштанд.

Муҳоҳидаҳо нишон медиҳад, ки дар фаъолияти осорхонаҳои мактабии кишвар як қатар камбудию норасогиҳо ҷой доранд, аз ҷумла: дар осорхонаҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ш. Душанбе, ноҳияҳои тобеъи ҷумхурӣ (Хисор, Ваҳдат, Турсынзода, Шаҳринав, Варзоб, Рудакӣ, Лаҳш, Тоҷикобод, Файзобод, Роғун), вилояти Суғд (Хӯҷанд, Спитамен, Деваштич, Ҷ. Расулов) ва ноҳияи Восеъи вилояти Ҳатлон, ягон намуди воситаҳои мусоири техникий (компьютер, принтер, саканер, проектор) вуҷуд надоранд ва ин осорхонаҳо ба шабакаи байналмилалии Интернет пайваст нестанд [2]. Фонди онҳо аз ҷиҳати ҷамъоварии ашё ва коллексияи осорхонавӣ ғани бошад ҳам, аммо тарзи нигаҳдории он ба талабот ҷавобгӯй нест. Дар баязе осорхонаҳои мактабӣ аз сабаби набудани шароити мусоид,

аксар ашё ва коллексияҳо дар рӯи фарш гузошта шуда ё дар хонаҳои шахсии омӯзгорон нигоҳдорӣ мешаванд [5].

Таҷрибаи кишварҳои дигар нишон медиҳад, ки ворид намудани технологияи мусосир дар фаъолияти осорхонаҳои мактабӣ, барои тақвият баҳшидан ба кори онҳо мусоидат менамояд, аз ҷумла омӯзгорон имкон пайдо мекунанд, ки дар соатҳои тарбиявӣ, дарсхои кушод, маҳфилҳои гуногуни созмонҳои талабагӣ, аз ашё ва коллексияҳои осорхонаҳои мактабӣ ба воситаи мултимедиаҳо истифода намоянд.

Ҳамин тавр, дар шароити кунунӣ бидуни воситаҳои навтарини техниқӣ фаъолияти самаранок намудан гайриимкон аст. Аз ин рӯ, барои ҳифзу нигаҳдорӣ ва тарғибу ташвики ашё ва коллексияҳои осорхонаҳои мактабӣ оид ба масъалаҳои зерин дикқат бояд дод:

- ҷалби сарпарастон барои мустаҳкам намудани заминаи моддӣ-техникии осорхонаҳои мактабӣ;
- таҳия ва интишори дастуралӣ ва тавсияҳои методӣ, барои таъсис, ҷамъоварӣ, коркард, ҳифзу нигоҳдории ашёи ва коллексияҳои осорхонаҳои мактабӣ;
- бо синфҳонаҳои барҳавою кушод таъмин намудани осорхонаҳои мактабӣ;
- бо таҷхизоти замонавии соҳаи осорхонашиносӣ муччаҳаз гардонидани фонд ва экспозитсияи осорхонаҳои мактабӣ;
- ташкили сомонаҳои осорхонаҳои мактабӣ;
- дар ҳамкорӣ бо осорхонаҳои давлатӣ, таҳияи феҳристи электронии эспонатҳои фонди осорхонаҳои мактабӣ;
- дар сомонаҳои осорхонаҳои давлатии шаҳрӣ, ноҳиявӣ, вилоятий ҷой додани гӯшай маҳсуси экспонатҳои осорхонаҳои мактабӣ ва бо истифода аз он саҳм гирифтан дар тарғибу ташвики ашё ва коллексияи осорхонаи мактабӣ;
- тарғиб намудани дастовардҳои осорхонаҳои мактабии чумхурӣ тавассути сомонаи Осорхонаи маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон.

Адабиёт

1. Макеева, И. А. Школьный музей: история и перспективы развития [Текст] // Педагогика: традиции и инновации: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). – Челябинск: Два комсомольца, 2012. – С. 125-127
2. Муминова, Ҳ. Назаре ба фаъолияти осорхонаҳои мактабӣ дар замони истиқлолият // Паённомаи фарҳанг. – 2017. – №3 (39). – С. 69 – 74.
3. Суҳанҳои ҳикматомӯзи Президенти Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон / мураттиб ва муаллифи пешгуфтор Зафар Шералий Сайдзода. – Душанбе: Контраст, 2017. – 464 с.
4. Туманов, В. Е. Школьный музей: методическое пособие. Изд. 2-е, исправл. - М.: ЦДЮТИК, 2003. - 154 с.

5. Ҳисоботи фаъолияти Осорхонаи маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон дар соли 2017 [Манобеъи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <http://www.aot.tj/en/index/index/pageId/382/>.

6. Шарифзода, Ф. Социально-культурная деятельность музеев Таджикистана в период независимости (1991-2011 гг.) / науч. ред. Ш. Саъдиев; ред. К. Б. Буриев. – Душанбе: Истеъдод, 2014. – 236 с.

7. Шарифзода, Ф. Нақши Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар баланд бардоштани ҳисси худшиносии миллӣ // Паённомаи фарҳанг – 2016. – №4 (36). – С. 54-57.

Муминова X.

СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В данной статье рассматривается деятельность школьных музеев страны в современных условиях. Автор освещает основные направления музейной деятельности в школе: поисково-собирательная деятельность, формирование и хранение фонда, экспозиционно-выставочная и культурно-образовательная деятельность. В статье отмечается важная роль музеев общеобразовательных учебных заведений для духовного развития школьников. Автор также рассматривает проблемы сохранения экспонатов и фонда, культурно-образовательную деятельность и внедрение инновационных технологий в работе школьных музеев. В заключении выдвигаются рекомендации по дальнейшему улучшению деятельности школьных музеев в современных условиях.

Ключевые слова: школьный музей, культурная ценность, экспонаты, фонд, поисково-собирательная деятельность, экспозиционно-выставочная и культурно-образовательная деятельность, инновация.

Muminova Kh.

THE CONTEMPORARY CONDITIONS OF SCHOOL MUSEUMS

This article highlights the activities of school museums in the country. The author considers the main directions of the school museum activities: search and gathering works; the activities of the fund; exhibition work and cultural and educational activities. She considers important the role of the museums of the educational organizations for the spiritual development of adolescence. The problems of preservation and presentation of exhibits and introduction of innovative technologies in the work of school museums are also considered. In conclusion, recommendations are put forward to further improve the activities of school museums.

Keywords: school Museum, cultural value, Fund, search and gathering, exhibition and exhibition, cultural and educational activities.

УДК 9тадж+37тадж+398тадж+73/76(575.3)+72+719.3(575.3)

Ходжаев Ф. С.,

Сарыева К.Н.

РАЗВИТИЕ СКУЛЬПТУРЫ ТАДЖИКИСТАНА

В данной статье основное внимание уделено освещению истории скульптуры Таджикистана в советский период и в период независимости Республики Таджикистан.

Авторами освещается главная задача скульптуры советского периода – это борьба за трансформацию общества и новые революционные преобразования, а так же рассматривается развитие памятника – портрета в монументальной скульптуре и расцвет жанра монументально-декоративной скульптуры.

Особое место в статье занимает анализ развития скульптуры периода независимости республики. В этот период скульптура обращается к собственным духовным традициям. Рост национального самосознания, который вызвал живой интерес к истокам собственной культуры, стал одним из источников развития национальных традиций в творчестве скульпторов.

В статье проанализированы способы техники, особенности, сюжеты и мотивы используемые в скульптуре. Рассмотрен поиск новых современных техник скульптуры молодыми скульпторами Таджикистана, которые разрабатывают различные новые приёмы, вводят европейские традиции и используют европейские элементы в своём творчестве.

В заключении авторы рассматривают современные тенденции развития скульптуры в период независимости в стране.

Ключевые слова: Таджикистан, скульптура, искусство, культура, памятник, пластика, традиции, монументальность, пространство, анализ, исследование, техника, развитие, архитектурный ансамбль.

Таджикистан страна с древнейшей историей, богатая своими традициями и обычаями, яркая и красочная. Декоративно – прикладное искусство и миниатюра Таджикистана всегда занимали высокую ступень развития в культуре таджикского народа. Другие виды изобразительного искусства Таджикистана начали своё развитие с приходом Советской власти.

Развитие скульптуры Таджикистана, является одним из составляющих образов города, оно всегда протекало в неразрывной связи с архитектурой в первую очередь, но и с другим искусством и культурой в целом, каждый этап скульптура отражает в своих идеально - содержательных, композиционно -пространственных и скульптурно - типологических особенностях. Архитектурно - пластическая культура города позволяет рассмотреть прошлое, оценить настоящее, предположить будущее.

Городская скульптура, появившаяся в таджикском искусстве лишь в середине 30-х годов прошлого столетия, приобрела свое становление именно в городе Душанбе-столице Таджикской ССР. После чего можно говорить о начале сложения стилевых пластических доми-

нантах эпохи, зарождению основ которые развили реалистическое искусство, достигшее к тому времени своего расцвета. Искусство соцреализма смело ввело скульптуру в пространство, населив ею городские сады и скверы.

Главной задачей искусства,

столе, прежде всего монументального, в 20 – 30-х гг. 20 в. стала борьба за трансформацию общества и новые революционные преобразования. Тема революции и труда нашла воплощение не только в общественной жизни, но и в монументальной скульптуре Таджикистана, первые образцы которой начали появляться в Душанбе в конце 20 – 30-х гг. (памятники видным общественным деятелям), что отвечало государственному плану монументальной пропаганды и стилю официального искусства. Произведения М. Рыдзюнской и П. Фальбова относятся к первым произведениям скульптуры, во многом определившим ее дальнейшее развитие. 30–40-е гг. 20 в. явились переходным этапом в монументальном искусстве, когда традиционные основы художественной культуры, с ее плоскостным или рельефным изображением, орнаментальной росписью, были заменены на принципы европейской художественной школы. В 50-е гг. 20 в. были сделаны первые шаги по освоению новых тенденций. В основу стиля были положены академические традиции социалистического реализма.

Дух соцреализма, культура его величественной простоты и ясности воплощается именно в портретном памятнике. В нем отражается представление о личности как событии, связанном с общекультурными парадигмами: возвышенное, идеальное отображение образа, увековечение памяти о героях и героических деяниях. В качестве примера можно привести памятник вождю революции В.И. Ленину, который находился в Центральном парке культуры и отдыха, а так же монумент В. И. Ленину находившийся на центральной площади в Душанбе и скульптурную композицию Куйбышева на привокзальной площади.

Ещё прекрасный пример скульптуры это памятник Абу Абдулло Рудаки, который был воздвигнут в городе Душанбе на одноименном проспекте для увековечения памяти великого поэта. Рудаки считается основателем персидско-таджикской литературы, родоначальником поэзии на фарси. Он рано прославился как певец и музыкант. Свыше 40 лет возглавлял плеяду поэтов при дворе Саманидских правителей Бухары, достигнув большой славы и богатства. Незадолго до смерти подвергся изгнанию и умер в нищете. Первый памятник Рудаки был установлен в 1964 году. Авторами являются азербайджанский скульптор Ф. Г. Абдурахманов и архитектор М. А. Усейнова, который находится на площади имени Рудаки, перед зданием Таджикского Аграрного университета.

К середине XX в. портретный памятник-монумент окончательно проявляет себя как композиционный доминант окружающего пространства. Таджикская архитектура этого периода уже осознанно вырабатывает свое понимание города, в художественном образе которого устойчивые формы принимает архитектурно-скulptурный памятник. Складываются композиционные основы взаимодействия скульптуры с пространством, несущие упорядоченность и симметрию.

Стремление архитектуры к широкому использованию пластического декора зданий, является средством не только для его конкретизации, но и для выражения высочайших эмоций, соответствующих идеалам времени, выдвигается жанр монументально-декоративной скульптуры как ведущей в эту эпоху.

В этот период значительный вклад в пластическое искусство Таджикистана внесла Е. Татаринова, ученица выдающегося российского скульптора А. Матвеева. Основные монументальные произведения Е. Татариновой (Обелиск, посвященный 25-летию Республики Таджикистан, оформление фасада Национальной библиотеки им. Фирдавси, здания Маджлиси Оли, Театра оперы и балета им. С. Айни и др.) утвердили важность пространственно-иллюзорного решения темы.

С определенной долей условности можно сказать, что соцреализм как направление в искусстве, начало осознания которого было заложено еще в начале XX в., завершил создание стройной, ясной, легко прочитываемой системы основных жанров городской скульптуры. Дальнейшее их развитие в городе Душанбе шло уже внутри этой устойчивой системы, отражая взаимовлияния архитектурно-пластических идей, образных и содержательных представлений, градостроительных концепций, принципов художественного выражения в культуре в целом.

В последних работах 80 гг., установленных в новых фрагментах городских пространств г. Душанбе, уже можно выявить намечающиеся тенденции целенаправленного воздействия жанра монументально-декоративной скульптуры на создание новой среды обитания (С. Курбанов, И. Арутюнян - пластическая разработка стены Дома литераторов им. М. Турсун-заде, И. Милашевич - оформление фасада Молодежного театра им. М. Вахидова, архитектурно-скульптурные ансамбли на площадях имени Садриддина Айни и Абуали ибн Сино др.). В них прослеживается связь с образно-пластической культурой, связь, основанная не на буквальном следовании традициям, но на ощущении "ассоциативно-образной" трактовки классического наследия, побуждающего к поиску новых форм, нового содержания, новых отношений с архитектурой, средой, окружением.

На протяжении 90-х гг. 20 в. в таджикской культуре ярко прослеживается стремление обратиться к собственным великим духовным традициям. В различных районах столицы возводятся монументы, посвященные выдающимся деятелям таджикской культуры: памятники Фирдавси (А. Бикасиен и С. Курбанов), А. Лахути (скульптор Милашевич), бюст Б. Гафурова в Душанбе (скульптор И. Иванов). В 1999 появляется новый мемориальный ансамбль «Вахдат», посвященный 1100-летию государства Саманидов (арх. Б. Зухурдинов, скульптор И. Кербель).

Культура и искусство в годы окончания гражданской войны, начало периода независимости

После окончания гражданской войны культура и искусство испытывали определенные трудности. Социально-политическая и экономическая нестабильность привели к тому, что потребности человека

подвергаются воздействию рыночной идеологии. В конце XX - начале XXI вв. в Таджикистане возник кризис базовых ценностей - происходит отрицание прежних идеалов, разрушение устоявшегося мировоззрения, что оказalo негативное влияние на культуру и искусство таджикского народа. Воздействие на общественное сознание под влиянием печатных и электронных СМИ привела к насаждению новых идеалов, как материальных (потребительство, доступ к информации, стремление к экономической независимости и др.), так и духовных (демократия, толерантность, плюрализм, гласность).

В связи с этим, совершенно очевидно, что ситуация, в которой находится таджикское общество сегодня, требует поиска новых адекватных механизмов, регуляции культурных процессов, ведь культура и искусство с одной стороны, испытывают на себе влияние формирующихся сегодня социально-политических и социально-экономических механизмов. С другой, культура сама оказывает заметное воздействие на них, выступая своеобразным катализатором социального процесса. Вместе с тем культурная сфера в большей степени, чем какая-либо другая, отражает совокупные процессы жизнедеятельности общества, даёт представление о конкретной эпохе, причастности людей к важнейшим историческим событиям.

В стране начался процесс осмыслиения прошлого таджикского народа. Рост национального самосознания вызвал живой интерес к истокам собственной культуры и искусства, способной обрести свое прежнее значение и развиваться посредством культурного диалога между прошлым и настоящим нации, поскольку расцвет духовной культуры подразумевает преемственность традиций в проекции современного социального развития.

Проблема развития и функционирования культуры носит системный, многоаспектный характер.

Значительный ущерб народному хозяйству и культуре Таджикистана был нанесен в результате вооруженного противостояния и его последствий в 1990-е годы. Культурные объекты и учреждения приостановили свою деятельность. Долгосрочное негативное воздействие оказали отток из страны значительного числа образованного населения и интеллигенции, маргинализация части граждан, резкое сокращение государственных субсидий на культуру. Фактически все институты культуры перешли на автономное существование с очень слабым контролем со стороны государства. Многие «дома» и «Дворцы культуры» по всей республике были закрыты, их инвентарь распродан, а сами здания приватизированы и использованы для коммерческих целей. С начала 1990-х резко упали тиражи книжной продукции, выросли цены на книги. Большой ущерб в эти годы был нанесен библиотечной системе. Из-за отсутствия ресурсов на закупку новых книг из-за рубежа и сокращения внутреннего книгоиздания, фонды библиотек фактически не пополнялись.

Низкие бюджетные зарплаты не обеспечивали достаточного уровня жизни и многие деятели культуры, особенно за пределами столицы, вынуждены были зарабатывать дополнительно, теряя при этом квалификацию. Политическая элита Таджикистана, вплоть до конца

1990-х гг. была занята преимущественно решением острых экономических проблем, вопросы культуры искусства были отодвинуты на второй план. С начала 2000-х гг. тяжелые последствия социального и экономического кризиса в целом были преодолены.

Вместе с тем, имеет место и другая тенденция - процесс глобализации, который способствует абсолютизации так называемых «универсальных ценностей», стимулирует проникновение массовой культуры в структуры национальных культур.

С обретением независимости на культурные процессы в республике большое влияние оказывает религия, прежде всего, ислам, который является основным вероучением для большинства населения республики. На современную необразованную молодежь негативно влияют различные новые религиозные течения и секты, число которых с каждым годом увеличивается. Все эти обстоятельства привели к активизации изучения истории и культуры народа и их переосмысления с новых позиций.

Таким образом, сложная социально-политическая обстановка после обретения Таджикистаном независимости негативно сказалась на развитии культуры. Огромный урон, нанесенный культурной сфере в этот период, не удалось восполнить до сих пор. Правительством страны ведется активная работа в этом направлении. За прошедшее время накоплено немало положительного опыта по совершенствованию и реализации законопроектов в сфере культуры и искусства.

Начинается активная интерпретация национальных традиций: в творчестве мастеров становится характерным глубокое изучение национального быта, народных типов и образов. Посредством приемов различных постмодернистских течений, авангарда ведется поиск новых выразительных средств, стремление к декоративности своего художественного языка. В это же время появляются новые направления, жанры, техники, темы, иное понятие о содержании и форме произведения, создается новое художественное пространство. Несмотря на социальные и экономические трудности, художественное искусство Таджикистана постепенно обретает свободу творческое выражение.

Значительное влияние на развитие изобразительного искусства Таджикистана оказывают такие известные художники, как С. Курбанов, С. Шарипов, З. Хабибуллаев, Б. Исматов, А. Миршакар, Ф. Ходжаев, М. Холов и другие.

Историческое развитие общества определяют типы, образы, художественный строй архитектурных сооружений. Политическая, нестабильность послужили причиной оттока квалифицированных кадров проектного и строительного дела. Глубокий кризис в строительном деле продолжался в течение первого десятилетия независимости. С середины 1990-х гг. ведущие роли по созданию архитектурных проектов были отведены таким специалистам, как: Зухритдинов Б., Зухритдинов С., Юсупов Б., Примкулов Э., Акбаров А., Махмадалиев К., Каримов Р. и другие. Именно они диктуют новейшие тенденции градостроительства в республике. В архитектуре постсоветского периода одновременно развиваются несколько направлений. В проектировании ведется активный поиск национальной самобытности, параллельно

наблюдается интерес архитекторов к неомодернизму. Характерными примерами архитектурных сооружений в период суверенитета являются: Мемориальный комплекс «Вахдат», Дворец нации, Культурный центр Исмаилитов, здания Национальной библиотеки и Национального музея, многоэтажный жилой комплекс «Пойтахт», гостиницы «Хайят», «Душанбе-Сирена» и другие.

Таким образом, деятельность культурно-просветительских учреждений и развитие искусства являются важным показателем состояния культуры.

Государственная политика в сфере культуры Республики Таджикистан направлена на сохранение и развитие культуры, обеспечение социальной стабильности, экономического роста и национальной безопасности государства. В связи с этим осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, пользование учреждениями культуры и создание условий для повышения качества жизни населения.

Развитие скульптуры в период независимости

На сегодняшний день таджикская скульптура пытается прогрессировать и подняться на новую ступень. Молодые таджикские скульпторы вводят в скульптуру новые тенденции изучают европейские традиции и используют в своем творчестве европейские элементы. Сейчас в Таджикистане скульптурой украшают не только столицу Душанбе, но и другие города и области Таджикистана, в основном это памятники историческим и политическим деятелям Таджикистана, а так же декоративная скульптура которая украшает парки Таджикистана. В декоративной скульптуре скульптора используют в основном традиционные мотивы. Скульптора Таджикистана в своих работах так же используют моменты из жизни таджикского народа.

Молодые скульпторы Таджикистана для развития и привлечения молодежи устраивают выставки, мастер-классы по станковой скульптуре. Многие скульптора едут за границу, чтобы получить опыт у зарубежных мастеров. В столице Таджикистана функционируют два художественных учебных заведения, где выпускают скульпторов – это Государственный Художественный колледж имени М. Олимова и Государственный институт изобразительного искусства и дизайна Таджикистана. После обучения в данных заведениях выпускники продолжают свое обучение в Российской Федерации. Ведущими таджикскими скульпторами являются Ахтам Сафаров, Бахтиер Одинаев, Хуршед Хусейнов, Махмуд Бобоев.

Но несмотря на все усилия скульпторов развитие таджикской скульптуры идет очень медленно. Это связано так же с нынешней экономической ситуацией в стране. Молодежь Таджикистана уезжает за границу для получения образования, а получив образование и став специалистами они не возвращаются обратно. Так, постепенно страна теряет молодое поколение специалистов. Несмотря на стремление поднять искусство Таджикистана на новый уровень развития, данная

тенденция является одним из факторов того что искусство скульптуры в стране не находит должного развития.

Хотя в стране при поддержке иностранных организаций проходят выставки художников, мастер-классы, осуществляются различные конференции и поездки художников за границу. Скульпторов отправляют на курсы в соседние страны, где они набираются опыта.

К сожалению, скульптуру советского периода сегодня начали заменять другими памятниками, многие из них являются некачественными скульптурами и быстро портятся в связи с погодными условиями.

Таким образом, развитие и современное состояние скульптуры Таджикистана, исследование которой связано с необходимостью комплексного изучения изобразительного искусства региона, позволяют предположить, что сегодня идёт медленный процесс формирования пластической культуры, отличающейся синтезом восточных и западных особенностей видения и претворения образов в материале. За сравнительно долгий срок таджикская скульптура, зародившаяся и развивавшаяся под прямым влиянием русской реалистической школы, не подошла к началу становления собственного художественного языка, с понятием «таджикская скульптурная школа».

Радует то, что сегодня скульптурная пластика уже окончательно сформировала свою особую значимость в сложении образа города. Она активно формирует пространственную среду, и может стать, особенно значимым элементом архитектурного ансамбля в период градостроительных реконструкций г. Душанбе, особенно его центральной части, где уже начинают утрачиваться культурные ориентации, столь характерные для старого города.

Сегодня связывается интенсивный поиск и разработка основ будущей национальной школы ваяния и большое стремление поднять искусство Таджикистана на новый уровень развития.

Литература

1. Аграновская, М. Молодость страны. – М.:Творчество, 1987. – 40 с.
2. Айни, Л. Искусство Таджикской ССР. – Ленинград, 1972. – 270 с.
3. Воронов, Н. Монументальное искусство вчера и сегодня. – Москва, 1988.–140 с.
4. Додхудоева, Л. Н. Графика и скульптура Таджикистана XX века. – Душанбе, 2006. – 270 с.
5. Курбанова, М. Искусство Таджикистана // Фонус. – 2001. – №2. –60 с.
6. Первая Республиканская выставка скульптуры. Каталог. – Душанбе, 1985. – 40 с.
7. Якубовский, А. Ю. Культура и искусство Средней Азии. – М., 1940. – 290 с.

**Хоҷаев Ф. С.,
Сарирова К.Н.**

РУШДИ САНЪАТИ ҲАЙКАЛТАРОШӢ ДАР ТОЧИКИСТОН

Дар мақолаи мазкур рушди санъати ҳайкалтарошӣ дар замони Шӯравӣ ва даврони соҳибистиклолии Тоҷикистон мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст.

Дар он вазифаи асосии санъати ҳайкалтарошӣ дар даврони Шӯравӣ – мубориза барои дигаргунҳои ҷомеа ва тағйиротҳои нави инқилобӣ, рушди санъати ёдгорӣ дар ҳайкалтарошии монументалӣ ва равнақи жанри ҳайкалтарошии монументалӣ, мафассалан, баррасӣ шудааст. Ҳамчунин дар мақола аз фаъолияти аввалин ҳайкалтарошони тоҷик ва устоҳои рус, ки ба Тоҷикистон омада ва дар ин ҷо фаъолият намудаанд, ёдоварӣ шудааст.

Дар мақола санъати ҳайкалтарошии замони истиқлол ҷои махсусро ишғол мекунад. Дар ин давра ин навъи санъат ба анъанаҳои худ рӯи меорад, аммо бо вучуди ин, он ба мушкилоти зиёд дучор мегардад. Ба наздикӣ дар қишвар ҷараёни маънидодкуни гузаштаи ҳалки тоҷик шурӯъ мегардад. Баланд гардидан ҳуввияти миллӣ, ки шавқу завқи мардумро ба фарҳанги гузаштаи худ зиёд намуд, рушди анъанаҳои замонавӣ гардонидани онҳоро ба вучуд овард. Ин ва дигар омилҳо, амсоли усулҳо, техникаҳо, хусусиятҳо, сужа ва мазмунҳои дар санъати ҳайкалтарошӣ истифодашуда низ ба таҳлил қашида шудааст. Ҳайкалтарошони тоҷик дар такя ба анъанаҳои миллӣ ва аврупоӣ усулҳои нави тасвирии муосирро ҷуё шуда, аносари аврупоиро дар эҷодиёти худ истифода мекунанд.

Бо сабаби вазъияти буҳронии иқтисоди қишвар ва омилҳои дигар ҷараёни рушди санъати ҳайкалтарошӣ дар Тоҷикистон хеле суст аст, баъзе созмонҳои хориҷӣ ба ин вазъият таъсир мерасонанд.

Умуман, дар мақола ба тамоми паҳлуҳои гуногуни рушди санъати ҳайкалтарошӣ таваҷҷӯҳ зоҳир гардида, вазъи он изафозӣ фарҳангии имрӯз натиҷагарӣ шудааст.

Калидвожаҳо: санъати ҳайкалтарошӣ, ёдгорӣ, муҳтамшамнигорӣ, таҳлил, таҳқиқ, технология, рушд, ансамблҳои меъморӣ.

**Khojaev F. S.,
Sariev K.N.**

THE DEVELOPMENT OF THE SCULPTURE ART IN TAJIKISTAN

This article focuses on the development of sculpture art of Tajikistan in the years of the Soviet Union and sculpture in the period of Independence. The main task of the sculpture of the Soviet period was the struggle for the transformation of society and new revolutionary conversions, as well as the development of the monument - a portrait in monumental sculpture and the flourishing of the genre of monumental and decorative sculpture. The same article mentions

the first Tajik sculptors and Russian sculptors who worked in Tajikistan. A special place in the article is occupied by the sculpture of the period of Independence.

At this time, the sculpture turns to its own spiritual traditions, but despite this, the art was experiencing certain difficulties. Soon the process of understanding the past of the Tajik people begins in the country. The growth of national identity, which aroused a keen interest in the origins of its own culture of art and gave the development of traditions in modern trends.

In the article methods, techniques, features, plots and motives used in sculpture are analyzed. The search for new modern sculpture techniques by young sculptors of Tajikistan is being considered. They are developing various new techniques, introducing European traditions and using European elements in their creative work.

The economic situation in the country is being examined and other reasons why the sculpture art in Tajikistan is developing very slowly. Attention is paid to all aspects of the development of culture and conclusions are drawn on the cultural atmosphere to date.

Keywords: Tajikistan, sculpture, art, culture, monument, plastic, traditions, space, analysis, research, technology, development, architectural ensemble.

ТДУ 37тоҷик+001(092)+792тоҷик+008+791.43

Атоев Ш.

ДУРАХШИ ҲУНАР

Дар мақола фаъолияти эҷодии ҳатмкунандай омӯзиишгоҳи театр ва кинотоҷири монанду ҳамон монанду ҳамон ҳунари тоҷик Муҳаммад Шерифов, яке аз синоҳои барҷастаи фарҳангу ҳунари тоҷик Моҳнайкар Ёрова, ки барои саҳми назаррас дар рушди фарҳанги форсизабонони дунё ба Ҷоизаи «Чили-2014» дар бахши озмуни «Беҳтарин ҳунарпешаи сол» мушарраф гардиддааст, мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф кӯшии намудааст, ки паҳлуҳои гуногуни фаъолият ва вижсагиҳои эҷоди ўро баррасӣ намуда, ба ин васила нақши ва ҷойгоҳи ин бонуи ҳанарро дар саҳнаи театри синамои тоҷик низон дигар.

Калидвоҷсаҳо: фарҳанг, санъат, театр, ҳунарпеша, синамо, жанр, намоиш, драма, фочека, мазҳака, фаъолият, эҷод, истеъодод.

Мардуми тоҷик аз қадим ба ҳунари актёрӣ-бозигарӣ raigбати хоса доштанд. Ин санъат дар шаклҳои гуногуни театри суннатии бостонӣ тавлид ёфта, қувват гирифт ва анъанаҳои зиёдеро ба майдон овард. Баъди аз худ намудани услуби ҳунари бозигарӣ дар театри аврупоисос ин анъанаҳо ғанитар, дурахшонтар ифода ёфта, мактаби актёрии тоҷикро ташаккул доданд. Равияҳои гуногуни ин мактаб тавлид ва ташаккул ёфта, дар ҳар равия актёрҳои бузург ба камол расиданд. Онҳо на танҳо санъати театрӣ, балки синаморо пеш бурданд, обрӯю эътибори фарҳанги миллиро боло бардоштанд.

Муҳаққиқон истилоҳи актиёро ба тарзи гуногун шпрҳ додаанд. Аз ҷумла, муҳаққиқи маъруфи соҳаи театр тоҷик Низом Нурҷонов қайд кардааст, ки: «Истилоҳи актёр (калимаи фарансавии acteur, аз лотинӣ actor-бозигар), артист (истилоҳи фаронсавӣ artiste, аз лотинӣ arts – санъат, ҳунар) - иҷроқунандаи нақшҳоро дар намоишҳои драмавӣ, опера, балет, эстрада, кино, сирк дар назар дорад. Ин истилоҳ дар бисёр қишварҳои рӯи дунё истифода бурда мешавад. Он дар баробари тавлид ёфтани театрӣ аврупоишакл аз забони русӣ ба забони тоҷикӣ ворид гардид ва тӯли қариб як аср ба забони мо хизмат мекунад. Солҳои охир бо ҳамин маъно истилоҳи ҳунарпеша, ҳунарвар, бозигар, иҷроқунанда низ роиҷ гардидаанд» [3, с.3].

Ҳунарпешагоне ҳастанд, ки тамошобинон баробари дар саҳна ва ё фильмномаҳо пайдо шуданашон онҳоро дӯст медоранд, як умр ба онҳо дил мебанданд. Ва ин сирру асрор на дар намуди зоҳирӣ ё овоз, балки дар ҷозибаи табии бепоёнашон ниҳон аст.

Моҳпайкар Ёрова аз қабили чунин ҳунарпешагон мебошад. Ӯ ҳамчун ҳатмкунандаи омӯзишгоҳи театр ва кинои ба номи Михаил Семёнович Шепкини шаҳри Москва соли 1991 фаъолияти эъҷодиашро дар театрӣ давлатии Ҷавонони Тоҷикистон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов ба сифати ҳунарпеша оғоз намудааст. Моҳпайкар аз рӯзҳои аввали фаъолияташ тавонистааст бо маҳорати баланди ҳуд байни тамошобинон маҳбубият пайдо кунад ва соҳиби обрую эътибор шавад. Дар назари аввал чунин менамояд, ки дар театр нақш бозидан кори осону саҳл аст, vale ҷоъеан ин касб аз мушкилтарин касби эҷодӣ мебошад ва на ҳар кас метавонад дилбохтаи он шавад.

Моҳпайкар Ёрова ҳамаи аломатҳои ҷаззобияти ҳунарпешагиро дорад. Сурат ва сирати ин ҳунарпешаи соҳибистеъдод бо ҳам мувоғиқ афтодаанд. Диљрабои санъати ҳунарпешаро дар тарзи оддӣ ва табии ҳаракат, дар ҷалб карда тавонистан, дар самимият ва эҳсоси наҷиб, дар санъаткории фитрии вай низ пай бурдан мумкин аст. Самимият, ҳақиқатро нозуқ ҳис намудан ҳоси саҳна аст. Вориди мусикӣ гардидани ҳунарпеша низ тухфаи табиат аст. Ӯ қувваи сомеаи ҳуб ва хотираи қавии азҳудкунии мусикӣ дорад. Моҳпайкар аз он ҳунарпешагоне мебошад, ки дар иҷрои нақшҳои гуногун дар саҳна хеле серталаб буда, бо каме дастовард қаноатманд намешаванд. Ӯ қӯшиш мекунад, ки дар симои қаҳрамононаш нафареро оғарад, ки ҳаёташ ибратбахш ва шоистаи омӯзишу пайравӣ аст. Ин ҳислатҳои нек дар шаҳсияти қаҳрамонҳои Моҳпайкар Ёрова эҳсос мешавад. Андешаи коргардони маъруфи советӣ Г. Товстоногов ба хотир меояд. Ӯ навишта буд: «Образи бадей мультамадии ҳаётро қуввае мебахшад, мазмуни онро мукаммал мекунад, аз нав месозад ва шуморо ба қувваи ҳамин дигаргуни ба ҳуд ҷалб менамояд» [6, с.58]. Моҳпайкар масъулияти касбии хешро дар ҷашми ахли ҷомеа хеле амиқ эҳсос мекунад ва мекӯшад, ки нақшҳои оғаридааш на танҳо хотирмон, балки ҷиҳатҳои амиқи тарбияйӣ дошта бошанд. Танҳо матнро аз ҳуд намуда, ба саҳна баромадан ҳанӯз нақш оғаридаан нест, бинобар ин Моҳпайкар қӯшиш мекунад, ки фардияти ҳар як қаҳрамонро бо ихлос омӯзад, дар олами ақидаи ӯ зиндагӣ қунад.

Одами зинда, яъне актёр дар театр барои эҷоди мустақилонаи арзишҳои зебоишиносӣ василаи асосӣ аст. Фарқи асосии ҳунари ў нисбат ба дигар намудҳои санъат дар он аст, ки дар саҳна ба илҳом меояд, ҳудашро шабехи қаҳрамон мепиндорад, пешакӣ ба оғариданӣ образ тайёр мешавад. Ба ин мазмун арбоби барҷастаи театр рус К.С.Станиславский навиштааст, ки «театр пеш аз ҳама, барои актёр тавлид ёфтааст ва бе ў вучуд надорад. Ягона подшоҳ ва малики саҳна актёри сохибистеъдод мебошад» [5, с. 404].

Ин суханон дар гузашта ва имрӯз ҳам ифодагари ҳақиқати ҳоланд. Актёр ягона ҳӯҷаини театр мебошад, санъаткори мустақил, шоир, эҷодкори ҳунари хеш аст.

Дар намоишномаи «Модар маро бубахш»-и Султоншо Муқаддамов Моҳпайкар нақши модарро бо ҳисси баланди меҳри модарӣ бозида тавонист. Ҳунарпеша нақши модареро оғарида, ки ба саҳтиҳои зиндагӣ тоб оварда, чигарбанди ягонаашро дар роҳи одаму одамгарӣ, меҳнатдустӣ ва сифатҳои хуби инсонӣ тарбия намуда, як насли солимро дар хизмати ҷомеа гузорад.

Ин ҷо ақидаи хеле муҳими коргардон ва актёри бузурги соvetӣ А.Д.Попов қобили зикр аст, «То он даме ки кас дар ҳаёт оддӣ, табиӣ, хоксор, ҳассос набошад, дар саҳна оддӣ шуда наметавонад. Агар «соз»-и санъаткор noctur бошад, чӣ тавр аз ў нозуктарин чизҳое талаб кардан мумкин аст» [2, с.50]. Моҳпайкар ҳолату руҳияи қаҳрамонашро пайдарҳам ва муфассал нишон дод. Бозии басо нағису самимонаи ў ба лаҳзаҳои оҳири намоиш ҳарорату қайфияти хоса бахшид. Ў дар қалби қаҳрамонаш эҳсоси начиби мардонагӣ ато намуда, лаёқати амиқ ҳис намудани вазифаи модарӣ ва масъулият дар назди Ватанро нишон дод. Дар тӯли фаъолияти эҷодӣ Моҳпайкар ҷандин нақшҳои гуногунро дар намоишномаҳои фочеавӣ, драмавӣ ва мазҳакавӣ иҷро намуда, бо маҳорати баланди қасбӣ қудрати эҷодии хешро ба тамошобинон расонида тавонист.

Дар намоишномаи «Моҷаро дар Киёча»-и Карло Голдонӣ (25 феврали 1707 – 6 феврали 1793) Моҳпайкар нақши Лучеттаро иҷро кардааст. Ин намоишнома пурмоҷарои мазҳакавӣ буда, аз ҳунарпеша талаҷ менамояд, ки ҳушӯру зирақ бошад ва ягон лаҳза аз шиддати воқеа дур наравад. Моҳпайкар дар ин намоиш нақши итолиёвидуҳтар Лучеттаро мебозад. Моҳпайкар дар ин нақш духтареро нишон медиҳад, ки бо рафттору гуфтори на ҷандон оқилона ба сӯйи бахту саодат кӯшиш мекунад ва барои расидан ба мақсадаш устувор аст. Дар ҷараёни намоиш бисёр ҳолатҳои ҳандаовар ба вучуд меояд, ки нақши Моҳпайкар дар фароҳам овардани чунин фазо кам нест. Ба ақидаи ин ҳунарпеша ҳар як инсон шоиста аст, ки ҳушбахту саодатманд бошад, ба даст овардани он танҳо ҳаддии тақдир нест. Ҳаракатҳои малеҳи ҳунарпеша, нигоҳҳо, гуфтори нағис, лаҳзаҳои хомӯшӣ ҳар кадом маъноеро ифода мекарданд. Қиёфаи начиби қаҳрамон тарҳи басо зебоеро намо медод, ки ҳақиқатан ҳам бинанда дар симои ў итолиёвидуҳтарро медиҳад. Моҳпайкар Ёрова бо оғаридаҳояш дар саҳна ҳаёт ба сар мебурд. Вай тавассути рангуборҳои ширадор, тобнок ва бо аносими тазодӣ омехта намудани онон ба бинанда таъсир мерасонд.

Дар нимаи қарни XX-ум дар Тоҷикистон илм дар бораи театр пайдо шуд. Театршиносони тоҷик кӯшиш карданд, ки таърихи театри сарзамини қадимаи хешро амиқ ва холисона таҳқиқу баррасӣ намоянд. Санъати театрро нобигаҳо ва соҳибистеъдон ба вучуд меоранд. Ин ҳунар дар саҳна тавлид меёбад. Симои оғаридаи бозигар баъди аз барнома гайб задани намоиш фаромӯш мешавад ва эҷодиёти устодон барои наслҳои оянда мемирад [4, с. 5].

Саҳнаи театр барои Моҳпайкар мактабе мебошад, ки ҳунарпешаро ҳамарӯза сабақ меомӯзонад ва маҳорати иҷроиашро баланд мебардорад. Театр барои Моҳпайкар даргоҳи муқаддас ва макони ҷиддию эҷодӣ мебошад. Дар ин ҷо ҳар рӯз пояҳои нав пайдо мешаванд, талабот нисбати нақшофарӣ дар вақту замон тағиیر меёбад. Моҳпайкар Ёрова аз ин мактаб бисёр ҷизҳоро омӯхтааст ва ба дараҷаи ҳунарпешаи мумтозу қобилиятнок расидааст.

Соли 2016 Моҳпайкар ҳамроҳи ҳайати эҷодӣ барои иштирок дар озмуни театрӣ ба Ҷумҳурии Қазоқистон сафар намуд. Дар ин озмун ӯ дар намоишномаи «Шабе дур аз Ватан», ки дар асоси асари Бозор Собир дар коргардонии Нозим Меликов таҳия шуда буд, нақши «Рӯъё»-ро бозид. Дар ин нақш ҳунарпеша тавонист, симои занеро оғарад, ки дар ғарibӣ дур аз Ватан умр ба сар мебарад. Дар қалби қаҳрамон меҳри маъшуқа, Ватан ҳаргиз ҳомӯш намегардад. Ин намоиш сазовори шоҳҷоизаи озмун гардад. Дар ин мувафаққият нақши Моҳпайкар хеле бориз аст.

Дар намоиши «Рӯзе, ки дарозтар аз қарнест» аз руи асари «Дуроҳии буронӣ»-и Чингиз Айтматов, ки коргардон Султон Усмонов ба саҳна гузоштааст, Моҳпайкар Ёрова нақши модари аз фарзанд чудошударо бозид, ки аз тири фарзанди худ ба қатл мерасад. Бори аввал ин намоиш моҳи июли соли 2008 пешкаши мухлисони театр гардид. Театри Ҷавонон бо ин намоиш дар ҷандин ҷашнвораҳои байналмиллалӣ ширкат варзида ба гирифтани як қатор диплому ҷоизаҳо мушарраф гардид. Аз ҷумла, баҳшида ба 80-солагии нависандаяи қирғиз Чингиз Айтматов ин намоиш дар Фестивали байналмиллалии «АРТ-ОРДО»-2008 дар шаҳри Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон соҳиби панҷ ҷоиза гаштааст:

- «Барои таҷассуми баланди бадеяти саҳна».
- «Беҳтарин коргардон».
- «Беҳтарин иҷроқунандаи нақши мардона».
- «Беҳтарин иҷроқунандаи нақши мардонаи дараҷаи дуюм».
- «Беҳтарин ороиши мусиқӣ».

Ва ҳамчунин ин намоишнома меҳмони ифтихории Ҷашнвораи Байналмиллалии «ФАҶР-2010» дар Ҷумҳурии Исломии Эрон гардидааст.

Дар саҳнаи ин намоишнома Моҳпайкар шиддати ҳаяҷони зӯри фоҷиавии қаҳрамонашро, ки дар вучудаш ҷараён дошт, мекушояд. Меҳру муҳаббати модарӣ, ҳисси вичдон аз қалби Моҳпайкар фаввора зада, нисбат ба худ ва ҳамбозонаш оҳангӣ эътиroz пайдо мекунад. Дар паси ин образи фоҷеавӣ ҳунарпешаи хирадманд қисмати вазнини модарони сарсаҳти мусулмонро дар гузашта хуб дарк намуда буд. Та-

моми симои қаҳрамонии ҳунарпеша фоциаи амиқ ва бузурги одамизодро ифода мекард. Ӯ дар саҳна на танҳо аз рӯйи услуби хоси ҳунарӣ ва ҷаззобияти бемислу монандаш, балки бо дураҳши ботиниаш, ки дар образаш ҷилвагар буд, шинохта мешуд. Садоқат ба ҳақиқати ҳаёт ҳамеша ҳамроҳи ӯ буд. Ҳунарпеша ҳақиқати санъатро ҳамеша пайдо намуда, онро аз соҳтакорию аз андоза гузаштан нигоҳ медошт. Моҳпайкар ҳами нақшояшро самимона, бо завқи баланд ва аз сидқи дил бозидааст.

«Худат кистӣ? Аз қадом қавмӣ? Номи падарат чи буд? Бо ту чӣ кор карданд онҳо? Инсонро аз молу мулк, ҳатто пулу сарват маҳрум кардан мумкин аст, лекин нобуд соҳтани хотираи ӯро кӣ? Кӣ фикр карда баромадааст? Чӣ тавр ҷӯръат кардааст? Худоё! Чаро ин даҳшатро бар сари бандагонат ҷо кардӣ. Магар он ҳама зулму бедодгарӣ, ки дар олам вучуд дорад, кифоя набуд... Номи ту Жоламан! Жоламан номи туст! Ман модари туюм! Ту писари Доненбой ҳастӣ! Ту аз қавми Найманҳоӣ»... [1, С.146-147].

Чи даҳшатест, вақте инсонро ба ҳолате мерасонанд, ки модари худро нашинохта, ӯро ба қатл мерасонад. Манқурт кист...? Чӣ гуна инсонҳо манқурт мешаванд...? Оё мо манқурт неstem...? Посуҳи ин суолҳоро дар ин намоиш ҳоҳед дид.

Чингиз Айтматов андешаҳояшро роҷеъ ба муносибати инсонҳо ба воқеаҳо, достону қиссаҳо, мавқеи кас дар раванди ҳаводису рӯйдод ва бардошту барҳӯрдҳо баён кардааст...

Ин намоиш асари драмавӣ ва фоциавӣ буда, беадолатӣ, зулму куштор ва манқурт кардани инсонро нишон медиҳад. Гиряҳои талҳ, фироқӣ модаре, ки фарзандашро гумроҳ кардаанд, ишқи духтари 18-солаи ба пирамард ошиқ шуда, нависандай бо навиштани ёддоштҳои замонааш ба тухмати беасос гирифткоршуда таҷассум гардидааст, ки бинандаро водор месозад, то чи буданиadolat, инсоғ, ишқ, муҳаббат, садоқат ва дӯстдориро фаҳмад.

Ӯ барои саҳми назаррас дар рушди фарҳанги форсизабонони дунё ба Ҷоизаи «Ҷило 2014» дар бахши озмуни «Беҳтарин ҳунарпешаи сол» сазовор гаштааст. Ҳунарпеша ҳамеша мекӯшад, ки донишу истеъоди хешро такмил дода, роҳҳои нави иҷрои нақшҳо ва таъсирбахш намудани онҳоро ҷусуҷӯ намояд. Ҳунарвар дунёро зебо, барҷаста, рангин мебинад ва нақшашро низ бо ҷидду ҷаҳд барҷаста, хушбуранг меофарад, маҳораташро пурра истифода мебарад, рангҳои таъсирбахшро ба кор меандозад.

Фаъолияти эҷодии Моҳпайкар Ёрова танҳо ба театр маҳдуд нест, ӯро ҳамчун ҳунарпешаи хушсалиқаи олами синамо низ хуб мешинсанд. Як силсила нақшҳои ӯ, ки дар дар кинофильмҳои тоҷикӣ бозидааст хеле хотирмон аст. Ӯ дар беш аз 50 фильм нақшҳои назаррасро иҷро намуда, чун ҳунарпешаи синамо шинохта шудаааст. Ҳамаи ин аз эҷодкори пурмаҳсул будани Моҳпайкар дарак медиҳад.

Дар кинофильми «Убури сангин», муаллиф Гавҳарбону Умарова, коргардон Саидҷон Қодирӣ, Моҳпайкар нақши модари угайро иҷро намудааст. Дар ин нақш ҳунарпеша тавонистааст сангдилии модари угайро бо тамоми паҳлӯҳои манфиааш нишон дихад, симое оғарад, ки ба назари тамошобин хеле нафраторвар аст. Зимнан Моҳпайкар чӣ дар

нақши манғӣ ва чӣ дар нақши мусбат хислатҳои қаҳрамонҳоро амиқан дарк намуда метавонад.

Дар филми ҳунарии «Арӯси замонавӣ»-и Набиҷон Пирматов Моҳпайкар нақши модари дилсӯз ва саҳтигирро мебозад. Ин нақш хеле пуртазод аст. Дар нақши ин зани деҳотӣ Моҳпайкар нишон медиҳад, ки инсон бояд рисолати инсониашро фаромӯш нақунад, масъулиятшинос бошад. Нақши оғаридаи ў бо самимияти худ хеле ҷаззоб ба назар мерасад. Ин яке аз нақши муваффаки ҳунарпеша мебошад, ки дар хотири тамошобинон нақш бастааст.

Ҳар як инсон дар ҷодаи фаъолияти худ бояд самимона роҳ тай қунад, қасбу корашро дӯст дорад, масъулиятшинос бошад, бо ҳунару эҷодаш соҳиби эҳтироми аҳли ҷомеа гардад. Моҳпайкар ин гуна рисолатро дар ҷомеа эҳсос мекунад, ҳамеша мекӯшад, ки аз маънавиёти баланди инсонӣ гизо гирад ва дар роҳи эҷод ҷонғидӣ қунад. Моҳпайкар Ёрова дар айни камолоти эҷодӣ мебошад. Вай имрӯз чун устоди саҳна шуҳрат дорад. Истеъодди баланди ҳунарпеша ҳанӯз пурра истифода нашудааст. Мо умединорем ин ҳунарпешаи мумтоз дар оянда ҳам содиқона ва фидокора меҳнату эҷод намуда, тамошобинонро бо симоҳои наву тоза ва ибратбахш шод намояд.

Адабиёт

1. Айтматов, Ч. Дуроҳаи бӯрунӣ.– Душанбе: Ирфон, 1985.– 368 с.
2. Беседа А. Д., Попова И, Вайшите. Формирование творческого характера актёра.– М.: Искусство, 1963.–50 с.
3. Нурҷонов Н. София Туйбоева.–Душанбе: Адиб, 1993.– 144 с.
4. Нурҷонов Н. Мактаби актёрии тоҷик.– Душанбе, 2011.–496 с.
5. Станиславский, К.С.. Собр. Соч. в восьми томах. Т.1, М.: Искусство.– 1954.– 404 с.
6. Товстоногов Г. Заметки о сценической обрзности // Театр.– 1984.– №3.– С.58.

Атоев Ш.

СВЕТОЧ ИСКУССТВА

В статье речь идет о творческой деятельности выпускницы театрального училища им. М.С. Щепкина города Москвы, обладательнице награды «Джило-2014» в номинации «Лучшая актриса года -2014», актрисе театра и кино Моҳпайкар Ёровой. Автор в данной статье, проанализировал творческий путь и особенности театральной деятельности актрисы. В заключении отмечается своеобразная манера исполнения образов в театре и кино и её место в таджикской сцене и кинематографии.

Ключевые слова: культура, искусство, театр, актёр, кино, жанр, спектакль, драма, трагедия, комедия, деятельность, творчество, талант.

Atoev Sh.

THE TORCH OF ART

In this article we are talking about the creative activities of the graduate of the theatre school named after M.S. Shchepkina of Moscow, for a significant contribution to the development of culture of the Tajik people, the winner of the award "Jilo-2014" in the category "Best actress of the year -2014", Mohpaykar Yorova – theater and film actress, one of the outstanding figures of culture and art of Tajikistan in the period of independence. The author of this article tries to explain various aspects of creative activity of this craft and defines its place on the Tajik stage and cinematography.

Keywords: culture, art, theater, actor, film, Mohpaykar Yorova, performance, drama, tragedy, comedy, activity, creative, talent.

УДК Тадж:9(575.3)+008+37тадж+391+39+746.4+687.023

Иброгимов М. Ф., Тоирова Т. М.

ТАДЖИКСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА 1970-1980-Х ГОДОВ

В статье освещается вопрос о таджикской национальной одежде 1970-1980-х годов. Выявлены особенности народной одежды того времени. Внимание обращается на преемственность традиций в одежде.

Ключевые слова: национальное платье, штаны, брюки клёш, тюбетейка, платок, украшения.

Одежда - это выразитель индивидуальности человека, его возраста, пола, характера, эстетического стиля. Целиком, сливааясь с материальной обликом человека, костюм развивает его в соответствии с социальным нравственным идеалом.

В давние времена, таджикская национальная одежда до самой революции стойко удерживалась в быту, ревниво сбереженная глубоко укоренившимися обычаями шариата, не терпевшего новшеств. Новым видом одежды давались поносные названия, новым объектам одежды приписывались зловредные качества [1, с. 103-104].

В 1980-х годах таджикские женщины использовали в одежде материалы разного состава.

Изображение молодёжи 1980-х годов. Девушки одеты в основном короткие платья до колен, в комплекте со штанами, а юноши – в брюки типа клёш и рубашки с широким воротником. Женщины на голове носили платок, преимущественно шерстяной, фабричной выделки, а девушки надевали тюбетейку ток туппи и вокруг нее наматывали волосы. Тюбетейки также носили и мужчины. Их называют «чусты». Тюбетейки девушки вышивали сами, вручную, в зависимости от региона они были разные по форме.

Раньше в обществе считалась, что таджикская национальная одежда – это старомодное, реакционное явление. Множество народных костюмов и платьев со временем убирались в сундуки. Они передавались из поколения в поколение, но их практически не носили. В конце 1980-х годов произошли изменения в обычаях и уровне культуры: народ стремился вернуть язык и одежду. Вновь обрела популярность одежда из атласа.

В те времена носили платья из атласа, вышитые платья гулдузи, которые в народе называют также «Куртай вишифкадор». Такие платья носили, когда ходили в гости, на праздники. Девушка в атласном платье, в тюбетейке зардузи подводила сурьмой глаза, брови также подкрашивала усмой. Как правило, набирали свежих листьев усмы, немного оставляли на солнце, а затем, сжимая в комок на ладонях, выжимали сок. Брови сначала окрашивались в зеленый цвет, потом в темно – синий, а если красили чаще, то брови темнели и становились гуще. Было популярно заплетать волосы в косички, количество которых было до сорока. Кроме того, женщины окрашивали ногти и ладони хной в красно-оранжевый цвет. Обычно женщины красили к праздникам, а невесты – к свадьбе.

Женщины также очень любили носить ожерелья, подвески, серьги и кольца. Украшения можно было увидеть не только на шее и ушах, но и на головном уборе. Это могли быть всевозможные подвески, брошки и бусы. Традиционные национальные таджикские украшения – кованые и чеканные, изготавливались из серебра, и отличались некоторой массивностью.

В традиционный костюм мужчины-таджики входили: хлопчатобумажная рубаха, шаровары, халат и широкий пояс. Халат был широким и не стеснял движений.

Мужские халаты таджиков, такие как «джома» имели несколько видов: стеганные, легкие, которые шили в основном из яркой ткани, покрой халатов был для любого возраста и был одинаков для всех. Поясами служили кушаки-«фута», сделанные из длинного куска узкой материи. Состоятельные мужчины носили широкие поясах «камарбанд», вышитые крестом или золотой нитью. У молодых людей на пояса были вышиты квадратные платки «миёнбанд».

Традиционная одежда таджиков имеет свои особенности в каждом из регионов, отличаясь вышитыми узорами, фасоном, а также по цвету. У мужчин рубаха туникообразного покроя, широкие штаны, стеганый халат, пояс-платок, тюбетейка, кожаные сапоги, галоши с заострённым носом.

Обувью городского населения мужчин так же были сапожки «махси», которые носили и с галошами [2].

Как видим, национальная одежда таджиков рассматриваемого периода включала признаки как традиционного, так и инновационного стилей.

Литература

1. Иброҳимов, М. Ф., Раҷабова, Д. К. Либосҳои миллии тоҷикон: таърих ва анъана // Мероси ниёғон. – 2016. – № 18. – С.103-105.
2. Раджабова Д.К. Народная одежда таджиков: факторы сохранения и развития в условиях XXI века // Инновационное развитие Республики Таджикистан: проблемы науки и образования: межд. научно-практич. конф., 18-19 декабря 2015 г. – Душанбе: Технологический университет Таджикистана, 2015. – С. 17-21.
3. Широкова, З. А. Таджикский костюм конца XIX-XX вв. – Душанбе, 1993. – С.142.
4. Ширикова, З. А Традиционная и современная одежда женщин горного Таджикистана. – Душанбе, 1976. – С.86.
5. Майдинова. Г. История таджикского костюма. – Душанбе,..... – Т.1.: Генезис котюма таджиков: древность и раннее средневековье. – 280 с.; Т.2.: Средневековый и традиционный костюм. – Душанбе. – 254 с.

**Иброҳимов М. Ф.,
Тоирева Т. М.**

ЛИБОСИ МИЛЛИИ ТОҶИКОН ДАР СОЛҲОИ 1970-1980

Дар мақола либосҳои миллии тоҷикон дар солҳои 1970 - 1980 мавриди баррасӣ қарор гирифта, хусусиятҳои либосҳои занонаи он замон нишон дода шудааст. Муаллифон бештар ба ҷанбаҳои анъанавии либос таваҷҷӯҳ намудаанд.

Қалидвожаҳо: куртai миллий, шалвор, шими почавасеъ, тоқӣ, рӯймол, зевар.

**Ibrohimov M. F.,
Toirova M. T.**

TAJIK NATIONAL CLOTHES 1970-1980-X YEARS

In the article about the Tajik national clothes of 1970-1980 years. Features of the national clothes of that time are revealed. Attention is drawn to the continuity of traditions in clothing.

Keywords: national dress, pants, pants pincers, skullcap, shawl, decorating.

ТДУ 002+07+9точик+37точик+05+025.5+656.886

Муродов М.Б.

АНОСИРИ УМУМӢ ВА ВИЖАГИҲОИ ХОСИ ДУ НАШРИЯИ ЯК МИНТАҚА

Мақола дар заминаи сафари хидматӣ ба ВМКБ таълиф гардида, дар он вазъ ва ҳолати имрӯзai нашрияҳои ноҳиявии ин минтақа –«Пайғоми Рӯшон» ва «Шоҳдара»-и Роштқалъа мавриди тадқиқу таҳлил қарор гирифтааст. Дар таҳқиқ ва таҳлили масъала, асосан, ба панҷ ҷиҳат: таърихи муҳтасари нашрии нашрияҳо, вазъи имрӯзai онҳо, назари кормандон доир ба шароити кор ва тарзи эҷод, назари хонандагон дар хусуси сатҳу сифати нашрияҳо ва хусусияти мундариҷаи рӯзномаҳо эътибор дода шуд. Омӯзии нишон дод, ки ин ду нашрия аз нигоҳи таърихҳо ва ҳолати имрӯзai ба ҳам умуниятиҳо доранд. Аз ҷумла, оғози нашри ҳар ду нашрия соли 1949 аст, дар тӯли фаъолият онҳо бо таъсири омилҳои иҷтимоиву сиёсӣ борҳо тағйири ном кардаанд. Имрӯз низ проблемаҳои муштарак доранд, ки камии маоши кормандон, мушкилоти обуна, таъмин набудан бо техника ва технологияи замонавӣ, саривақт чон нашудани рӯзномаҳо аз гунаи онҳост.

Бо ин вуҷуд дар муқоиса бо нашрияи «Пайғоми Рӯшон», ки бинои алоҳида дорад, шароити кори рӯзномаи «Шоҳдара» ҷандон қонеъқунанда нест. Аввалан, барои тамоми кормандон як утоқи корӣ ҷудо шудааст, баъдан ҳайати эҷодӣ нисбатан камтаҷрибаанд, солисанин аз усулҳои тиҷорӣ ба истиснои чоти эълону таъзиянома, аз шаклҳои дигар истифода намекунанд, ҷаҳорум баъзан дар таҳияи мавод ва саҳифабандӣ пур кардани саҳифа афзалият пайдо кардааст.

Маълумоти анкетаҳо нишон дод, ки ҳам кормандон ва ҳам хонандагони нашрияи «Пайғоми Рӯшон» фаъолтар буда, доир ба ифиши камбуҷидҳо ва роҳҳои пеш бурдани матбуоти маҳалӣ назари интиқодона намудаанд, ки ба инобат гирифтани онҳо дар ҳалли мушкилоти мавҷуда аз аҳамият ҳолӣ нест. Дар анкетаҳои кормандон ва хонандагони нашрияи «Шоҳдара» фикри созанда камтар аст.

Омӯзии ва таҳлилҳо нишон дод, ки мундариҷаи нашрияи «Пайғоми Рӯшон» нисбат ба «Шоҳдара» қасбитаар аст. Ин омилро таносуби маводи нашрия, тарзи муносабат ба мавзӯъ ва услуби нигории муаллифон асоснок мегардонад

Калидвоҷсаҳо: матбуоти маҳалӣ, ташаккул, инқишиоф, вазъият, шароит, нашрия, омӯзии, пурсиии сотсиологӣ, назари хонандагон, мундариҷа, таҳлил, муқоиса.

Дебочаи таҳқиқ

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон дар самти ҷанубу шарқии кишварамон воқеъ гардида, ноҳияҳои Дарвоз, Ванҷ, Рӯшон, Шуғнон, Роштқалъа, Ишқошим, Мурғоб ва шаҳри Хоруғро дар бар мегирад. Ҳар яке аз ин навоҳӣ нашрияни даврии худро дорад, ки ҳамчун оинай маҳал ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ ва фарҳангии онро инъикос мекунад. Дар ин мақола танҳо нашрияҳои ду ноҳия – «Пайғоми Рӯшон»-и Рӯшон ва «Шоҳдара»-и Роштқалъа барои омӯзиш ва баррасӣ интихоб гардид. Ин

нашрияҳо на танҳо бо ягонагии таъйиноти маҳаллӣ, балки бо тақдири таърихии худ ба ҳам умумият доранд. Соли 1949 «Пайғоми Рӯшон» бо номи «Рӯшони Советӣ» ва «Шоҳдара» бо номи «Байрақи сурҳ» таъсис ёфт. Дар нимаи аввали даҳсолаи 1960 ба сабаби муттаҳид кардани ноҳияҳо фаъолияти ҳар ду нашрия қатъ гардид. Тӯли фаъолият ҳар ду нашрия борҳо тағири ном карданд.

Рӯчӯи таъриҳӣ

Соли 1949 дар ҳаёти мадании сокинони Бадаҳшон се рӯйдоди муҳими таъриҳӣ ба вучуд омад. Дар ин сол пешу пас дар ноҳияҳои Рӯшон, Ишкошим ва Роштқалъа рӯзномаҳо таъсис дода шуданд. Аз ҷумла, нашрии мақомоти маҳаллии ҳокимиюти давлатии ноҳияи Рӯшон «Пайғоми Рӯшон» 25-уми сентябри соли 1949 бо номи «Рӯшони советӣ» таъсис ёфт. Рӯзнома аз оғоз то соли 1960 бо чунин ном нашр гардида, солҳои 1960 - 1966 ҷун дигар нашрияҳои ноҳиявӣ бо сабаби муттаҳид кардани ноҳияҳо баста шуд. Баъдтар аз соли 1966 то соли 1990 бо номи «Овози дӯстӣ» нашр гардида, аз соли 1990 инҷониб бо номи «Пайғоми Рӯшон» ба табъ мерасад.

Аввалин муҳаррири рӯзнома Асанбеков Ширинбек будааст. Баъдан, Қувватбеков Лутфасан (1950), Файбиев Сухроб (1951-1952), Мастибеков Сафармамад (1953-1959), Муборакшоев Шодихон (1965-1978), Бахтдавлатов Рӯздор (1978-1986), Назриев Давлатназар (1986-1996) вазифаи сармуҳарририро ба уҳда доштанд. Аз соли 1996 Қиматшоев Лутфишо ин вазифаро ба дӯш дорад.

Дар солҳои гуногун Тошӣ Намакинов (1949-1951), Насриддин Қаландаров (1952-1955), Занҷирбек Ёғбеков (1956-1959; 1966-1970), Гулос Мехрубонов (1971-1972), Гулдона Одинаева (1973-1974), Оғоназар Мавлонназаров (1975-1981), Лутфишо Қиматшоев (1986-1995) дар вазифаи котиби масъули рӯзнома фаъолият намудаанд. Аз соли 1996 Мамадалий Бахтиёров дар ин вазифа кор мекунад. Дар солҳои 1960-1970 муҳбирони рӯзномаро журналистони варзида Шодихон Муборакшоев, Давлатназар Назриев, Занҷирбек Ёғибеков, Насриддин Қаландаров, Хушвақтшо Ҳукуматшоев ташкил медоданд. Дар солҳои 1980-1990 рӯзноманигорони ҷавон Сардор Раҳдоров, Назрулло Ҳайруллоев, Пайшанбе Давлат ба кори рӯзнома пайвастанд. О. Қобилбеков, Н. Однамамадов, М. Матшоев, Б. Алибахшов, П. Чоршанбеев ба сифати рӯзноманигорони суратгир дар нашрия кору фаъолият намудаанд.

Нашрия дар давраи «Овози дӯстӣ» ном доштан ҳафтае се маротиба ва дар солҳои аввали «Паёми Рӯшон» ҳафтае ду маротиба дар формати А 3 бо төъдоди 2270 нусха чоп мешудааст. Алҳол (2018) он може як маротиба дар ҳаҷми чор саҳифаи формати А 3 бо төъдоди 1100 нусха ба забони тоҷикӣ чоп мешавад.

Имрӯз ҳайати эҷодии нашрияро сармуҳаррир Лутфишо Қиматшоев, котиби масъул Мамадалий Бахтиёров, мудири шӯба Пайшанбе Давлат ва хабарнигор Сарадбегим Дӯстова ташкил медиҳанд. «Пайғоми Рӯшон» дастовардҳо ва комёбииҳои сиёсию иқтисодӣ ва пешрафти ҳаёти иҷтимоиву фарҳангии ноҳияро инъикос менамояд. Ин нашрия новобаста ба мушкиниҳои сиёсику молиявӣ фаъолияташро

давом дода, дар барқарор гардидан сулҳ ва Ваҳдати миллӣ нақши босазо гузаштааст.

Нашрияи Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Роштқалъя «Шоҳдара» низ дар соли 1949 ба сифати нашрияи кумитаи ноҳиявии Ҳизби Коммунисти Тоҷикистон ва Шӯрои намояндагони халқи ноҳияи Роштқалъяи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон бо номи «Байрақи Сурх» нашр гардидааст. Аз 28-уми июляи соли 1959 то 28-уми январи соли 1966 бо сабаби барҳам ҳӯрдани ноҳияи Роштқалъя чопи он қатъ гардид. Соли 1966 чопи рӯзнома дубора бо номи пештара ба роҳ монда шуд. Аз соли 1993 «Шоҳдара» ном гирифт. Бо сабаби номаълум кормандони нашрия давраи шӯравии фаъолияти нашрияро ба инобат нагирифта, дар паспорти он оғози нашрашро 1 январи соли 1993 нишон додаанд, ки дуруст нест.

Дар марҳалаи аввали фаъолият ҳафтае ду ва дар марҳалаи дуюм ҳафтае ду-се маротиба бо забони тоҷикӣ бо төъоди аз 300 то 650 нусха нашр гардидааст.

Тӯли солҳои гуногун Бодуршоев Ноёбшо (1957-1960), Қозибеков Ҷонибек (1993-2003), Сумангали Асадбек (2004-2006) Давруков Ҳусрав (апрели 2006 - июни 2007) сармуҳаррири ин нашрия будаанд. Аз июни соли 2007 инчониб Қурбонмамадова Шарифа боз дар ин вазифа кор мекунад.

Имрӯз ҳайати эҷодии ин нашрияро сармуҳаррир Қурбонбекова Шарифа, рӯзноманигородон Сайдшоев Ҳайрат, Абдулҳафизова Мадина, Маҳбатшоева Бегим ташкил медиҳанд.

Чопи нашрия номунтазам буда, може як ва баъзан ду маротиба (шумораҳои маҳсус дар рӯзҳои ид ва санаҳои таъриҳӣ) дар 4 саҳифаи формати А3 бо төъоди 500 нусха ба табъ мерасад.

Мушоҳидаҳо аз вазъи имрӯз

Идораи нашрияи «Пайгоми Рӯшон» дар маркази ноҳия, шаҳраки Рӯшон, маҳаллаи Торқалъя, кӯчаи ба номи Ҳучам Шодмонов дар бинои якошёнаи қуҳна ҷойгир шудааст. Редаксия аз ҳуҷраи кории сармуҳаррир, котиби масъул ва муҳбирон таркиб ёфта, бо вучуди фарсадагии бино аз ҷиҳати таъмини утоқ ва шароити кор мушкилӣ надорад. Ҳарчанд бинои идораи нашрия қуҳна ва солҳӯрда аст, аммо тозаву озода буда, бо 3 ҳуҷраи корӣ бо мизу курсӣ таъмин мебошанд.

«Пайгоми Рӯшон» ягона минбари иттилооту афкори маҳаллий дар ноҳия маҳсуб мейбад, зеро аз соли 1992 инчониб радиои ноҳиявӣ фаъолият намекунад. Ин ҳолат тақозо мекунад, ки Ҳукумати ноҳия ба фаъолияти ин нашрия таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намояд, онро ҳаматарафа дастгирӣ кунад, бо ҷалби рӯзноманигороди он ба ҷорабинҳои ноҳиявӣ нашрияро ба минбари афкори худу мардуми маҳал қарор дихад.

Дар идораи нашрия 5 нафар: сармуҳаррир, котиби масъул, мудири шуъба, муҳаррири техникӣ ва хабарнигори маҳсус фаъолият мекунанд. Идораи нашрия бо 3 компьютер ва як принтер, ки соли 2011 аз ҷониби вазорати фарҳанги ҶТ дода шудааст, таъмин бошад ҳам, муҳлати истифодаашон гузаштааст. Ҳамчунин бинои идораи нашрия 30-40 соли охир рӯйи таъмирро надидааст.

Матбааи нашрия, ки қаблан дар пахлуи идораи он воқеъ будааст, харидорӣ шуда, ба хонаи шахсӣ табдил ёфтааст. Чопи рӯзнома дар шаҳри Душанбе, моҳе як маротиба (баъзан бо чопи шумораҳои маҳсус ду маротиба) бо төъдоди 1100 нусха сурат мегирад. Дар муқоиса бо нашрияҳои навоҳии дигари ВМКБ ин төъдоди нисбатан қонеъкунанда аст, зоро ноҳия наздик ба 13 ҳазор аҳолии қобили мутолиа дорад, ки ба 11-12 нафар 1 шумораи нашрия рост меояд. Идораи нашрия мустақиман ба интернет пайваст нест, аммо кормандон аз модем истифода мебаранд. Ва табиист, ки дар чунин ҳолат нашрия дар шабакаи Интернет сомонаи худро таъсис дода наметавонад.

Дар утоқи сармуҳаррир шумораҳои пешинаи нашрия дар шакли бастаҳои алоҳида қисман нигоҳ дошта мешавад, ки дар ҳолати хуб қарор дошта, барои шиносӣ ва истифода мувофиқ аст. Нашрия фаъолияти наздик ба 70-сола дорад. Дар ин муддат на танҳо бастаҳои рӯзнома шакл гирифтанд, балки нашрия ба дастовардҳои зиёде ноил ҳам гардидааст, ки бо гузашти замон арзишашон бештар мешавад. Ба ин минвол агар нашрия дар назди идораи худ осорхона ташкил намуда онро бо бастаҳои нашрия, экспонатҳо, гӯшаву лавҳаҳо оро диҳад, ҳам нишони эҳтиром ба собиқаи он мешаваду ҳам василаи тарбияи ҷавонон – рӯзноманигорони оянда мегардад.

Бючети нашрия аслан аз ҳисоби обуна буда, барои эълону рекламиҳои хурд маблаги ноҷиз рӯёнида мешавад. Бо ин вучуд «Пайгоми Рӯшон» ягона нашрии ноҳиявии ВМКБ мебошад, ки ҳаққи қалам дорад ва як шумораи он 120 сомониро ташкил медиҳад. Ҳаққи қалам аслан ба муаллифони худӣ ва баъзан ба муаллифони фаъоли беруна дода мешудааст. Солҳои охир ба асари мушкилоти иқтисодӣ маблаги ҳавасмандкуни молиявии семоҳа (кварталӣ) ва усулҳои ҳавасмандгардонии дигар низ аз байн рафтааст.

Кормандони эҷодии нашрия на танҳо дар инъикоси воқеяяти сиёсиву иҷтимоии ноҳия, балки дар тарбияи маънавӣ ва рӯзноманигории ҷавонон низ саҳми назаррас доранд. Дар солҳои аввали истиқлол бо сабабҳои муайян махфилҳои адабӣ ва ҳамкории аҳли қалам бо нашрия коҳиш ёфт. Ҳамкориҳои эҷодии қаламкашон бо идораи нашрия суст гардид. Ба мақсади эҳёи анъанаи гузашта ва «бо назардоши тарғибу ташвиқи адабиёт, фарҳанг, расму оини миллӣ, густариши арзишҳои маънавӣ, эҳёи хунарҳои мардумӣ, анъанаҳои созгори бостонӣ ва ба ин асос баланд бардоштани худшиносию ифтиҳори ватандорӣ» бо қарори Раиси ноҳияи Рӯшон аз 24 декабри соли 2014 «нашри замимаи рӯзномаи «Пайгоми Рӯшон» таҳти унвони «Оинаи сафо» дар ҳаҷми 4 саҳифа, дар ҳар як семоҳа як маротиба» ба роҳ монда шудааст. Зимнан, ин замима дар заминаи гӯша ва саҳифаи адабии «Равшандилони Рӯшон», ки баъдтар танҳо «Равшандилон» номида шудааст, ба вучуд омадааст. Дар ҷараёни сафар ба мо имкон пайдо шуд, ки ба ду шумораи «Оинаи сафо» шинос шавем.

Шумораи аввали «Оинаи сафо» замимаи фарҳангии нашрияи «Пайгоми Рӯшон» ба сурати ранга (ду саҳифаи зоҳир) дар моҳи марта соли 2016 ба истиқболи ҷашни Наврӯз бо төъдоди 500 нусха дар ҷопхонаи «Каримҷон Қодирӣ»-и шаҳри Душанбе ба табъ расидааст. Байти зерини Ҳаким Носири Ҳусрав дар он ба сифати шиор истифода шудааст:

Равшандилони Рӯшон оинаи сафоянд,
Фам аз дили гардион сайқалзанон судоянд.

Логотипи замима аз шиори фавқ, номи нашрия ва таърихи нашр таркиб ёфта, ҳарфи «О» дар шакли оинае мунаққаш гардидааст, ки авроқ, ранг ва қаламро инъикос менамояд. Хуруфи дигари унвони замима бо ранги сабз ва сояи сурх ҳаккотӣ шудааст.

Ҳайати эҷодии моҳномаи «Пайғоми Рӯшон» ба шарофати чопи ин замима муштариёнро ба ҳамкорӣ даъват намуда, хонандаро бовар кунонидаанд, ки «Оинаи сафо» самту уфуқҳои рӯзгори имрӯзу фардои диёрро воқеъбинона инъикос намуда, ба унвонаш сазовор бошад». Ба ин манзур онҳо афзуданд: «Ният дорем, ки рубрикаҳои ҷолиб: «Қиссаҳои имрӯз», «Ин хеле ачиб аст», «Қарзи фарзандӣ», «Номҳо ва ёдҳо», «Илм ва ҳунар», «Суннатҳои мо», «Саҳифае аз таъриҳ», «Дин ва дунё», «Равзанаи ирфон ва ғайраро» бо қӯмаку дастгирии шумо фаъол гардонида, дар баланд бардоштани маънавиёт ва густариши маърифати шаҳрвандӣ саҳмгузор бошем».

Чопи шумораҳои минбаъдаи «Оинаи сафо» андаке таъхир афтодааст. Тибқи нақша он мебоист соле 4 маротиба интишор шавад. Мутаассифона, бо камбуди молӣ нашри замима мавқӯф гузошта шудааст. Агар нақша ичро мешуд, то имрӯз (июни соли 2018) бояд 8 шумора мебаромад. Алҳол шумораҳои 3–4-и он дар шакли муштарақ ба муносибати ташрифи Асосгузори сулҳу ваҳдат, Пешвои миллат Эмомалий Раҳмон ба ВМКБ дар омодаи чоп аст.

Ҳар сол ба идораи нашрия 3–5 нафар муҳассилини факултаву шуъбаҳои рӯзноманигории донишгоҳҳои кишвар, ба ҳусус донишгоҳи давлатии шаҳри Хоруғ ба номи М. Назаршоев ба таҷрибаомӯзӣ меоянд. Соли ҷорӣ 11 нафар таҷрибаамӯз ба идораи нашрия омадааст, ки 2 нафарашон аз шуъбаи рӯзноманигории ДСФТ мебошанд. Ҳарчанд кормандони нашрия аз сатҳи дониш ва қобилияти нигорандагии таҷрибаомӯzon қаноатманд нестанд, аммо то ҳадди имкон кӯшиш мекунанд, ки ба онҳо ёрӣ расонанд, супориши мушаххас диханд, нигоштаҳояшонро таҳrir кунанд. Дар шумораи навбатӣ (№6 июни соли 2018) чоп намудани 5 маводи таҷрибаомӯzon далели ин гуфта аст.

Нашрия бо аҳли ҷамоатчигӣ ҳамкории хуб дорад. Ноҳия 7 ҷамоат ва 44 деха дорад ва кормандони нашрия мекӯшанд, ки рӯйдодҳои иҷтимоии ин ҷамоатҳоро барobar инъикос намоянд. Ҳарчанд омаду рафти мардум ба идораи нашрия ва эътиими онҳо мисли пешина нест, аммо баъзан барои тақсими нодурусти замин, масъалаи манзил мардум ба нашрия муроҷиат мекунанд ва барои ҳалли мушкилоташон ёрӣ меҳоҳанд.

Дар муқоиса бо нашрияи «Пайғоми Рӯшон» вазъ ва ҳолати кори нашрияи Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Рошқалъа «Шоҳдара» нисбатан дигархелтар аст. Идораи нашрия дар дехаи Медон, дар ошёнаи якуми бинои Ҳукумат воқиф гардида, танҳо як утоқи корӣ дорад, ки барои ҳамаи кормандон созгор нест. Ҷанд сол пеш бо иллати сухтори бинои собиқи ҳукумат, ки идораи нашрия низ дар он ҷо воқеъ будааст, таҷҳизоти техникӣ ва компютерҳои он корношоям шудаанд, қисме аз бастаҳои рӯзнома сӯхтааст. Баъдан нашрия дар заминай

захираҳои худӣ 2 компүтер ва принтер харидорӣ намудааст, ки имрӯз мавриди истифода қарор доранд.

Ҳайати кормандони нашрияро 6 нафар ташкил медиҳанд, ки аз ин миён сармуҳаррир, котиби масъул, 1 нафар мудири шуъба ва 3 нафар рӯзноманигор мебошанд. Дар муқоиса ба нашрияи «Пайгоми Рӯшон» кормандони ин нашрия аз ҷиҳати синну сол ҷавонтаранд. Собиқаи кории онҳо дар ин нашрия аз 6 моҳ то 12 солро ташкил медиҳад.

Дар идораи нашрия шумораҳои рӯзнома аз соли 2011 нигоҳ дошта шавад ҳам, бастаҳо парешону номуназзаманд.

Нашрия матбааи худӣ надорад, он дар матбааи шаҳри Ҳоруғ ва баъзан дар матбааи «Шарқи Озод»-и шаҳри Душанбе (шумораҳои маҳсус) бо формат А3, 4 сахифа ва бо теъдоди 500 нусха ба табъ мерасад. Бино ба иттилоои сармуҳаррир Шарифа Қурбонбекова чопи нашрия нисбат ба ш. Душанбе дар матбааи ш. Ҳоруғ пастсифат бошад ҳам, арzonтар аст. Агар дар як шумораи чопи Душанбе дар теъдоди 500 нусха 900 сомонӣ сарф шавад, дар матбааи вилоятӣ 614 сомонӣ кифоя аст.

Нашрия ҳаққи қалам надорад, омилҳои ҳавасмандгардонии кормандон низ мавҷуд нест. Обунаи солонаи он 40 сомонӣ аст.

Нашрия бо аҳли ҷамоатчиғии ноҳия ва намояндагони мақомоти гуногуни ҳокимияти давлатӣ ҳамкории зич дорад. Кормандони он кӯшиш менамоянд, ки рӯйдодҳои иҷтимоиву фарҳангии 6 ҷамоати ноҳия ва 67 деҳаи он аз саҳифаҳои нашрия дур намонанд. Дар ин кор ба онҳо раисони ҷамоатҳо, директорони мактабҳо ва фаъолони ноҳия ёрӣ мерасонанд. Таҳлили таносубии маводи шумораҳои нашрия ин гуфтаро тақвият мебахшад. Чунончи, дар шумораи №6 (186) аз июни соли 2018 аз 12 матлаби интишоргардида 5-тоаш ба муҳбирони худӣ, 1 мавод ба директори маркази ВНМО дар ноҳия, 1 мавод ба иҷроҷии суди ноҳияи Роштқалъа, 1 мавод ба прокурори ноҳия, 1 матлаб ба омӯзгори мактаби таҳсилоти умумӣ, 1 мавод ба сардори бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия, 1 матлаб ба сардори ДАҲҲДО-и ноҳия ва 1 тарона ба муаллифи бидуни зикри шуғл тааллук дорад.

Чунончи ишора рафт, дар муқоиса бо нашрияи «Пайгоми Рӯшон» шароити кори рӯзномаи «Шоҳдара» ҷандон ҷавобгӯйи талаботи замони мусоир нест. Аввалан, барои тамоми кормандон як утоқи корӣ ҷудо шудааст, баъдан ҳайати эҷодӣ нисбатан камтаҷрибаанд, сониян аз усулҳои тиҷорӣ ба истиснои чопи эълону таъзиянома, истифода намекунанд, ҷаҳорум баъзан дар таҳияи мавод ва саҳифабандӣ пур кардани саҳифа мақсади асосӣ шудааст.

Аз маълумоти пурсишномаҳо

Дар идораи нашрияи «Пайгоми Рӯшон» ба мо мусассар гардид, ки бо сармуҳаррир ва 2 нафар корманд дар асоси пурсишномаҳо таҳқиқоти сотсиологӣ гузаронем. Натиҷаҳои пурсишнома нишон дод, ки миёни кормандони эҷодии нашрия 4 нафар ҷинси мард ва як нафар зан буда, ҳамагӣ дорои маълумоти олӣ мебошанд. Собиқаи кории сармуҳаррир 32, аз ҷумла 22 сол дар ин вазифа буда, котиби масъул ва кормандони эҷодӣ аз 10 то 39 сол аст.

Таҳлили анкетаи сармуҳаррир нишон дод, ки ў дар иҷрои вазифа мустақил буда, бештар «ба дониш ва вичдон» такя мекунад. Ба назари ў дар шароити бозори иқтисодӣ дар пеш бурдани кори нашрия «аз нашри

маводу матолиби рекламавӣ» истифода намудан манфиатовар аст, аммо чунин шароит ва имкон дар ноҳия камтар аст. Аз тарафи дигар, сатҳи фарҳангии ҷомеа ба қасбияти рӯзноманигор «таъсири манғӣ» мерасонад. Аз ин рӯ нашрия дар чопи мавод бештар ба «мехнаткашони деҳот» такя намуда, вазифаи худро «инъикоси саривақтӣ ва воқеии рӯйдодҳои муҳим» арзёбӣ мекунад.

Сармуҳаррир мутмаин аст, ки «воситаҳои электронии ахбор ҳеч гоҳ ҷойи матбуоти маҳаллиро гирифта наметавонад, ба шарте ки матбуот дастгирии молӣ ёбад». Ўз аз қасбияти кормандони худ қаноатманд аст, ки навиштааст: «Кормандони «Пайгоми Рӯшон» ҳирфаианд, таҷриба, дониш ва маълумоти кофӣ доранд». Дар ҳолати ба кор қабул намудани ҷавонон дониш ва шавқу ҳаваси онҳоро ба инобат мегирад.

Сармуҳаррир ба он андеша аст, ки «нашрияҳои маҳалӣ, пеш аз ҳама, ба дастгирии молиявӣ ниёз доранд. Маблағ барои нашри мунтазам ва муҳайё соҳтани шароити хуб зарур аст».

Ӯ барои такмили донишу қасбияти рӯзноманигорони маҳалӣ ба роҳ мондани семинару курсҳои омӯзиширо зарур меҳисобад ва пешрафти кори нашрияҳои маҳаллиро ҳамчунин дар таъмини идораҳои рӯзномаҳо бо дастгоҳи ҷопӣ ва технологияи компютерӣ медонад.

Ҳамаи кормандони эҷодӣ нақшай корӣ дошта бошанд ҳам, бо талаби рӯз фаъолият мекунанд. Рафти кори онҳо мувофиқи нақшай кории рӯзнома дар ҳар нимсола муайян мешавад, бо маслиҳат ва дастуроти сармуҳаррир сурат мегирад. Лабораторияи эҷодии кормандон гуногун аст, 1 нафар дар хона, 1 нафар дар ҷои кор ва хона, нафари дигар дар ҳар маврид эҷод менамудааст. Сармуҳаррир, котиби масъуль ва мудири шуъба дар баробари рӯзноманигорӣ ба фаъолияти адабӣ ва илмӣ низ машғуланд. Онҳо бо матбуоти даврии умумиҷумҳуриявӣ ҳамкорӣ доранд, баъзеашон шеър ҳам эҷод мекунанд. Байни колектив муносабати хуб вучуд дорад, онҳо кумакрасони ҳамдигаранд. Бо сабаби муттаҳид намудани шуъбаҳо кормандони эҷодӣ мавзӯъҳои муайянро пайгирӣ накарда, мувофиқи дастури сармуҳаррир ва талаби ҷомеа дар мавзӯъҳои гуногун менавиштаанд.

Кормандон дар иҷрои вазифа ба «сармуҳаррир», ки таҷрибаи ғаний дорад, ба нигоштаҳои матбуоти даврӣ», ба «маъхазҳои илмӣ ва маводхое, ки идораву муассисаҳо пешниҳод менамоянд», такя мекунанд. «Интизоми қатъии корро риоя кардан, воқеӣ навиштан, гарази шахсиро сарфи назар кардан, таҷрибаи қобили қабулро ба ҷавонон омӯхтан», «аз рӯйи нақша мавзӯъҳоро баррасӣ намудан, мустақилона навиштан» аз аносирӣ усули кории кормандони нашрия будааст.

Дар фаъолияти эҷодии худ агар яке бештар ба мавзӯъҳои иҷтимоӣ майл дошта бошад, барои дигарӣ «мавзӯъҳои таълиму тарбия, суннатҳои бостонӣ, ҳифзи ёдгориҳои таъриҳӣ, баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ» ва амсоли ин афзалият доштааст. Дар иншои чунин мавзӯъҳо рӯзноманигорон ба «рӯйдодҳои муассисаҳои марбутаи соҳа, мақомоти прокуратура, андоз ва кумитаи замин» такя менамоянд.

Муҳбирони нашрия то як андоза майлу рағбати хонандагони худро ҳис мекунанд. Ба эҳсоси онҳо хонандагон аз нашрия бештар «инъикоси воқеии ҳаёти одамони одӣ, ошкоро навиштани нуқсу

камбудиҳои чомеа, маълумот дар бораи даромади аслии мансабдорон» ва «ҳақиқатнависиро» меҳоҳанд.

Тамоми пурсидашудагон музди меҳнатро аз рӯи талаботи Қонуну меҳнат сари вақт мегирифтаанд. Барои як нафар ҳамчунин аз рӯйи фаъолияи корӣ маош дода мешудааст, кормандон музи иловагӣ надоранд. Маблаги аз обуна ва эълону реклама ба дастомада хеле ноҷиз аст.

Ҳамаи респондентон омилҳои инноватсиониро талаботи замон ҳисобида, истифодай онро зарур меҳисобанд, аммо редаксия чунин шароит надорад. Аз ин рӯ онҳо бо роҳҳои дигар, баъзан аз ҳисоби худ аз ин омилҳо истифода мекунанд. Тамоми пурсидашудагон ҳангоми эҷод масъулиятро ҳис мекунанд, аксар дар фикри онанд, ки дар нашрия ба кордон бартарӣ дода мешавад. Ҳеч кас кори худро иваз карданӣ нест.

Холати имрӯзаи нашрияҳои маҳаллӣ барои аксари пурсидашудагон нигаронкунанда аст. Набудани шароити хуби корӣ, таҷхизот ва техникаи замонавӣ, фосилаи чоп, паст будани буҷаи рӯзномаҳо, саривакт дастраси хонандагон нагардидани нашрия, аз омилҳои инноватсионӣ камтар воқиф будани кормандон аз мушкилоте мебошанд, ки ба аксари нашрияҳои маҳаллӣ ҳос шудаанд.

Ҳайати эҷодӣ барои рушди нашрияҳои маҳаллӣ чунин пешниҳодҳо намудаанд:

1. Ба хотири кӯҳна нашудани иттилоот ва рӯйдодҳои ҳаёти ҳаррӯза ақалан моҳе 2-3 маротиба чоп шавад;
2. Нуқтаҳои муҳбирони дехот эҳё шавад;
3. Ҳамкории муассисаву идораҳо, мақомоти қудратӣ бо идораи нашрия боз ҳам наздиктар карда шавад;

4 Барои такмили маҳорат ва оғаҳӣ аз омилҳои инноватсионии мусоир, хусусан тарзи саҳифабандӣ ва ороиши рӯзнома рӯзноманигорони маҳаллӣ ба семинарҳои омӯзишии кутоҳмуддат бештар ҷалб карда шаванд.

Дар идораи нашрияи «Шоҳдара» мо имкон пайдо кардем, ки тариқи пурсишҳои сотсиологӣ назари сармуҳаррир ва 4 нафар рӯзноманигорро фаҳмем. Ҳайати эҷодии ин нашрияро 4 нафар зан ва 1 нафар мард ташкил медиҳад, ки ҳама маълумоти олӣ доранд. Собиқаи кории сармуҳаррир дар рӯзнома 12 сол ва кормандони эҷодӣ аз 6 моҳ то 6 солро дар бар мегирад.

Аз маълумоти анкетаи сармуҳаррир натиҷа ҳосил шуд, ки ў дар иҷрои вазифа мустақил буда, вақтҳои холиашро дар иҳотаи адібону рӯзноманигорони варзида мегузаронад. Дар пешбурди кори нашрия аз омилҳои замонавии манфиатовар истифода намекунад, аслан ба обунаи идораву муассисаҳо такъя мекунад. Дар таҳияи мавод бештар фаъолияти кормандони идораҳо ва ҷамоатҳоро ба инобат мегирад, то хонанда аз фаъолияти онҳо воқиф гардад. Ўзвазифаҳои асосии нашрияро дар «нашри маводҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии МИМҲД-и ноҳия ва таблиғи ҳаёти мардуми он» медонад. Дар шинохти ў «кормандони рӯзнома аз ҷиҳати кори касбӣ малакаи хуб доранд ва дар кори идора бо онҳо ягон мушкилӣ надорад». Ҳангоми ба кор қабул намудани ҷавонон «ба малакаи хуби рӯзноманигорӣ, муоширати хуби касбӣ» эътибор медиҳад. Ҳамчунин сарфаҳам рафтан ба техника ва технологияи касбӣ ва истифодай онро омили рушди кори нашрия медонад. Нашрия аз сармояи

иловагӣ истифода намекунад. Барои рушди нашрияҳои маҳаллӣ баланд бардоштани маоши кормандон ва замонавӣ гардонидани кори матбааи вилоятиро ҳамчун омили муҳим арзёбӣ мекунад.

Бояд тазаккур дод, ки миёни 4 нафар рӯзноманигорони нашрия, ки мавриди пурсиши анкетавӣ қарор гирифтанд, се нафар дар муносибат ба қасб ва баёни назар мустақил нестанд. Посухҳои онҳо умумӣ, қолабӣ ва яқранг буда, аз доираи маҳдуди ҷаҳонбинӣ, сатҳи пасти маърифати қасбӣ ва бетарафиашон нисбат ба мушкилоти соҳа дарак медиҳад. Мушохидаҳо нишон дод, ки дар ҷойи кор барои эҷод ва таҳияи мавод шароит ҷандон хуб нест, зоро мухбирон бо утоқи кории алоҳида ва компютер таъмин нестанд. Ба ин нигоҳ накарда, аксари мухбирон ба истиснои як нафар ё ин омилҳоро дарк накардаанд ва ё ба хотири наранҷидани масъулин дидаву дониста дурӯғ навиштаанд, ки шароит мӯҳайёст. Аз посухҳои онҳо бармеояд, ки дар нашрия омилҳои ҳавасмандгардонӣ вучуд надорад, манбаи даромади кормандон танҳо маош аст, ки саривақт мегирифтаанд.

Аз иттилооти як анкета бармеояд, ки респонденти он дар иҷрои вазифа мустақил буда, «фақат баъзе вақтҳо ба сармуҳаррир (агар ягон нофахмӣ бошад) муроҷиат мекардааст, фаъолияташро мувоғики накшай идораи нашрия ва супоришҳои сармуҳаррир» ба роҳ мемонад. Бештар кӯшиш менамояд, ки худаш дар ҷойи воқеа ҳузур дошта бошад ва саривақт матлабро омода намуда ба нашрия пешниҳод намояд. Дар бораи муваффақият ва мушкилоти ҷавонон, терроризму экстремизм ва ҷорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ навиштанро дӯст медорад. Баъзан авқот бо пайдо шудани имконият аз сарчашмаҳои интернетӣ истифода мебарад. Ба назари ӯ шаклу мазмuni нашрияҳои маҳаллӣ он қадар хуб нест, онҳо аз имкониятҳои жанрҳои ҳабариву таҳлилий кам кор мегиранд, маводи танқидӣ надоранд. Нашрияҳои маҳаллӣ бояд тамоми соҳаҳои ҳаётро фаро гиранд, фосилаи чопашон наздиктар шавад то фаврияти матолиб коста нагардад.

Назари хонандагон

Барои фаҳмидани назари хонандагон мо усули интихобро иҳтиёр намуда, ба ҳар нашрия 10 анкета ҷудо намудем. Рафти пурсиш ва натиҷаи он чунин маълумотро ҳосил намуд.

Нашрияи «Пайгоми Рӯшон» төъдоди пурсидашудагон 10 нафар. Аз ҷумла, роҳбари МҲБ-и №18-и ноҳия, корманди прокуратура, корманди театри ҳалқӣ, директори М.М.З.Б., сармуҳассиси шуъбаи хизматрасонии иҷтимоӣ, сардуҳтури беморҳона, сармуҳосиби шуъбаи хизматрасонии иҷтимоӣ, сармуҳассиси шуъбаи АСИН, сармуҳассиси шуъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси ноҳия. Як нафар респондент шуғли худро зикр нанамудааст.

Синну соли респондентон: 30-40 – 4 н; 50-60 – 4; аз 60 боло – 2 н.

Ҷинс: Мард – 4 н; Зан – 6 н.

Ҳамаи пурсидашудагон нашрияро мутолиа мекунанд. Онҳо нашрияро ба таври ғуногун: «бо қафомонӣ» [7], «аз тарафи кормандон» [8], «на дар вақташ» [13], «дар муҳлаташ» [9;12;14], «моҳе як маротиба дар вақташ» [10;11;15] дастрас мекардаанд. Аз ҷумлаи пурсидашудагон 6 нафар ҳамаи журналистони нашрияро мешиносанд, 4 нафар 3 нафарро номбар кардаанд. Ба фикри 9 нафар журналистон ҳақиқатро менависанд,

ба назари 1 нафар не. 9 нафар нашрия хуб арзёбӣ намудаанд. Ба назари як нафар нашрия баъзан ба мадҳроҳ медиҳад. Барои 2 нафар мавзӯъҳои сиёсӣ, ба 2 нафари дигар сиёсиву иҷтимоӣ, ба 2 нафар сиёсиву фарҳангӣ ва ба се нафар мавзӯъҳои фарҳангӣ, иҷтимоӣ писанд будааст. Барои як нафар мазмуну мундариҷаи мавод муҳим нест. Аксар нигоштаҳои журналистони нашрияро хуб ва воқеъ арзёбӣ намудаанд. Ду нафар ба ин баҳо начандон розианд. Ба назари онҳо рӯзноманигорони нашрия бештар мавзӯъҳои ҳангомавиро баррасӣ мекунанд. Ағлаб мавзӯъҳои иҷтимоӣ ва фарҳангиро меписандиданд. Се нафар ба мавзӯъҳои сиёсӣ Ҷаҳонӣ доранд.

Аз 10 нафар респондент 3 нафар барои боз ҳам ҳондани шудани нашрия пешниҳоде накардаанд. Дар анкетаи респондентони дигар чунин пешниҳодҳо ироа шудааст:

1. Дар бораи ёдгориҳои таъриҳӣ бисёртар нависанд ва таърихи ниёғонро ба мошиносонанд;
2. Хуб мешуд, агар моҳномаи «Пайғоми Рӯшон» може ду маротиба чоп мешуд;
3. Дар як моҳ се бор нашр шавад. Барои дастрас намуданаш сари вакт бояд маблаги иловагӣ ҷудо шавад;
4. Дар бораи вазъи иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳия бештар нависанд;
5. Рубриқаи доимии маслиҳати мутахассис ташкил карда шавад.

Дар нашрияи «Шоҳдара» вазъият андаке дигар аст. Ин ҷо аз 10 нафар пурсидашудагон 2 нафар ҷавоби саҳҳе надодаанд, ки аз баррасӣ сокит шуд. Респондентони дигар сармухахассиси баҳши қишоварзии ноҳия, сармухахассиси баҳши Агентии омор, мудири шуъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, мудири баҳши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, корманди беморхонаи марказӣ ва рӯзноманигор мебошанд. Дар ин ҷо низ як нафар респондент шуғли ҳудро зикр нанамудааст.

Синну соли респондентон: 25-35 – 4 н; 50-60 – 4 н.

Чинс: Мард – 8 н; Зан – нест.

Пурсидашудагон нашрияро бо роҳҳои гуногун дастрас мекунанд. Аз ҷумла, «бо роҳи обуна», «вакт ба вакт» аз ҷониби кормандони нашрия дастрас мекардаанд. Аз посухҳо ба ин савол маълум гардиҷ, ки барои аксари муштариён кормандони идораи нашрия рӯзномаро дастрас менамудаанд. Аз ҷумлаи пурсидашудагон 2 нафар ҳамаи журналистони нашрия ва бокимонда се нафари онҳоро номбар кардаанд. Ба фикри 7 нафар журналистон ҳақиқатро менависанд, ба назари 1 нафар не. 6 нафар нашрияро хуб арзёбӣ намудаанд. Ба назари 2 нафар маводи нашрия бештар мадҳӣ аст. Барои 3 нафар тамоми мавзӯъҳо, барои 3 нафари дигар мавзӯъҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ва барои 1 нафар танҳо иҷтимоӣ писанд будааст. Барои як нафар мазмуну мундариҷаи мавод муҳим набудааст. Аксари пурсидашудагон нигоштаҳои журналистони нашрияро хуб арзёбӣ намуда, се нафар онҳоро ҳақиқатнигор номиданд. Ба 2 нафар мавзӯъҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, барои 3 нафар мавзӯъҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ ва ба дигарон мавзӯъҳои иҷтимоӣ меписанд будааст.

Аз 8 нафар респондент 4 нафар барои боз ҳам ҳондани шудани нашрия пешниҳоде накардаанд. Респондентони дигар чунин пешниҳодҳоро ироа намудаанд:

1. Хуб мешуд, агар може ду маротиба чоп шавад;
2. Азбаски рӯзнома може як маротиба дар ҳаҷми 4 саҳифа чоп мешавад, имкони фаро гирифтани тамоми мавзӯъхоро надорад. Хуб мешуд, ё фосилаи чопи он наздик ва ё ҳаҷмаш зиёд карда шавад.
3. Доир ба мусобиқаҳои варзиши, ки дар ноҳия гузаронида мешаванд, зиёдтар мавод чоп қунад;
4. Нашрия ба дастгирии молӣ ниёз дорад.

Нигоҳе ба мундариҷаи нашрияҳо

Мундариҷаи нашрияҳои «Пайгоми Рӯшон» ва «Шоҳдара» аз ҷанд ҷиҳат ба ҳам умумият доранд. Аввалан, маводи онҳо нисбатан рангоранг буда, рӯйдодҳои маҳалли худро фаро гирифтаанд. Баъдан, матолиби ҳарду нашрия ҳаҷман хурд буда, аз як тараф, боиси зиёд ҷой додани матолиб (дар як шумора аз 14 то 18 мавод) гардида бошад, аз сӯйи дигар, ба талаби замон ва рағбати хонанда нисбатан мувофиқ шудааст.

Дувум, нашрияҳо то ҳадди имкон ҳамқадами замон буда, масъалаҳои мубрами сатҳи маҳаллӣ ва кишвариро инъикос менамоянд. Масалан, соли 2015 ба масъалаи оила, соли 2017 ба ҳаёти ҷавонон ва соли 2018 ба ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намудаанд.

Сеюм, нашрияҳо аслан инъикоскунандаи ҳаёти иҷтимоии мардуми навоҳии худанд. Дар инъикоси рӯйдодҳои муҳими ноҳия дар баробари рӯзноманигорон мутахассисони қасбу кори гуногун - омӯзгорон, кормандони мақомоти хиҷзи ҳуқуқ, масъулони раёсатҳои ноҳия, табион, ҳамшираҳои шавқат, фарҳангӣ ва дигарон низ саҳм мегузоранд. Гуногуни қасбу кори муаллифон, аз як тараф, мундариҷаи нашрияҳо то андозае рангину ҷолиб гардонида бошад, аз сӯйи дигар, аз робитаи рӯзнома бо муассисаву ташкилот ва ниҳодҳои муҳталиф дарак медиҳад.

Ҷаҳорум, мундариҷаи нашрияҳо аз нигоҳи мавзӯъ гуногун бошад ҳам, мавзӯъҳои фарҳанг ва ахлоқ нисбатан бартарӣ доранд. Ин омили хуб аст, зеро дар замони муосир, ки «фарҳанг ҳамчун ҷавҳари ҳаҷстии миллат» шинохта шудааст, таваҷҷӯҳи бештар ба ин соҳаро тақозо дорад. Панҷум, нашрияҳо дар инъикоси воқеаву рӯйдод ва шарҳу тавзехи масъалаҳо аз имконоти жанрҳои гуногуни публийтсистӣ, ба мисли ҳабар, ҳисбот, мусоҳиба, муҳбирнома, мақола, лавҳа, ҳамчунин жанрҳои бадеӣ (шेъру тарона) истифода баранд ҳам, на дар ҳама матнҳо ҳусусияти ин жанрҳои публийтсистӣ риоя шудааст. Дар муқоиса ба нашрияи «Пайгоми Рӯшон» дар «Шоҳдара» оmezishi жанрӣ бештар ба назар мерасад.

Бо вучуди ин ба назар чунин мерасад, ки мундариҷаи нашрия «Пайгоми Рӯшон» нисбат ба «Шоҳдара» қасбитар аст. Ин ҳусусиятро на танҳо дар таносуби маводи нашрия, балки дар тарзи муносибат ба мавзӯъ ва услуби нигориши муаллифон метавон нисбат дод.

Хулоса

1. Шароити кор ва усули фаъолияти кормандони эҷодии нашрияи «Пайгоми Рӯшон» бо вучуди дар бинои қуҳна қарор доштан, нисбат ба нашрияи «Шоҳдара», ки танҳо як утоқи корӣ дорад, хубтар аст. Ҳамчунин сармуҳаррир ва ҳайати эҷодии «Пайгоми Рӯшон» таҷрибаандӯҳта буда, маҳорати хуби рӯзноманигорӣ доранд. Кормандони «Шоҳдара» аз чунин таҷриба камтар барҳӯрдоранд;

2. Ин нашрияҳо аз ҷиҳати қасбӣ: ҷамъоварии мавод, навиштани матлаб танқисӣ надоранд, аммо мушкилии чоп барои ҳар дуяшон вучуд дорад. Нашрияҳо може як маротиба ва баъзан дертар аз он чоп ва дастраси хонандагонашон мегарданд;

3. Нашрияҳои мавриди назар шаклу ороиш ва мундариҷаи ба ҳуд хос дошта бошанд ҳам, он ҷандон ба талаботи газетасозии муосир мувофиқат намекунад. Аксарон ҳуруфи ягона истифода мешавад, матолиби ҳабарӣ фаврияти ҳудро аз даст додаанд, матолиби танқидӣ ба назар намерасад;

4. Синну соли кормандони эҷодии нашрияи «Паёми Рӯшон» аз 50 боло аст. Ҷалби ҷавонони лаёқатманд ба кори рӯзнома ва тарбияи онҳо дар заминаи таҷрибаи пешӯдами нашрия ҳамеша ба фоидай кор ҳоҳад шуд;

5. Ҳамчунин синну соли хонандагон низ аз 50 боло аст. Ин ҳолат агар, аз як тараф, ба рӯзнома камтар таваҷҷуҳ доштани ҷавононро фаҳмонад, аз сӯйи дигар, далели майлу рағбати ҷавононро камтар ба эътибор гирифтани кормандони нашрияҳо ҳам ҳаст;

6. Шиносой бо шумораи нашрияҳо ва ҳамчунин ҷавобҳои респондентон нишон дод, ки мундариҷаи он ҷандон рангоранг нест. Албатта фосилаи тӯлонии чоп имкон намедиҳад, ки маводи нашрияҳо рангоранг шавад, зоро дар ин фосила рӯйдодҳои зиёди расмӣ рӯх медиҳанд ва инъикоси онҳо ногузир мешавад. Ба ҳар ҳол нашрияҳоро мебояд дар инъикоси воқеиёти рӯз ба рангорангии мавзӯу жанр эътибор диханд;

7. Агар ба маводи нашрияҳои мавриди омӯзиш аз нигоҳи ҳусусияти тавлид назар афканем, мушоҳида мешавад, ки инъикоси воқеаҳои фараҳбахш ва ба ибораи дигар тавсифӣ дар онҳо зиёдтар аст. Хуб мешуд, агар нашрияҳо дар баробари инъикоси чунин рӯйдодҳо ба ифши камбудиву норасонҳо низ эътибор диханд ва дар ин самт аз имконоти жанрҳои публисистики ҳаҷвӣ истифода намоянд.

Умуман, «Пайғоми Рӯшон» ва «Шоҳдара» як навъ солномаи таърихи диёр буда, бо вучуди мушкилоти молияйӣ, қӯшиш менамоянд, ки дар инъикоси ҳаёти иҷтимоиву фарҳангӣ, тарғиби сиёсати Ҳукумати қишвар, ташаккулёбии ҳисси ватандӯстӣ ва ифтиҳори миллӣ, мультадилсозии вазъи ҷомеа ва тарбияи маънавии шаҳрвандон нақши босазо гузоранд. Дар ин кор онҳоро дастгирӣ мебояд. Пеш аз ҳама, Мақомоти маҳаллии ҳокимиюти давлатиро, ки сарпарасти асосии чунин рӯзномаҳо мебошанд, мебояд дар ин масъала андеша намоянд, зоро чун дар ин ноҳияҳо расонай дигари маҳаллӣ вучуд надорад, танҳо рӯзномаҳо метавонанд фаъолияти ҳукуматҳои маҳаллиро ба омма ва вазъу ҳоли мардумро ба онҳо расонанд. Ҳамчунин идораву муассисаҳои навоҳиро мебояд ҳамкориашонро ба нашрияҳои маҳаллӣ пурзӯр намуда, пеш аз ҳама, ба ин нашрияҳо обуна шаванд.

Адабиёт

1. Маъмурзода, Н. Журналистикаи Ҳатлон: вазъият тамоюл ва дурнамои рушд. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 205 с.
2. Муродов, М. Матбуоти маҳаллии Тоҷикистон ва зарурати пажӯҳиши он // Паёмномаи фарҳанг. – 2015. – №1 (29). – С. 34–40.

3. Муродов, М. Баъзе мушкилоти матбуоти маҳаллӣ ва зарурати пажӯхиши онҳо» // Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон (бахши филологӣ). – 2015. – №4/7 (180). – С. 252-257.
4. Муродов, М. Матбуоти маҳаллӣ дар шароити имрӯз // Илм ва хаёт. – 2016. – №1. – С. 1- 4.
5. Муродов, М. Б. Истиқолият ва рушди матбуоти даврӣ. – Душанбе: Арҷанг, 2017. – 220 с.
6. Муродов, М., Қутбиддинов, А., Ҷумъаев, М., Исоев, Қ. Матбуоти маҳаллии Тоҷикистон. – Душанбе: Арҷант, 2018. – 200с.
7. Пурсишномаи №1 // Бойгонии муаллиф.
8. Пурсишномаи №2 // Бойгонии муаллиф.
9. Пурсишномаи №3// Бойгонии муаллиф.
10. Пурсишномаи №4 // Бойгонии муаллиф.
11. Пурсишномаи №5 // Бойгонии муаллиф.
12. Пурсишномаи №6 // Бойгонии муаллиф.
13. Пурсишномаи №7// Бойгонии муаллиф.
14. Пурсишномаи №8 // Бойгонии муаллиф.
15. Пурсишномаи №9 // Бойгонии муаллиф.

Муродов М.Б.

**ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
ДВУХ ГАЗЕТ ОДНОГО РЕГИОНА**

Статья написана на основе материалов научной командировки в ГБАО. В работе исследуется и анализируется состояние и перспективы районной газеты Рушан «Пайгоми Рушон» и Рошткалья «Шоҳдара». В ходе исследования и анализа проблемы в основном уделено внимание на следующие вопросы: краткая история изданий, их нынешние состояние, мнение работников об условиях работы и методах творчества, мнение читателей о качестве материалов газет и особенности содержания данных периодических изданий.

Исследование показало, что обе газеты по истории своей деятельности и нынешнего состояния имеют общие черты. Обе газеты начали свою деятельность с 1949 года и в период деятельности под влиянием общественно-политических факторов часто переименовывали названия изданий. Сегодня у газет также имеются общие проблемы, такие как низкая зарплата работников, низкое количество подписчиков на издания, нехватка современной компьютерной и полиграфической техники и др.

Вместе с тем, по сравнению с газетой «Пайгоми Рушон», которая имеет отдельное здание и приемлемые условия для творческой деятельности, условия работы редакции газеты «Шоҳдара» не очень удовлетворительны. Во первых, для работников редакции газеты выделено только одно помещение, во вторых, творческий коллектив относительно малоопытный, в третьих, редакция газеты не умеет эффективно использовать современные методы самофинансирования, в четвёртых, имеются технические трудности по своевременному изданию очередного номера газеты.

Изучение и анализ проблемы показывает, что содержание газеты «Пайгоми Рушон», в сравнении с газетой «Шоҳдара» является более профессиональным. Об этом свидетельствует сравнительный анализ

материалов номеров газет, подход к темам публикаций и стиль публикаций авторов.

Ключевые слова: местная печать, становление, развитие, состояние, условия, издания, изучение, социологический опрос, мнение читателей, содержание, анализ, сравнение.

Murodov M.B.

**COMMON AND DISTINCTIVE FEATURES OF A
TWO NEWSPAPERS OF A REGION**

This article is written on the basis of collected materials from scientific trip in Gorno-Badakhshan Autonomous Region. Author describes in it the state and prospects of district newspapers of Rushan "Payghomi Rushon" and district newspapers of Roshtkala the "Shokhdara". During the research and analysis of problems author mainly paid attention on five issues of these newspapers, such as: short to history edition and their present situation, opinion of workers about the work condition and working methods, opinion of readers on qualities of newspapers and contents of these periodic editions.

The research showed that these two newspapers in historical context and present state have general features. For example, these two newspapers started the edition in 1949, in the period of activity with influence social and political factors renamed the name often. Today these newspapers have common problems, like low salary of workers, difficulties in subscribing, need for modern equipment and technology for edition of newspapers etc.

The newspapers "Payghomi Rushon" in comparison with, has separate building, terms of work of the newspaper "Shokhdara" not very satisfactorily. First, for all workers only one distinguished room, the second, the collective relatively inexperienced, the third, newspaper except of announcement and obituary do not use market possibilities, the fourth, sometimes in creation of materials and designing of newspapers, there is just filling of pages.

Informative data of questionnaire showed that workers and readers of newspaper "Payghomi Rushon" comparatively with respondents of newspaper "Shokhdara" are most active. They with critical points of view expressed the opinion of substantial shortcomings and due to their understanding wrote to the way decision of problems. It should be noted, that these opinions help in decision of substantial problems. In the questionnaire of respondents of "Shokhdara" creative opinion is very small.

Our study and analysis of problems showed that, contents of newspaper "Payghomi Rushon", comparatively with newspaper "Shokhdara" is more professionally. It can be grounded in correlation of materials of newspapers, fitting for themes and styles of authors.

Keywords: local press, establishment, development, state, terms, editions, study, sociological questionnaire, opinion of readers, contents, analysis, comparison.

ТДУ 002+07+05+9точик+37точик+659.132+656.886

Қудбұддинов А.

НИГОХЕ БА ФАТЬОЛИЯТИ ДУ НАШРИЯИ МАҲАЛЛӢ

Дар ин мақола ҷанбаҳои таърихӣ ва ҳолати имрӯзai нашрияҳои ноҳиявии ВМКБ мавриди таҳқиқу таҳлил қарор гирифтааст. Муаллиф дар заминаи омӯзиши манобеи таърихӣ, шиносой бо бастаҳои нашрияҳои маҳаллӣ ва сафари хидматӣ ба идораи нашрияҳои мазкур имкон пайдо кардааст, ки доир ба гузаштаи таърихӣ, авзои қунунӣ ва шаклу мундариҷаи нашрияҳои “Маърифати Шугнон” ва “Зиндагӣ” маълумоти муфассали илмӣ ироа намояд.

Матбуоти маҳал оинаи маҳал аст, ки пеш аз ҳама, ҳаёти онро инъикос мекунад. Ин вазифаро нашрияҳои мазкур нисбатан ба ичро расонанд ҳам, раванди он ба мушкилот сурат мегирад. Аввалан, аз нигоҳи фосилаи чоп онҳо ба моҳнома табдил ёфтаанд, баъдан дар ин шароити чоп наметавонанд ба фаврияти инъикоси ҳаводису воқетои рӯз ҷавобгӯй шаванд. Солисан, инъикоси масъалаҳои умумии рӯзгор дар ин нашрияҳо хислати умумӣ пайдо кардааст.

Як назари иҷмолӣ ба мундариҷаи нашрияҳо ниион дод, ки матолиби онҳо нисбатан гуногун аст. Дар баробари инъикоси воқеияти иҷтимоӣ ва сиёси маҳал, дар бораи олимону пажӯҳишгарон, нависандагону шоирон, омӯзгорону муарраббиён, варзишгарону санъаткорон, ҳунармандону косибон, собиқадорону тирони рӯзгордида, фарзандони шоистаи диёр матолиби зиёде таҳия шудааст, ки нииондиҳанди набзи ин ноҳияҳо дар давраҳои гуногун мебошанд.

Бо вучуди ин баъзан нуқсҳои забониву услубӣ, маҳдудияти андешаҳо, таҳлилҳои сатҳӣ ва тақрори қолабии мавзӯот, якнавоҳти саҳифаҳои дизайнни заиф ва ҷузъиёти дигар ба назар мерасад, ки аз камтаҷрибагии кормандони нашрияҳо дарак медиҳад.

Калидвозжасҳо: матбуоти маҳаллӣ, вазъ, таърих, масъала, мушкилот, мундариҷа, шакл, жсанр, таҳлил, баррасӣ, инъикос, турсиинома.

Муқаддимаи таҳқик

Матбуоти маҳаллӣ манбаи аввалини пайдо кардани маълумоту ахбор барои хонандаи маҳалл ба шумор мерафт ва имрӯз низ то дараҷае ин рисолат пурра фано нагаштааст. Чунин ба назар мерасад, ки баъзан ин рисолат аз маркази таваҷҷуҳ низ берун монда истодааст. Як нуқта бояд истиснои назарҳои имрӯза набошад, ки хонандаи ҷиддиву ниёз ба иттилооту маълумотдошта бештар дар маҳалҳо қарор дорад. Бояд иртиботи ин хонандаро ба фазоҳои васеътари ахбор ба миён овард. Ба қавли муҳаққиқ А.Саъдуллоев «ҳар нашрия бояд фаромӯш насозад, ки газетааш нахуст барои мардуми маҳал ва баъдан барои хонандаи берун аст. Чунонки Ҷин Роберт мегӯяд, журналистика бо маҳлули ахбор маҳалро ба ҷаҳон мепайвандад» [4, с. 63]. Ин таинот ва маҳсусиятро ағлаби кормандони нашрияҳои маҳаллӣ дарк менамоянд. Дар кишвари мо ин навъи матбуот дар ҳолатҳои мухталиф қарор гирифтааст. Агар нашрияҳои навоҳиву минтақаҳои атрофи пойтаҳт вазъи нисбатан

мұтадил дошта бошанд, пас дар күхистони дурдасти кишвар авзөй дигаргунатар аст. Махсусан, дар минтақаи ВМКБ матбуоти маҳаллій бо хусусиятхой худ баъзе пешрафту бозмондагиҳо низ дорад. Дар сафари омӯзишигу таҳқиқӣ, ки ба ин вилоят доштем, то андозае вазъи феълии матбуоти он бароямон равshan гардид. Дар ин сафар мо, асосан, нашрияҳои “Маърифати Шугнон”-и ноҳияи Шугнон ва “Зиндагӣ”-и ноҳияи Ишкошимро мавриди назар қарор додем, ки дар натиҷа баъзе ақидаву андешаҳо ҳосил гардид.

Фишурдае аз гузаштаи таърихӣ

Дар қиёс бо дигар нашрияҳои маҳаллии кишвар “Маърифати Шугнон” таърихи чандон тӯлонӣ надорад. Аз рӯйи баъзе ақидаҳо ба маркази вилоят наздиктар будани ноҳия омили нисбатан дертар таъсис ёфтани нашрия гардидааст. «Маърифати Шугнон» ҳамчун нашрияи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шугнон аз яқуми майи соли 1986 ба нашр мерасад. Дар оғоз “...ҳамчун органи комитети шаҳрии Хоругии Партияи Коммунистии Тоҷикистон, Советҳои депутатҳои ҳалқии шаҳри Хоруг ва райони Шугнон бо номи “Коммунисти Шугнон” фаъолият кардааст” [2, с. 178]. Бо ин ном то соли 1991 фаъолият намуда, аз он давра то имрӯз бо номи “Маърифати Шугнон” ба нашр мерасад. Дар замони шӯравӣ ҳафтае се маротиба дар қолаби А3 бо забони тоҷикӣ нашр гардида, теъдоди нашри он дар он солҳо аз 3000 то 5100 ададро ташкил медодааст. Ҳамчун нашрияи ҳизбии маҳаллӣ дар замони худ рисолаташро дар вобастагӣ ба шароити хуби нашр анҷом дода тавонистааст. Албатта, дар пешрафти кори рӯзнома нақши муҳаррирону сармуҳаррирон дар давраҳои гуногун назаррас будааст: “Аввалин сармуҳаррири ин нашрия Алимшоев Муборакшо (М.Зариф) мебошад. Баъд аз ў Одилбекова Гулнисо, Саидаробова Гулғунча (2006), М.Илолов (2008) ҳамчун муҳаррир ва сармуҳаррир бори рӯзномаро ба дӯш доштанд. Аз соли 2009-ум Шакарбек Курбонбеков ин вазифаро ба дӯш дорад”[2, с. 178].

«Зиндагӣ» нашрияи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ишкошими Вилояти муҳтори күхистони Бадаҳшон мебошад. Нашрия “Зиндагӣ” дар қиёс бо “Маърифати Шугнон” таърихи тӯлонитар дорад. “Соли 1949 ба сифати нашрияи кумитаи ноҳиявии ҳизби коммунисти Тоҷикистон ва Шӯрои намояндагони ҳалқи ноҳияи Ишкошими Вилояти муҳтори күхистони Бадаҳшон бо номи «Бо роҳи коммунизм» таъсис ёфта, аз 14 ноябри ҳамон сол интишор мешавад. Аз 28 июля соли 1959 то 28 январи соли 1966 бо сабаби барҳам ҳӯрдани ноҳия чопи он қатъ гардид. 28 январи соли 1966 чопи рӯзнома дубора бо номи «Васияти Ленин» ба роҳ монда шуд. Соли 1992 номи «Зиндагӣ»-ро гирифтааст”[2, с. 174].

Рӯзнома аз аввалин рӯзҳои таъсис зина ба зина инкишоф ёфта, дар замони шӯравӣ ба теъдоди бузург (дар қиёс бо шумораи аҳолӣ) ба табъ мерасид. Дар давраи аввали фаъолият ҳафтае се маротиба, дар давраи дуюм дар ҳафта ду маротиба бо забони тоҷикӣ бо теъдоди то 2400 нусха нашр шудааст. Ҳоло моҳе як-ду маротиба, дар ҳаҷми 4 саҳифаи формати А3, бо теъдоди 500 то 700 нусха дар матбааи вилоятӣ нашр мешавад.

“Аввалин сармуҳаррир Дўстмамад Бахтиёров будааст, ки солҳои 1949-1954 ин вазифаро ба дўш доштааст. Баъдан Рашидбеков Қаландар (1954 -1958), Муллоев Гуломмаҳмад (1958-1960), Яқубов Султоншоҳ (1966-1971), Бодурхонов Гулобхон (1971-1986), Ҳасанов Абдулҷон (1986-1987), Мамадсаидов Чоршанбе (1987-1991), Раҳмонов Қувватбек (1991-1993), Шоҳҷонов Шоҳҷон (1993-1996), Қуйбек Шарифзода (1996-2003; 2009-2013), Сангмамадова Моҳира (2003-2009), Ҷумахон Назарбеков (2013-2015) вазифай сармуҳарририи нашрияро ичро кардаанд. Аз соли 2015 Басгул Отамбекова (Б. Ҳотами) сармуҳарририи нашрия мебошад” [2, с. 175].

Чанд ҷузъе аз авзои кунунӣ

Нашрии “Маърифати Шуғнон” аз 24 декабря соли 2007 таҳти рақами 0091/рз дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст. Идораи он дар бинои ҳукумати ноҳия, дар як утоқ ҷойгир аст. Нашрии “Маърифати Шуғнон” имрӯз таҳти шиори “Ин ҷаҳонро нигар бо ҷашми хирад” бо төъдоди 300 то 500 адад ба табъ мерасад. Чунин ба назар мерасад, ки рӯзҳои ид бо нашрҳои маҳсус тиражи он меафзояд. Ҳамзамон дар рӯзҳои ид шиори рӯзнома тағиیر ёфта, ҷои онро табриқоти хитобӣ мегирад. Масалан, “Соли нави мелодӣ муборак!”, “Наврӯзи аҷам муборак, ҳамдиёрони азиз!” ва гайра, ки самти мавзӯти шумораро пурра мушаххас менамоянд. Ин ҷо ба маврид аст аз анъанаи замони шӯравӣ ёдовар шавем, ки дар он замон таваҷҷуҳ ба ин наవъи матбуот бештар буд. Имрӯз чунин эҳсос мешавад, ки фаъолият ҳадалимкони нашрияҳо робита ба ҳамон қадру манзalati гузаштаи худ доранд. Яъне, имрӯз вазифаву таъиноти нисбатан нави ин типи матбуот ба миён наомадааст. Ин андеша ба фаъолияти имрӯзai “Маърифати Шуғнон” иртибот дорад, ки бо ҷузъиёти меросии аз замони шӯравӣ боқимонда мавҷудияти худро собит намуда истодааст. Дар ҳайати кормандони эҷодии матбуоти маҳаллӣ дар баъзе нашрияҳо то 20-25 нафар фаъолият мекарданд. Аввалин тафовут дар қиёс бо замони шӯравӣ ба маротиб кам шудани шумораи кормандон мебошад. Диққати моро бештар вазъи имрӯzai қадрӣ дар нашрия мутаваҷҷех намуд. Эҳсос мешавад, ки масъалаи қадрии нашрия дар сатҳи нокифоя қарор дорад. Дар пешрафти ҳама гуна соҳа қадрҳои ихисосманд нақши аслиро мебозанд. Ин омил барои матбуоти маҳаллӣ низ истисно нест. Имрӯз дар матбуоти маҳаллӣ шумораи қадрҳои ҷавон кам аст. Маоши паст ва то ҳанӯз боқӣ мондани анъанаҳои пешина яке аз омилҳои аслии камтар таваҷҷуҳ кардани журналистони ҷавон ба матбуоти ноҳиявӣ мебошад. Манзури мо аз ибораи анъанаҳои пешина то ҳанӯз истифода шудан аз усули чопи куҳна мебошад. То ҳанӯз дар варақ навиштан ва онро ба дасти котибаи идора барои чоп супоридан, кам ҳам бошад, ба назар мерасанд. Бо ҳати интернети доимӣ пайваст набудан, нашри электронӣ надоштан, аз дизайни замонавии компютерӣ истифода накардан, ташкил накардан сомонаи идора ва ҳатто баъзан надоштани почтai электронӣ омилҳои инноватсионие ба шумор мераванд, ки то ҳанӯз бо иллати костагӣ ба пешрафти кори рӯзнома ҳалал мерасонанд. Дар баробари ин аз чунин усулҳо истифода бурдан танҳо аз ҷониби ҷавонон ба фоидаи кор аст. Ҷалби ҷавонон ба чунин ҷараён осонтару фавритар сурат мегирад. Дар идораи нашрии «Маърифати Шуғонон» кормандони

чавон камтаранд. Имрӯза ҳайати рӯзнома аз чор нафар кормандони эҷодӣ иборат аст. Ш. Қурбонбеков, С. Алиназаров, Ш. Қурбонбекова ва С. Лашкарбекова кори рӯзномаро пеш мебаранд. Ҷавонтарин корманди рӯзнома 29 сол дорад. Синну соли сармуҳарир аз шаст боло мебошад.

Масъалаи молӣ мушкилоти дувум ва ҳатто асосии нашрияҳои маҳаллӣ, аз ҷумла «Маърифати Шӯғнон» аст. Сармуҳосиби нашрия аз он шикоят менамояд, ки дар ҷопхонаи вилоят ба табъ расонидани нашрия барои онҳо душворӣ дорад. Масалан, ҳароҷот барои нашри як шумора дар ҷопхонаи вилоят 1574 сомониро ташкил медиҳад. Дар шаҳри Душанбе бошад, нашри он ҳамагӣ 750 сомонӣ ҳароҷот дорад. Сарфи назар аз дурии роҳ нашрия талош мекунад, ки бо ҷунин тартиб рӯзномаро дар шакли моҳнома ба табъ расонад. Аммо мушоҳидаҳо нишон дод, ки фосилаи чопи шумораҳои рӯзнома бâъзан аз як моҳ ҳам зиёд аст. Масалан, охирин шумораи нашрия панҷуми майи соли равон ба табъ расидааст ва то ду моҳ (аввали август) нашр нашудани он нигаронкунанда мебошад.

Маблағи солонаи нашрия 80 480 сомониро ташкил медиҳад. 700 обунаҷӣ дорад ва тиражи як шумора аз 700 - 800 асад иборат аст. Шароити корӣ ҷандон мувоғики матлаб нест. Рӯзнома дар ихтиёри худ ду компьютер дорад ва бо ҳати интернети доимӣ пайваст нест. Шароити рӯзномаи навоҳии кӯҳистонро фахмидан мумкин аст. Масофаи дур аз пойтакт ва нарҳи гарони матбаа дар маркази вилоят намегузорад, ки нашрияҳо инкишофи рузмарра дошта бошанд. Яъне, қариб ду моҳи пурра ба табъ нарасидани рӯзнома сабаби объективӣ дорад. Дар ҳамин маврид масъалаи чи гуна пайдо кардани хонанда ба вучуд меояд. Мушкилоти иқтисодӣ ҷунин шароитро ба миён овардааст, ки дар фазои иттилоотӣ ҳолигаҳ ба миён ояд. Дар ҷунин шароит дар бораи фаврият ҳарф задан мантиқан дуруст нест. Новобаста ба ҷунин ҳолат ин нашрия ба табъ мерасад. Рӯҳи зиндагии мардуми ноҳияро дар саҳифаҳои он эҳсос мекунем. Ин рӯзнома дар замони шӯравӣ то панҷ ҳазор нусха чоп мешудааст. Дар оғози солҳои навадуми асри гузашта рӯзнома бо төъдоди 3070 нусха ба нашр мерасидааст. Имрӯз он бо төъдоди 300 - 700 нусха мебарояд.

Идораи нашрияи “Зиндагӣ” дар рӯ ба рӯйи бинои Ҳукумати ноҳия қарор гирифтааст. Бинои дуошёна аз даҳ утоқи корӣ иборат аст ва дар ҳолати таъмир қарор дорад. Фазо ва муҳити корӣ дар нашрия нисбатан хуб аст.

Дар ҳолати феълӣ бо вучуди хеле дур қарор гирифтани ноҳия аз маркази вилоят рӯзнома фаъолияти худро идома медиҳад. Нашрияи “Зиндагӣ” зери шиори «Кори бемашварат накӯ н-ояд» дастуру қарорҳои ҳукумати ноҳия, ҳаёти иҷтимоии маҳал ва масъалаҳои мубрами рӯзро инъикос намуда, рӯҳи як маҳалли дурдасти кӯҳистонро дар худ ҷо додааст.

Сармуҳаррири феълии нашрия Басгул Отамбекова ҷавон буда, ҳатмкардаи ДДХ ба номи Бобоҷон Гафуров мебошад. Рӯзнома панҷ нафар корманд дорад, ки ҳамагӣ ҷавонанд. Ин тамоюл нек аст, аммо агар дар миёни онҳо ақаллан як собиқадори матбуот низ фаъолият менамуд, ҷун як роҳнамои ботаҷриба ба пешравии кори рӯзнома мусоидат карда метавонист. Дилафрӯз Шердилова (котиби масъул), Ҷаҳонғулӣ Исоев (мудири шуъба), Рӯқия Одинаева (мухбир) ва Ҳоним Шамъиева (хуруфчин) кори ҳозираи рӯзномаро пеш мебаранд. Рӯзнома

дар ихтиёри худ ду компьютер дошта бошад ҳам, ба таври куллӣ кормандони он аз интернет истифода карда наметавонанд. Баъди омода кардани шумора онро дар шакли элётронӣ (бо флеш) ба маркази вилоят меоранд.

Дар назди рӯзнома маҳфиле бо номи «Гулафшон» амал менамояд, ки адибони гӯшаву канори нохияро канори ҳам меорад. Дар ин маҳфил намунаҳои эҷоди қаламкашон таҳлилу баррасӣ гардида, аксари онҳо дар саҳифаҳои рӯзнома нашр карда мешаванд. Аммо маҳфил фаъолияти пайваста надорад. Он соле як маротиба баргузор мешавад, ки ин ҳам ба иллати шароити шадиди қӯҳистон вобаста аст.

Рӯзнома дар як сол 12 шумора ба табъ расида, мутаносибан 750 нафар обунаҷӣ дорад. Аҳолии нохия аз 16 ҳазор нафар иборат аст ва шумораи обуначиён дар қиёс бо тиражи рӯзнома чандон нигаронкунанда нест. Бастаҳои рӯзнома дар чанд соли охир вучуд дошта бошанд ҳам, бойгонии пурраи рӯзнома на дар нохия ва на дар маркази вилоят вучуд надорад.

Як шумораи нашрия дар шаҳри Душанбе бо маблағи 578 сомонӣ ба нашр мерасад. Нашрия ҳаққи қалам надорад. Маблағи обуна барои як сол 40 сомонӣ аст. Дастрасӣ ба иттилоот тавассути ҳамкорӣ бо масъулони ҷамоатҳои деҳот сурат мегирад. Дар масъалаи дастрасии мавод рӯзнома танқисӣ надорад. Дар як гӯши бинои идора қутии арзу шикоятҳои шаҳрвандон оvezon аст, ки ин ҳам як манбай таъмини мавод барои рӯзнома мебошад. Аз паи арзу шикваҳо муҳбирони нашрия ба гӯшаву канори нохия рафта, бо корафтодаҳову ҳочатмандон сӯҳбат менамоянд. Мавзӯъҳои навбанав барои нашрия пайдо мешаванд ва ин робитаи рӯзномаву хонандаро таъмин менамояд. Рӯзнома аз ҳукумати нохия то дараҷае дастигирӣ мебинад. Ба ҳусус барои обуна ба онҳо кумак мерасонанд. Аммо баъзе душвориҳо ба дӯши худи рӯзнома аст. Масалан, таъмири идораи рӯзнома аз ҳисоби маблағҳои худӣ сурат мегирад.

Дар рафти шиносой бо бастаҳои рӯзнома маълум гашт, ки кормандони он дар такя ба завқи эҷодӣ саҳифаҳои онро ороиш медиҳанд. Рӯзнома зиндагии маҳалро дар рубрикаву гӯшаҳои гуногун дарҷ мекунад. Дар бораи собиқадорони ҷангӯ мөҳнат, ҳунармандони мардумӣ, омӯзгорону ашҳоси баруманди нохия ба таври пайваста матолибро ба нашр мерасонад. Вобаста ба ҷараёни рӯз аз рубрикаҳои гуногун ба монанди «Соли 2017 – Соли ҷавонон», «Даҳсолаи байналмилалии «Об барои рушди устувор», «Сухани сармуҳаррир», «Ёднома», «Зикри ҳайр», «Шамъи хотира» ва гайра истифода мекунад.

Ҳадаф ва мавқеъ дар пурсишномаҳо

Агар ҳақиқати аслро баён намоем, маълумоти пурсишномаҳое, ки дар миёни хонандагону кормандон ва сармуҳаррирон гузаронидем, ҷандон саҳеху воқеӣ нестанд. Аксарон аз баёни ҳақиқат канор рафтанд, баъзе ҷавобҳо ҷандон мантиқ надоранд. Масалан, ба саволи «Нашрияи нохияtonро чи гуна дастрас менамоед?» ҷор респондент «дастрас аст» ҷавоб додаанд. Шаш нафари дигар рӯзномаро ба воситаи кормандони он дастрас менамудаанд. Ин ҷо маънӣ ҳосил мешавад, ки паҳн кардани рӯзнома ба дӯши худи кормандони нашрия афтодааст. Ба саволи қадом кормандони нашрияро мешиносад, ҳафт нафар респондент номи сармуҳаррир Басгул Отамбековаро зикр намудаанд, се нафари дигар номи нафареро қайд накардаанд. Дар панҷ анкета номи кормандони нашрия

дар қатори сармуҳаррири он қайд гардидааст. Азбаски ҳамаи пурсишномаҳо оҳанги мусбат доранд ва ҳамагӣ ба кори рӯзнома баҳои баланд додаанд, натиҷаи омории онро дар ҷадвал нишон додан маънӣ надорад. Ба назари пурсидашудагон кормандони рӯзнома ҳақиқатнигоранд, хуб менависанд ва аз баррасии мавзӯти ҳангомавӣ дар фосила қарор доранд. Аз даҳ вараки пурсишнома ба саволи «Боз чиро меҳоҳед, илова кунед», танҳо як нафар навиштааст, ки дар саҳифаҳои рӯзнома баррасии масъалаҳои соҳаи маорифро бештар дидан меҳоҳад. Дар ду пурсишнома пешниҳод шудааст, ки кормандони рӯзнома мавзӯти сиёсиро бештар баррасӣ намуда, муаллифон аниқу дақиқ нависанд. Ягона ҷавоби нисбатан ҷиддӣ аз миёни хонандагон ҳамин ду пурсишнома ба шумор меравад, ки мазмуни таҳтонӣ доранд.

Пурсишномаҳои миёни кормандон паҳншуда низ ҷавобҳои якнавоҳт доранд. Ба саволи «Дар ҷои кор барои эҷоди шумо шароит мухайё аст?» ҳамагӣ ҷавоб додаанд, ки шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Ин дар суратест, ки рӯзнома дар ихтиёри худ интернет надорад ва ҳар як шумораи рӯзнома бо мушкилӣ ба воситаи флеш барои нашр ба маркази вилояту ҷумхурӣ фиристонида мешавад. Рӯзнома айни ҳол ду утоқи корӣ дошта, бинои идораи нашрия ба тармим ниёз дорад. Дар масъалаи баланд гардидани маош низ ягон ишора нашудааст. Шояд дар ҳақиқат шароити феълии корӣ ва кори худи рӯзнома барои онҳо қонеъкунанда бошад. Аммо дар ҷавоби баъзе пурсишномаҳо аз мазмуну муҳтавои нашрия хеле нозукона ишора гардидааст.

Дар пурсишномаи муҳаррири рӯзномаи «Зиндагӣ» баъзе пешниҳодоти мусбат дар мавриди хубтар гардидани фаъолияти он ба назар мерасад. Масалан, сармуҳаррир меҳоҳад, ки нашрия дар худи ноҳия ба табъ расад, таҷрибаомӯзони макотиби олии қишвар ба идораи рӯзнома бештар оянд, то аз миёни онҳо қадрҳои ҷавону лаёқатмандро интиҳоб карда гиранд. Ҳамзамон сармуҳаррир меҳоҳад, ки нашрия ақаллан дар як моҳ ду маротиба ба нашр расад ва дар рақобат бо дигар навъҳои вазсити аҳбори омма андаке фаъол гардад. Сармуҳаррир вазифаи таблиғу ташвиқи сиёсати давлатиро дар мадди аввал мегузорад ва дар ин замина меҳоҳад, ки тамоми соҳторҳо бо рӯзнома дар робитаву ҳамкориҳои доимӣ қарор дошта бошанд. Ба андешаи сармуҳаррир дар нашрияи онҳо ба мавзӯти таърихиву фарҳангӣ рӯ овардан зарурати бештар дорад.

Нигоҳе ба мундариҷа ва мавзӯи нашрияҳо

Агар баъзе ҷузъиёти манфири истисно намоем, рӯзномаи «Маърифати Шӯғлон» аз ҷиҳати шаклу ороиш ва мазмуну мундариҷа ҷондон номуваффақ нест. Дар шумораи дуюми соли 2018 дар саҳифаи аввали рӯзнома чор мавод матраҳ гардидааст, ки барои як рӯзномаи ноҳиявӣ падидай мусбат аст, ҷониши дар аксари рӯзномаҳои ноҳиявӣ саҳифаи аввал бештар бо як маводи қалонҳаҷм пур карда мешавад. Ин рӯзнома ҳам метавонист, ки аз чунин анъана стифода барад. Масалан, матлаби «Қувваҳои низомӣ сипари боъзтимоди қишваранд, - мегӯяд раиси ноҳия Гиёзода Азиз Қодир» (№2, (1467), феврал) аз суханронии раиси ноҳия шакл гирифтааст. Муаллиф устокорона бо назардошти маҳдудияти саҳифаҳои рӯзнома онро дар шакли ҳисботи умумӣ таҳия намудааст. Ҳол он ки имкон дошт, ки бо чопи матни пурраи баромади Раиси ноҳия ин саҳифаро пур кунад. «Дар бадали заҳматашон қадр гардиданд»,

«Илҳом аз паёми Пешво» (шеър) ва «Ба ифтихори Рӯзи артиши миллӣ» матолиби дигаре мебошанд, ки сахифаи аввалро оро додаанд. Қиёси мундариҷавӣ нишон медиҳад, ки дар нашрия доираи мавзӯот ба эътибор гирифта шудааст.

Сахифаи сеюми ҳамин шумораи рӯзнома низ шакли ҷолиб дорад. Ин сахифа низ чор матолибро фаро гирифта, гуногуни мавзӯот риоя гардидааст. Ҷолибтарин маводи ин сахифа мақолаи «Чиноят ва ҷазо»-и прокурори ноҳия Шугнон Д. А. Музофирзода мебошад (№2, (1467), феврал). Дар мақола ҷиноятҳои вазнини Н. Ниятбеков ва Б. Ҳабибзода ошкоро баён карда мешавад. Ин мақола натанҳо дар доираи ноҳияи Шугнон, балки дар саросари вилояти берун аз он низ аҳамияти муҳими иҷтимоиву сиёсӣ дошта метавонад. Махсусан, 28 сол ба зиндон равона кардани Н. Ниятбекову 23 сол зиндонӣ сохтани Б. Ҳабибзода барои хонанда навғонии ҷолиб мебошад. Бо он навғонии ҷолиб аст, ки ҷиноятқорони мазкур дар қуштору горати мардум даст доранд ва фазои кишварро ноором намудаанд. Бо назардошти фазои иҷтимоиву сиёсии рӯз ба нашр расонидани чунин матолиб аҳамияти муҳим дорад. Ҳабарҳои «Супориш гирифтанд» ва «Вусъати соҳтмон» (№2, (1467), феврал) аз ҷараёни корҳои муҳим дар ноҳия ба хонанда мужда медиҳанд.

Навиштаи «Қалби фурузони сүғдиён» (№10, (1464)) мавзӯи фаротар аз як ноҳия аст. Муаллифи мақола Қ. Шакарбеков хотироти сафари пурҳаяҷони бадаҳшиҳоро дар вилояти Суғд ба тасвир гирифтааст. Бо ҷузъиёти фарогири худ ин маводи пахлуҳои мусбати зиёд дорад. Дар он дӯстиву бародарии ҳалқи тоҷик тарғиб шудааст. Дар вилояти Суғд меҳмон шудани бадаҳшиҳо эҳсоси дили як нафар намояндаи эҷоду ҳунар аст. Қолиби навишта эссе буда, қобилияти эҳсосбахшии он амиқ аст.

«Тантанаи Наврӯз дар Поршинев» (№3 (1468), март) репортажи идонаест, басо хонданиву ҷолиб. Дар он ҳунари тасвиргарӣ ба назар расида, воқеаи муҳим бо маром ҷараён мегирад. Пайванди мантиқии фикрҳо риоя мешавад. Сарфи назар аз он ки рӯзнома моҳнома аст, вале фавриятро дар нашри чунин матолиб дидан мумкин аст. Муаллиф А. Сайдназар тасвиргарост, саҳнаорӣ карда метавонад ва имконе ба миён овардааст, ки хонанда муддате ҳамсафари ў дар Поршиневи хушманзара бошад. Анъянаву суннатҳои наврӯзӣ дар ин минтақаи қӯҳистон ба таври мачмӯй баён карда мешаванд. Хонандаи берун аз вилоят дарк карда метавонад, ки Наврӯзи бостон дар Бадаҳшони қӯҳсор чи шаҳомати хосе дорад. Гузориш дар ҳақиқат хонданиву ҷолиб аст. Дар тантанаҳои идонаи Поршинев Вазири фарҳанг ва Раиси вилоят ҳузур доранд, ки тантанаи ҷаширо бозгӯ менамояд. Истифодаи аксҳо матлабро боз ҳам дидани соҳтааст.

Дар навиштаи «Соле пур аз файзу баракат буд», дар бораи соли сипаригаштаи 2017 сухан меравад. Ин матлаб таҳияи фикри ҷанд нафар бошандагони ноҳия мебошад, ки андешаҳояшонро дар бораи соли қӯҳан баён кардаанд. Аниқтараш дар он фикри ҷанд нафар кормандони соҳаҳои гуногун, ки дар вазифаҳои масъул кор мекунанд, дар шакли ҳисобот таҳия шудааст. Сакина Сайдкаримова - мутахассиси пешбари ҳонаи методии бахши фарҳангӣ ноҳия, Ҳӯҷаназар Ҳоликназаров – муудири шуъбаи маорifi ноҳия ва Ёрабшо Бандишоев – машваратчии ҳукуқии дастгоҳи раиси ноҳия фикру андешаҳояшонро дар робита ба соҳаи фаъолиятаашон дар соли 2017 баён кардаанд. Ҳангоми таҳияи ин-

гуна мавод, ки нүктаи назарҳоро фаро мегиранд, хуб мешуд тавозун нигоҳ дошта шавад. Масалан, вақте ки сарлавҳа ба соли пурфайзу баракат будан ишора мекунад, бояд дар бораи дастоварди кишоварзону чорвodoron ва дигар ҷабҳаҳои истеҳсоливу саноатии ноҳия аз забони ягон дехқону коргар низ ҷизе баён мешуд.

Дар гӯши «Рӯйдодҳои муҳими соли 2017» ба таври маҷмӯй дар бораи воқеаҳои муҳими ин сол маълумоти кутох дода шудааст. Ин гӯша, ки дар як сутун ҷо дода шудааст, ба ҷолиб гаштани дизайнни рӯзнома мусоидат кардааст. Тавозуни воқеоти вилоят ва ҷумҳурий то як андоза нигоҳ дошта шудааст. Дар ин матлаб ҳафт рӯйдод фароҳам омадааст. Дар бораи рӯйдодҳои муҳими ноҳия ҳамагӣ як маълумот оварда шудааст, ки хеле кам аст. Муҳити маҳал ва нашрия тақозо менамояд, ки андешаҳо бо назардошти фазои маҳал самт гиранд. Дар баробари ин маълумонома маҳдуд буда, дар сурати васеътар гардонидани он матлаби хубтаре падид меомад. Соли 2017 танҳо аз ҳафт воқеаи муҳим иборат набуда, балки дар ҳаёти ҷумҳурий, вилоят ва ноҳия даҳҳо рӯйхдоди муҳим ба вуқӯй омадааст.

Варақагардон кардани ҷанде аз шумораҳо аз он гувоҳӣ медиҳад, ки аксари муаллифони беруна омӯзгорони мактабҳо мебошанд. Баъзан навиштаҳои хонандагони мактабҳо низ мушоҳид мешавад. Ин падида низ хуб аст, ки омӯзгорони ноҳия бо рӯзномаи маҳаллии худ робитаи қавӣ доранд. Хубтар мебуд, ки дар нашрия маводи нафарони касбу қорашон ғуногун низ ба табъ расонида шавад. Манзур рубрикаву гӯшаҳое мебошанд, ки дар он номаҳои хонандагон ҷой дода мешавад. Дар аксари нашрияҳои ноҳиявии замони шӯравӣ рубрикаву гӯшаҳои «Ба мо менависанд», «Номаи хонанда», «Мактуб ба редаксия» ва амсоли ин ба ҳукми анъана даромада буд, ки мутаассисона, имрӯз аз ин падида осори кам бокӣ мондааст. Дар ин маврид ақидаи муҳаққики рус С. М. Гуреевич қобили таваҷҷӯҳ мебошад: «Мактуби хонандагон ба газета барои пешрафти кори он мусоидат менамояд. Он сабаб мешавад, ки сафарҳои хидматии эҷодӣ ба миён оянд. Маводе мешавад, ки барои таҳлили афкори иҷтимоӣ мусоидат менамояд. Рӯ тофтани аз мактуби хонандагон барои рӯзномаҳо ҳолатҳои ногувореро ба миён оварда метавонад, ки он аз даст додани маҳбубият, имич ва дар маҷмӯъ аудитория мешавад» [1, с. 59]. Барои тамоюли робитаи хонанда бо редаксия, пеш аз ҳама, шароит ва имконро ба вучуд овардан лозим аст. Дар ин ҷода навҷӯиву мустақилияти эҷодии кормандони нашрия то андозае нақш дошта метавонад. «Нашрие, ки сиёсати мустақим надорад, хору залил ҳоҳад шуд. Эътиими хонанда бузургтарин мукофот аст. Аз тавсифи тамаллуқкорона парҳез бояд кард» [4, с. 63]. Албатта таиноти расмиву давлатии нашрияҳои маҳаллий масъалаи пӯшида нест. Нашрия уҳдадор ва муввазаф аст, ки сиёсати давлатиро тарғибу ташвиқ намояд. Давлату ҳукumat низ ҷонидори он аст, ки нашрияҳо ба мастьалаҳои муҳими иҷтимоии ба пешрафти ҷоме мусоидаткунанда бештар таваҷҷӯҳ намоянд. Танқиди созанда ва бидуни ғаразро бояд ҳама ғуна нашрия ба роҳ монад. Тавсифу таҳсин ва тамаллуқи якнавоҳт барои аҳли кормандони рӯзнома набояд, ки асли мақсад бошад.

Гуногунмавзӯй омили бедор кардани таваҷҷӯҳи хонанда мебошад. Имрӯз ба назар мерасад, ки доманаи мавзӯъҳо ҷаҳорҷӯб ва қолаби такрор пайдо кардаанд. Ҳадди аққал таваҷҷӯҳ ба панҷ-шаш мавзӯъ ба манфиати матуботи маҳаллий шуда метавонад. Матбуоти ба истилоҳ зард

дар ҳар шумораи худ ҳудуди 15-20 мавзӯро инъикос мекунад, ки дар рақобат ғолиб гашта метавонад. Бисёрмавзӯй маънии хонандаи бисёр доштанро дорад. Ин шеваи кор гуногурангии маводро таъмин намуда, мазмуну муҳтавои нашрияро ғани мегардонад. Дар нашрия ба чоп расонидани матлабҳо аз гӯшаву канори ноҳия худ нишондиҳандай набзи маҳал аст. Агар ин маҳсусиятро дар қиёс бо нашрия «Зиндагӣ»-и ноҳия Ишкошим баррасӣ намоем, баъзе бартариҳоро пайдо мекунем. Як хуусияти нашрия «Зиндагӣ» он аст, ки дар саҳифаҳои он жанрҳои публицистӣ - бадеии очерку лавҳа бештар аст. Хосияти ин гурӯҳи жанрҳо он аст, ки онҳо гуногунмавзӯро дар публицистикаи матуботӣ таъмин менамоянд. Дар саҳифаҳои «Маърифати Шугонон» низ баъзан очерку лавҳаҳо ба назар мерасад, аммо шумораашон хеле кам аст. Табиист, ки дар сурати нашри пайваста надоштани рӯзнома, мавқеи жанрҳои ахборӣ ва баъдан таҳлилӣ маҳдуд мешавад. Чун рӯзнома дар ду моҳ як маротиба нашр мешавад, дигарбора дар бораи фаврияти ҳаводис матлабе чоп кардан мантиқ надорад. Дар ин сурат жанрҳои чехрасоз метавонанд, ки дар кори таъмини маводи ҷолиб ба қормандони рӯзнома ёрӣ расонанд. Сардабирони ботаҷриба ин асрорро дарк менамоянд ва ҳамчун таъриҳномаи чехраҳои арзандай маҳал аз ин усул истифода мебаранд.

Аз шиносоӣ бо бастаҳои рӯзнома маълум гашт, ки дар он матолиби таҳияшуда низ кам нест. Ҳунари фардии аҳли эҷоди рӯзнома дар чопи чунин мавод камтар аст. Ороиши рӯзнома рӯҳияи замонавиро нисбатан камтар фаро мегирад. Рӯҳияи маҳал ва ноҳия дар матолиби алоҳида ба назар расад ҳам, хеле кам аст. Мағҳуми «муҳбири ҷамоатӣ» акнун барои ин нашрия ва, умуман, аксар нашрияҳои маҳаллӣ бегона шудааст. Фаъолияти муҳбири ҷамоатӣ омили рӯҳияи маҳалро ифода кардани ин навъи матбуот мешавад. Моҳномаву гоҳнома будани нашрия боис шудааст, ки ин ячейка аз байн равад. Баъзан шумораҳои алоҳида мазмунан ва шаклан ҷолибанд, дар онҳо ҳунари эҷодӣ ба назар мерасад. Дар баробари ин баъзан иштибоҳи услубиву маъноиро низ мушоҳида мекунем. Масалан, сарлавҳаи «Кудаконро аз меҳнат начот дихем» (№10, (1464)) дуҳурагии маънӣй дорад. Чи гуна меҳнат, қадом меҳнат, чи гуна начот, саволҳоест, ки хонандаро ба саргумӣ мебарад. Меҳнат вожаи манғӣ нест, мебоист аломати меҳнатро мушахҳас нишон дод.

Нашрияи «Зиндагӣ» низ дар мутобиқат бо номи рӯзнома матолиби худро дар доираи мавзӯти муҳталиф пеш меорад. Мавзӯй ва мазмуни матолиби рӯзнома фарогири муҳити маҳал мебошад ва хонанда дар бораи расму анъанаҳои Ишкошим, авзои иқтисодиву иҷтимоӣ, вазъи қишоварзӣ ва амсоли он маълумоти заруриро пайдо карда метавонад. Масалан, дар мақолаи Убайд Партоев бо номи «Худшиносии миллӣ ва нақши расму оин барои ҷалби сайёҳон» («Зиндагӣ», №4, 29.03.2018) ду омили муваффакияти рӯзномаро дида метавонем. Дар навбати аввал ин ифодаи рӯҳи маҳал аст. Хонанда дарк менамояд, ки «навдаи тари бедро дар тарқиши сақфи хона гузоштан ва пойбарҷо будани он то наврӯзи дигар» чӣ ҳикматеро дар худ дорад. Ё таъбиру ибораҳои «шогун баҳор», «гулпартоии қадбонуи хона», «ранги сафеди хона» ва монанди ин ҳар қадом аз таърихеву фоли неке ҳикоят мекунанд, ки бардошти маънавии хонанда буда метавонад. Қисматҳои «Наврӯз ҷашни ориёист» ва «Суннатҳои наврӯзии Ишкошим» дар мақола ин мавзӯро пурра месозанд. Сониян нашрия дар мутобиқат ба талаботи рӯз, ки имсол Соли

рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ мебошад, ин матлабро ба нашр расондааст.

Дар мавриди мутобиқат бо оҳанги рӯз дар мақолаи дигар таҳти унвони «Дӯстии таърихио абадӣ» («Зиндагӣ», 29.03.2018), ки ба қалами Алифшо Шоализода мансуб мебошад, мавзӯи муҳими рӯз – дӯстии Тоҷикистону Ӯзбекистон матраҳ гардидааст. Бартарии ин нигошта дар он аст, ки он аз ҷониби муаллифе навишта шудааст, ки як замоне дар Ӯзбекистони ҳамсоя таҳсилу зиндагӣ кардааст. Мехмоннавозиву дӯстии қадимии ин ҳалқҳо, робитаҳои рӯзмарра ва умумиятҳои фарҳангиро аз наздик дидааст. Муаллиф ҳамчун собиқадори меҳнат, ҳатмкардаи Доррулмуаллимини шаҳри Самарқанди Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар солҳои 1955-1957 мебошад. Ҳамчун собиқадоре, ки 57 сол ба қасби омӯзгорӣ машғул будааст, дӯстии ин ду ҳалқро бо мисолҳои мӯъҷазу фахмо нишон медиҳад. Тасмими рӯзнома хеле хуб аст, ки дӯстии ин ду ҳалқро аз забони як собиқадори қӯҳистони дурдааст, тарғибу ташвиқ менамояд. Ҳамbastagии маҳал ва чумхуриву берун аз он хеле нозукона ба миён омадааст.

Нигоштаи «Умре дар хидмати ҳалқ» («Зиндагӣ», 29.03.2018), ки ба қалами Б.Отамбекова тааллук дорад, лавҳаест, ки дар он ҳунари ҷеҳранигории муаллиф ба назар мерасад. Нигошта ҳаҷми кутоҳ дорад. Дар маҷмӯъ ин навишта ҳосиятҳои жанри лавҳаро ба худ гирифтааст, аммо бо он ки қаҳрамони он дар қайди ҳаёт нест, то ҳадде ба эссе монанд шудааст. Чунин нигоштаҳо дар саҳифаҳои нашрия кам нестанд.

Гузорише бо номи «Мусобиқаҳои варзиши Наврӯз» («Зиндагӣ», 29.03.2018), ки ба қалами Гулнора Шердилова тааллук дорад, рӯҳияи аҳборӣ дошта, дар бораи баргузор гардида мусобиқаҳои идона дар маркази ноҳия нақл менамояд. Дар он акс низ истифода гардидааст. Дар саҳифаи чорум ба табъ расонидани ин гуна матолиб анъанаи дерини матбуоти ноҳиявист, зоро ин саҳифа бештар ҳусусияти тафреҳиву фарҳангиро ба худ қасб менамояд.

Рубрикаи «Бо килки сармухаррир»-ро низ як навъ навовариву навҷӯйии рӯзнома метавон ҳисобид. Ин рубрика дар арафаи иду ҷашнҳо бештар фаъол гардида, аз ҷониби сармухаррир беҳтарин ва ҷолибтарин ҷузъиёт ишора мегардад. Чунончи дар арафаи Соли нави мелодӣ, Иди бонувон, Ҷашни Наврӯз ва амсоли ин рубрикаи мазкур фаъол будааст. Муҳтавое, ки дар матлаби зери ин рубрика пеш оварда мешавад, ҷараёни зиндагии имрӯзаро фаро гирифта, дар ҳамоҳангӣ ба сиёсати Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон мураттаб мешавад.

Бастаҳои рӯзномаро дар ҷанд соли охир варақ зада, яқин шудан мумкин аст, ки он дар ҳақиқат таърихномаи ҳаётӣ маҳал аст. Дар бораи олимону пажӯҳишгарон, ҳависандагону шоирон, омӯзгорону муарраббиён, варзишгарону санъаткорон, ҳунармандону қосибон, собиқадорону пирони рӯзгордида, фарзандони шоистаи диёр, ки феълан дар қайди ҳаёт нестанд ва даҳҳо мавзӯоти дигар матолибе таҳия шудаанд, ки нишондиҳанди набзи ин ноҳия дар давраҳои гуногун мебошанд. Доир ба вахдату дӯстӣ, рафоқату бародарӣ, меҳнатдӯстиву садоқатмандӣ, ватанпарастиву ҳудшиносӣ, ахлоқи шоиставу тарбияи нақӯи фарзандон матолиби гуногунро дучор омадан мумкин аст, ки таъсирбахшу мондагоранд. Албатта гоҳ-гоҳе ба назар расидани нуқсҳои забониву услубӣ, маҳдудияти андешаҳо, таҳлилҳои сатҳӣ ва тақрори

қолабии мавзӯот, якнавохтии сахифаҳову дизайнни заиф ва баъзе ҷузъиёти дигар наметавонанд заҳмати кормандони як нашрияро, ки ҳамагӣ ҷавононанд, паст занад.

Хулоса

Аз омӯзиши пурсишномаҳо бармеояд, ки ҳам хонандагон ва ҳам кормандони ин нашрияҳо ҷонибдори бештар гардида нишон мебошанд. Онҳо бештар фаврияти маводро ҷонибдоранд ва меҳоҳанд, ки рӯзнома ҳадди аққал ба ҳафтанима табдил ёбад. Ҷои инкор нест, ки дар ҳакиқат имрӯз масъалаи нашри матбуоти маҳаллий дар аксар манотики қишвар чун як масъалаи печида боқӣ мондааст. Имрӯз масъулони ҳукуматҳои маҳаллий бояд бо ҳарроҳу васила матбуоти ноҳиявии ҳудро, ки оинай он маҳал аст, дастигирӣ намоянд. Ғаниву пурмазмун гардида нишон ҳукуматҳои матбуоти маҳаллий, қабл аз ҳама, дар бештар нашр гардида он вобаста аст. Ба моҳномаву фаслномаву гоҳнома табдил ёфтани он ҳатари ҷиддӣ дорад. Ин, пеш аз ҳама, ба вучуд омадани ҳолигаҳи иттилоотӣ дар маҳалҳо мебошад. Дар шароити ҷаҳонишавӣ ҳолигаҳи иттилоотӣ аз ҷониби идеологҳои таҳмилий ҳамеша мавриди ҳадафу зарбаҳо қарор мегирад. Тарғибу ташвиқи идеологияи давлатӣ танҳо вазифаи матбуоти марказӣ нест. Татбики ин сиёсат дар маҳалҳо пойдевори аслии сиёсати имрӯзни давлат аст. Таҳқиқҳои имрӯз нишон медиҳанд, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ дар маҷмӯъ майли бештар ба васоити аҳбори маҳаллий дорад. Ногузир ин ҷараён дар фазои мо низ вучуд дошта метавонад. Дар акси ҳол бо истифода аз ин ҳолигаҳҳо тарғибу ташвиқи сиёсатҳои таҳмилии зараровар бештар мегардад. Натиҷаи таҳқиқ, ба мо имкон дод, ки чунин нуктаҳоро ҳосил намоем:

1. Дар қиёс бо матбуоти маҳаллии ҳориҷӣ матбуоти маҳаллии мо вазъи ҷандон мусбат надорад ва эҳсос мешавад, ки он дар ҳолати ғаношавӣ қарор дорад;
2. Бештар вазъи матбуоти маҳаллии қӯҳистони дурдасти қишвар дар ҳолати ҷандон хуб қарор надошта, таваҷҷуҳи ҷиддии масъулони ҳукуматҳои маҳаллиро интизор аст;
3. Дар баробари таҷрибаи рӯзноманигорону публисистони маҳал ҷалби қадрҳои ҷавон ба кори матбуоти маҳаллий мадди назари масъулон бояд қарор гирад. Ин восита метавонад дар таҳаввули матбуоти маҳаллий таъсири мусбат расонад;
4. Барои ба вучуд овардани шароит ва муҳити хуби эҷодӣ, идораи рӯзномаҳо ба талаботи замонавӣ ва таҷхизоти инноватсионӣ мувофиқ ва таъмин карда шаванд.

Адабиёт

1. Гуревич, С. М. Газета: Вчера, сегодня, завтра: учебное пособие для вузов . – М.: Аспект Пресс, 2004. – 228 с.
2. Муродов, М ва диг. Матбуоти маҳаллии Тоҷикистон: донишнома. – Душанбе, 2018. – 220 с.
3. Нуралиев, А ва диг. Журналистикаи советии тоҷик. – Душанбе, 1989. – 173 с.

4. Сайдуллоев, А. Начвои начотофарин: мачмӯаи мақолаҳо. – Душанбе, 2008. – 112 с.
5. Зиндагӣ – 2017-2018.
6. Маърифати Шугнон – 2017-2018.

Кутбуддинов А.

ВЗГЛЯД НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДВУХ МЕСТНЫХ ГАЗЕТ

В статье исследуется история и современное состояние деятельности двух периодических изданий «Маърифати Шугнон» и «Зиндаги» ГБАО. Автор опираясь на анализ источников, непосредственное изучение и сравнительный анализ подшивок номеров газет, ознакомления с условиями работы редакций, освещает историю деятельности редакции, их современное состояние и делает заключительные выводы о деятельности местных периодических изданий.

Газеты «Маърифати Шугнон» и «Зиндаги» выполняют свои основные функции, однако этот процесс имеет свои трудности. Во первых, с точки зрения периодичности изданий, сегодня обе газеты издаются 1 раз в месяц и не могут оперативно освещать события дня. Во вторых, содержание и методы подачи политической и общественной жизни в газетах получили общий характер.

Общий анализ содержания газет показывает, что в исследуемых газетах наряду с освещением общественных и политических событий, регулярно публикуются материалы про деятельность ученых, литераторов, преподавателей, спортсменов, мастеров искусства, ремесленников, предпринимателей и др.

Вместе с тем, в публикациях прослеживаются стилистическое и языковое недостатки, эмоциональные статьи без профессионального анализа журналистов, повтор тем и форм публикаций и дизайна периодических изданий, которое свидетельствует о малоопытности работников издания.

Ключевые слова: местная печать, состояние, история, проблема, трудности, содержание, форма, анализ, рассмотрение, отражение, анкета.

Kutbuddinov A.

LOOK AT THE ACTIVITIES OF THE TWO LOCAL NEWSPAPERS

This article examines historical and contemporary status of the two district newspapers of Badakhshan. The author, based on the study of historical sources, direct acquaintance with the binder Newspapers, familiarization with the working conditions, the editorial offers detailed scientific information on the past history, the current state, form and content of the local newspapers “Marifati Shugnon” and “Zindagi”.

The local press is a mirror of every locality and above all, reflects its life. The newspapers “Marifati Shugnon” and “Zindagi” relatively perform this function, but the process is difficult. First, from the point of view time these

weekly newspapers were turned to monthly editions, so they cannot be promptly reflect evidences. Secondly, these newspapers generally reflect the public life.

A general analysis of the content of newspapers showed that relatively different materials are published. In these papers alongside with reflection of social and political development, published materials about the achievement of researchers and explorers, writers and poets, teachers, athletes and artists, craftsmen and other distinguished people. All these show pulses of the society in different stages of the development of newspapers.

In spite of this sometimes detected some stylistic and linguistic disadvantages, narrow thinking, emotional analysis, repeat topics, monotony design, and some others, which tells of inexperienced workers of editions.

Keywords: local press, state, history, problem, difficulties, content, form, analysis, consideration, reflection, questionnaire.

ТДУ 325.1/3+9точик+37точик+0002+05+1ф+327точик

Шарифзода К.

ОИД БА ПАЙДОИШИ МАТБУОТИ МУХОЧИРАТИ ТОЧИК

Матбуоти муҳочират дар таърихи журналистикаи тоҷик падидаштада нав буда, солҳои 90-уми асри гузашта пайдо шудааст. Вале бо вуҷуди гузашти ин муддати муайян, мавзӯи мазкур ҳанӯз мавриди омӯзиши ва таҳқиқӣ қарор нағирифтааст.

Дар мақола кӯшиши ба ҳарҷ рафтааст, ки сабабу омилҳои пайдоии ва заманаҳои фикрии ин падидаштада дар пайвастагӣ бо ҳодисаву равандҳои сиёсию иҷтимоӣ замон ба ришифтаи таҳдил қашида шавад. Муаллиф дар такя ба омӯзиши раванди ҳаммонанди таърихӣ дар кишварҳои ҳамсояи минтақа ба ҳулоса расидааст, ки ба пайдоии матбуоти муҳочирати тоҷик ҳичрати оммавии иҷборӣ бар асари нооромиҳои авалҳои солҳои 90-уми Тоҷикистон сабаби асосӣ гардида, эҳсоси ватандорӣ ва сарнавишти ягонаи ватани аҷододӣ дар тафаккури муҳочирон чун омилҳои таҳrikгар хизмат кардаанд.

Калидвоҷсаҳо: муҳочират, равандҳои иҷтимоӣ, Тоҷикистон, матбуоти даврӣ, матббаа, нашрияҳои муҳочирон, тағйироту таҳаввулот, омилҳо, ватандорӣ.

Матбуоти даврии тоҷик дар тӯли таърихи худ шоҳиди рӯйдоду ҳодисоти нодир ва таҳаввули ҷашнрасе гардидааст, ки якеи онҳо пайдоиш ва фаъолияти «матбуоти муҳочират» ба ҳисоб меравад. Муҳаққиқони соҳа берун аз қаламрави кишвари худ фаъолият доштани рӯзномаю мачалла ва дигар навъҳои чопии воситаҳои иттилооти оммаро «матбуоти муҳочират» унвон додаанд. Бо назардошти айёми зудтағийрёбандай воситаҳои аҳбори омма, имрӯз шаклҳои электронӣ ва сомонаҳои интернетӣ нашрияҳоро низ метавон ба ин гурӯҳ шомил кард.

Матбуоти муҳочират ба раванди муҳочирати оммавии намоянданги ин ё он ҳалқияту миллат, ё қисме аз сокинони кишваре алоқаманд аст. Зимнан бояд гуфт, ки муҳочират ду намуд дорад: муҳочирати иҷборӣ (ҳичрати оммавӣ бо сабабҳои сиёсию иҷтимоӣ) ва муҳочирати ихтиёри (бинобар омилҳои иқтисодӣ).

Таърихи кӯхани ҳалқи тоҷик шоҳиди муҳочирати ҷандинбораи мардуми азиятдида аз тоҳтутози арабу муғулу турк гардидааст, ки сабаби титу парешоншавии сокинони буими тоҷикзамин ба сарзaminҳои дурӯи бегона ва шикасту аз миён рафтани давлатҳои онон, қӯшишҳои дар ғурбат барпо кардану боз ҳам ба инқироз дучор гаштани давлатҳои бурунмарзиашон будааст.

Муарриҳон фирор аз ватани аҷдодӣ ва ё муҳочирати оммавии тоҷиконро ба 2 давраи қалони таъриҳӣ чудо кардаанд. Ба қавли профессор Мансур Бобоҳонов, давраи аввал аз поёни ҳукумати Сосониён, ҷангҳои байниҳудии онҳо, ҳамлаи арабҳо ба Ҳурросону Мовароуннаҳр то солҳои 1917-1920 – ғалабаи инқилоби сотсиалистӣ дар ин сарзamin; давраи дуюм аз барпо гаштани Ҳокимияти Шӯроҳо дар Осиёи Миёна то замони мусоир, иборат аст [1].

Муарриҳи дигар Ҳасанбой Шарифов, бо таъкиди он ки «даврвандии мазкурро тариқи баҳсҳои илмӣ боз ҳам саҳехтар гардондан мумкин аст», ҳар қадоме аз ин ду давраро вобаста ба воқеаҳои таъриҳӣ, ки сабаби муҳочирати оммавӣ гардидаанд, марҳилабандӣ намуда, давраи якумро аз панҷ марҳила ва давраи дуюмро аз се марҳила иборат донистааст [6, С.10-11].

Бо вуҷуди муроҷиати баъзе муҳакқиқони хориҷӣ ба ин масъала дар солҳои гуногун ва дар замони ошкорбаёни айёми Бозсозии Горбачёвии шӯравӣ, инчунин солҳои соҳибистиколӣ ба миён омадани як силсила асарҳои тадқиқотӣ², муҳочирати тоҷикон чун раванди иҷтимоию сиёсӣ мутаассифона, кам омухта шуда, сабабҳои аслӣ ва омилҳои таҳриқдиҳандай он аз ҷиҳати илмӣ дақиқ баррасӣ нашудаанд. Ҳол он ки ҷунин рӯйдоди сиёсию иҷтимоии дар кишварҳои ҳамсояву ҳамсуди Шӯравии мо – Русия ва Ӯзбекистон сурат гирифта, дар даҳҳо номгӯй асарҳои илмию татқиқотӣ ва оммавию бадӣ мавриди таҳқиқу тасвир қарор гирифтааст.

² Абдуллаев, К. Н. Из истории послереволюционной эмиграции: к историографии проблемы // Общественные науки в Узбекистане. – Ташкент, 1990. – №4; Абдуллаев, К. Н. Бухарская послереволюционная эмиграция (к историографии проблемы) // Октябрьская революция в Средней Азии и Казахстане: теория, проблемы перспективы изучения. – Ташкент: Фан, 1991; Абдуллаев, К. Среднеазиатская эмиграция: как это было // Комсомолец Таджикистана. – 1989. – 9 июня; Абдуллоҳ, К. Муҳочирони Осиёи Миёна дар Афғонистон (1925-1931) // Фарҳанг. – 1992. – №9-10; Бобоҳонов, М. Эй ҳамватан, ту кучой?: сухане ҷанд перомуни таърихи тоҷикони ҷаҳон // Садои мардум. – 1996. – 10 апрел; Бабаҳонов, М. Б. История таджиков мира. – Душанбе: Деваштич, 2004; Валеев, Ф. Т. Сибирские бухарцы во второй половине XIX - начале XX в. (Историко-этнографический обзор). – Ташкент, 1965; Голикова, Н. Б. Очерки по истории городов России конца XVII - начало XVIII вв. – М., 1982; Исмоилова, Б. Основные причины и этапы эмиграции таджиков за пределы своей Родины // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики / Серия гуманитарных наук. – 2014. – №2; Ҳолиқзода, А. Аз истилои Русия то истиқлол // Тоҷикони Мовароуннаҳр (нашри дувум). – Душанбе, 1997; Шарифов, Ҳ. Тоҷикони бурунмарзӣ. – Душанбе, 1996; Шоҳуморов, С. Среднеазиатские эмигранты 20-х годов в Афганистане: страницы истории // Изв. АН Тадж. ССР / Серия востоковед., ист., филол. – 1991. – №4.

Омилҳои пайдоиши матбуоти муҳочират

Азбаски мақсади мо дар ин мақола на таърих ва сабабу омилҳои пайдоиши муҳочират, балки ба иборае маҳсули он – пайдоиши матбуоти муҳочират асту ин падида хоси таърихи нави муҳочирати тоҷикон мебошад, бо такя ба марҳилаҳои таркибии давраи дуюми муҳочирати тоҷикон (солҳои 1920 - 1990), мулоҳиза меронем. Зимнан, бо таассуф бояд зикр кард, ки оид ба таърихи пайдоиш ва фаъолияти матбуоти муҳочирати тоҷик ба истиснои қайдҳои ёддоштии рӯзноманигори муҳочир Олег Панфилов [3, С.258-277], як мақолаи рӯзноманигори собиқадор Султони Ҳамад [7, С. 61-69] ва чанд мулоҳизаҳои муаллифи ин сатрҳо [7, с.56; 8, С. 60-61], муҳаққиқони журналистикаи мо ҳанӯз даст назадаанд.

Бояд қайд намоем, ки объекти таҳқики мо ҳарчанд ба давраи дуюми муҳочирати тоҷикон рост меояд, вале марҳилабандии «анънавии» давраи мазкур аз диди инҷониб дигаргуну сурат мегирад.

Марҳилаи якум: Муҳочирати солҳои 1920-ум бар асари Инқилоби октябрини рус ва сарнагун шудани Аморати Бухоро;

Марҳилаи дуюм: Муҳочирати солҳои 1930-ум бар асари қулаккунонӣ ва таъқиби ашхоси саводнок бо тамғаи «боқимондаҳои бою феодалий»;

Марҳилаи сеюм: Муҳочирати солҳои 1992 - 1993, бар асари тағйироти сиёсӣ дар ҳукumatдорӣ ва шурӯъ гардиданни ҷанги доҳилӣ;

Марҳилаи чаҳорум: Муҳочирати солҳои 1994 - 1998 то ба имрӯз, бар асари тангии рӯзгоргузаронӣ бинобар фалаҷ шудани соҳторҳои иқтисоду истеҳсолоти қишвар дар рафти ҷанги доҳилӣ дар Тоҷикистон.

Муҳочирати се марҳилаи аввалий бо сабабҳои сиёсию иҷтимоӣ ҷарайён гирифта бошад, марҳилаи чаҳоруми муҳочират бештар сабабҳои иқтисодӣ ва ҳусусияти ихтиёри доштааст.

Бояд гуфт, ки муҳочирати оғози солҳои 90-уми тоҷикон дар осори муарриҳон ва намояндагони ин раванд вобаста ба инъикоси воқеаву ҳодисаҳои муҳим ёдрас шудааст. Масалан, профессор Иброҳим Усмонов дар бораи мавқеи масъалаи гурезаҳо дар раванди гуфтушуниди байни тоҷикон (солҳои 1994-1997) мулоҳиза ронда, менависад, ки «... дар асари муқовимати сиёсӣ ва ҷанги бародаркуш дар Тоҷикистон ва ҳамчунин дар асари вақоئи дар аввали ба қудрат расидани ҳокимияти имрӯза чун идомаи ҷанги бародаркуш давом ёфта, бештар аз 800 ҳазор нафар мардуми тоҷикистонӣ гуреза ё муҳочири иҷборӣ шуданд [4, с. 144].

Аз ин ҷо, ҳангоми таҳқиқ ва ба баррасӣ қашидани таърихи матбуоти муҳочират бояд ҳусусиятҳои муҳочиратро, чун омилҳои ба вучудоваранд ва таҳrikdiҳандai такомули ин намуди матбуот, ба назар бигирем.

Дар давраҳои муҳочирати солҳои 1920-уму 1930-уми тоҷик матбуоти муҳочир пайдо нашудааст. Сабаби инро, аз як тараф, дар як минтақа сарҷамъ набудану ҳатто ба қишварҳои аз ҳам дур (Афғонистон, Арабистон, Туркия) парешон шудани муҳочирон вобаста донем, аз тарафи дигар, аз пойдор набудани анъанаи мутолиаи мунтазами рӯзномаю маҷалла, китобу китобчопкуни оммавӣ дар маҳалҳои зисту зиндагии то муҳочирати ҳаммиллатонамон бояд чуст.

Барои муқоиса ба таърихи муҳочирати рус бингарем, тибқи навиштаи муҳаққиқи таърихи журналистикаи рус, профессор Овсепян Р.П., «матбуоти даврии русҳои ҳориҷӣ торафт гуногунранг гардида, аз

рӯйи шумора низ афзудааст. Агар соли 1920 дар хориҷ 130 номгӯй рӯзномаи русӣ ба чоп мерасид, соли 1921 ин төъодд ба 242 ва соли 1923 ба 350 расид. Онҳо ба аудиторияи васеъ – ҷамъиятию сиёсӣ, динию фалсафӣ, занон, наврасон, низомиён, ашҳоси ақидаву эътиқоди муҳталифи сиёсӣ равона шуда буданд» [2, с.105].

Зимнан, бояд дар назар дошт, ки чунин рушди матбуоти муҳочириати рус дар солҳои 20-ум, заминаи таърихӣ дошт, зеро нахустин «нашрияҳои озоди русӣ» ҳануз солҳои 50-уми асри XIX, дар айёми мавчи аввалини ҳичрати равшанфирони Россия ба хориҷ, бо таъсиси Матбааи озоди рус дар шаҳри Лондон (1853), пайдо шуда буданд. Муҳаққиқон бар онанд, ки маҷаллаи соли 1855 ба табъ расонидаи адиби демократ А.И.Гертсен бо номи «Полярная звезда» ва газетаи дар ҳамкории дӯсташ Н.П.Огарёв таъсисдодаи ў «Колокол» (1 июля с.1857) оғози матбуоти муҳочириати рус мебошанд [12].

Ҳамзамон аз таърихи матбуоти муҳочириати кишвари ҳамсояи де-вордармиёнамон ёдовар шудани бошем, бо вучуди ҳамсон будани раванди таърихии муҳочириати сокинон, нашрияҳои муҳочириаташон пештар ба миён омадааст. Муҳаққиқ, профессори Донишгоҳи давлатии Бухоро Шодмон Ҳайитов оид ба таъриҳ ва марҳилаҳои раванди муҳочириати ўзбекон мулоҳиза ронда, 103 номгӯй асарҳои монографӣ, рисолаҳои илмӣ, ёддоштҳо, мақолаю очеркҳои матбуотӣ, аз ҷумла 4 асари бадеиро зикр намуда, бо такя ба навиштаи муҳаққиқони дигар И.Шомуродов ва Тоҳир Қаҳҳор, дар бораи фаъолияти нашрияҳои муҳочириони қаламрави Туркия –«Миллий Туркистон» («Туркистони миллӣ»), «Миллий адабиёт» («Адабиёти миллӣ»), «Янги Туркистон» («Туркистони нав»), «Хур Туркистон учун» («Барои Туркистони озод»), ки солҳои 1975-1977 дар Стамбул ба табъ расидаанд, маълумот додааст [15].

Аз муқоисаи иҷмоиӣ бармеояд, ки русҳою ўзбекҳои муҳочир дар баробари сомон додани рӯзгори нави худ дар манотики ҳанӯз ноошно, таъсиси матбуоти худиро низ аз иқдомҳои зарурӣ ҳисобидаанд, ки вучуди заминаи фикрию таҷрибаи гузаштагон барояшон мададгор будааст. Мутаассифона, дар рӯзгори муҳочириони тоҷик чунин амали зарурӣ танҳо солҳои 1990-ум даст дод, ки лозим меояд, аз заминаҳои рӯйи кор омадани матбуоти муҳочириати тоҷик ҷанд сухан гуфта бошем.

Заминаҳои матбуоти муҳочириати тоҷик

Дар замони пойбарҷоии давлати ягонаи Шӯравӣ ҳар кунҷу канори “шашяки рӯйи замин” барои намояндагони беш аз 130 ҳалқияту миллиатҳо, ки бо номи умумии “ҳалқи шӯравӣ” ҳонда мешуданд, ватан ҳисоб мешуд ва будубошу кору фаъолият дар ҳар манотики дилҳоҳ мушкил надошт, яъне, барчаспи “муҳочир” дар нисбати онҳо ба гӯшайи ҳаёли касе ҳам намерасид. Дар Москваю Ленинград (Санкт-Петербурги имрӯза) ва дигар пойтахту шаҳрҳои калони ҷумҳуриҳои Шӯравӣ ба таҳсил ва ё коре машғул будани ҷавонони давр, аз ҷумла тоҷикон, як амри табиӣ буда, ба иттиҳодияҳои “ҳамдиёрон” гирд омадани таҷаммуйи намояндагони миллияту ҳалқиятҳо ҳамчун иқдоми посрорӣ ва рушди анъаноти иҷтимоию фарҳангии онҳо ҳисобида мешуд.

Роҳбарони як чунин иттиҳодия, ки бо номи “Маркази фарҳангии тоҷикон” соли 1989 аз ҷониби аспирантон, докторантону донишҷӯёни

муассисоти таҳсилоти олӣ, намояндагони зиёёни будубоши шаҳри Москва таъсис ёфта, то соли 1993 ягона созмони ҷамъияти тоҷикон дар Русия буд, сентябрини 1990 нашрияи “Суғдиён”-ро таъсис доданд.

Шумораи нахустин нашрияи “Суғдиён” моҳи сентябрини 1990 дар шаҳри Москва ба табъ расида, пас аз 3-4 шумора аз чоп мондааст. Аввал овоза байд ҷанд нусхай “Суғдиён” ба Тоҷикистон вакте расид, ки ин нашрия натиҷаи тадқиқоти ҳаводиси моҳи феврал 1990-и Душанбе, аз ҷумла бар асари бетартибиҳои оммавӣ ва истифодаи силоҳ оташфишон кӯшта шудани 25 нафар, заҳмӣ гардиданӣ наздики 100 нафарро чоп қард. Ҷопи ин мавод ба “маводи тарқанд”-е монанд буд, ки афкори сиёсии қишири ҷомеаро такон дод. Чун бо сабабҳои гуногун ВАО-и Тоҷикистон дар он вақт наметавонистанд ҷунин як матлабро ба табъ расонанд.

Дар шаҳри Москва моҳи сентябрини 1990, бо номи “Мужда” мачаллае рӯйи чоп омад, ки онро метавонем аввалин мачаллаи ҳусусии тоҷикӣ дар замони шӯравӣ номем. Муассис ва сармуҳаррири “Мужда”, ки берун аз Тоҷикистон бо ҳуруфи форсии тоҷикӣ нашр мешуд, шоир ва журналист, ҳабарнигори баҳши форсии “BBC” Искандари Ҳатлонӣ (Искандар Идиев) буд. Мачаллаи “Мужда” таҳти раками №78 аз 30 августи соли 1990, дар шаҳри Москва ба қайд гирифта шуда, моҳе як бор ба табъ расида, дар қаламрави Осиёи Марказӣ, Федератсияи Русия, Афғонистон, Эрон ва дигар қишварҳо паҳн мегардид.

Максаду мароми “Мужда”-ро муассис Искандари Ҳатлонӣ дар шумораи аввалини мачалла ҷунин баён қардааст: “Максади таъсиси мачалла он аст, ки муассис меҳоҳад тоҷикони қаламрави Шӯравиро бо мероси адабиёти классикӣ шинос намояд; барқарор намудани алоқаи тоҷикон бо дигар форсизабонони олам; таблиғи намунаи беҳтарини адабиёти фарҳанги иттифоқи Шӯравӣ ва ҷаҳон мароми мо мебошад”[11]. Афсӯс, ки нашрия байд аз шумораи №3 фаъолияти худро қатъ қард.

Мачаллаи ҳусусии «Дарё» (муассисаш шаҳрванди ҶТ Саодат Сафарова) дар Тоҷикистон таъсис шуда, моҳи ноябрини 1993 аз қайди давлатӣ гузашта буд, вале дар шаҳри Москва (Русия) ба табъ мерасид.

Матбуоти давраи муҳоҷирати иҷбории тоҷик

Ба марҳилаи сеюм (1992-1993) ва ҷаҳорум (1994 – 1998 то ба имрӯзи)-и муҳоҷирати иҷбории тоҷик метавонем газетаҳои “Чароғи рӯз”, “Садои муҳоҳид”, “Наҷот”, “Ҷайхун”, “Пайки пирӯзӣ”-ро доҳил намоем, ки қисме аз онҳо фазои иттилоотии қишварро иҷборан тарқ қардаанд.

“Чароғи рӯз” рӯзномаест, ки поёни солҳои шӯравӣ, 12 июняи 1991 дар Тоҷикистон таъсис ёфта фаъолият дошт ва дар оғози ҷонги шаҳрвандӣ ба ҳориҷи қишвар “ҳичрат” қард.

Муассиси “Чароғи рӯз” ҳатмкардаи факултети рӯзноманигории Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов Додоҷон Атовуллоев буд. Ҷанд моҳи аввал ӯ вазифаи сармуҳарриро низ иҷро мекард, вале бинобар афзудани кору ташвишҳои созмондӣ минбаъд вазифаи сармуҳаррирӣ ба дӯши Салими Аюбзод вогузор гардид.

Бояд гуфт, ки то ҳичрат ин ҳафтагона дар фазои иттилоотии Тоҷикистон ба ҳайси нашрияи мустақил ҷойгоҳи хос дошт. “Чароғи рӯз”

таҳти рубрикаҳои “Рӯзи сиёҳ”, “Садои қалб”, “Таҳҳона”, “Паём”, “Овозаҳо”, “Суоли рӯз”, “Инсон ва ҷаҳон” матолиби таҳлилии гоҳо ҳангомаомез ба табъ мерасонд. Шоҳиди ҳол Олег Панфилов дар бораи “Чароғи рӯз” чунин менависад: “То оғози ҷанги шаҳрвандӣ рӯзнома бо забони тоҷикӣ ва төъдоди 25000 нусха чоп мешуд. Баъзан вақт нашрия маводҳои ҷолиберо бо забони русӣ низ нашр мекард. Шуҳрати нашрия ниҳоят бузург буд: газетаро дар шаҳри Душанбе мефурӯҳтанд, буданд лаҳзаҳое, ки қимати газета то 3-4 маротиба боло мерафт.

Рӯзнома бо хизматҳои шоёни журналистони ҷавону эҷодкор, ки тавонистанд як сабки навро дар журналистика ба вучуд оранд, мисли Салими Аюбзод, Соҷида Ҷаъфарова, Абдуқодирӣ Рустам, Мирзои Салимпур, Абдуқауми Қаюмзод номдор гардид” [3, с.268].

Шумораи охирини “Чароғи рӯз” 24 декабри соли 1992 дар Душанбе чоп шуд ва аз соли 1993 то соли 2010 дар шаҳри Москва ба нашр расид.

“Чароғи рӯз” дар Нозироти минтақавии Москва оид ба озодии матбуот ва иттилооти оммавӣ таҳти №А 0353 сабти ном гардида, худро “Рӯзномаи умумиллӣ” ва “Нашрия дар табъид” эълон намуд. Ба навиштаи ҳуди нашрия, “Чароғи рӯз” бо төъдоди 20 ҳазор нусха ба табъ расида, дар 20 шаҳрҳои Русия, манотики Осиёи Марказӣ, Аврупо, Эрону Покистон паҳн мегардид. Ачибаш ин аст, ки дар рӯйхати мазкур ягон шаҳри Тоҷикистон зикр нашудааст, вале он солҳо баъзе шумораҳои “ЧР” бо роҳҳои пинҳонӣ то ба Душанбе низ расида, даст ба даст мегашт.

“Чароғи рӯз” дар “муҳочират” низ мавзеъгирии оппозитсиониашро дар нисбати ҳукумати Тоҷикистон идома дод, балки бо лаҳни боз ҳам тезутунд ва гоҳо таҳқиromez ба танқиди Душанбе расмӣ пардоҳт. Дар тӯли индавраинаи фаъолияти “Чароғи рӯз” шояд шуморае набошад, ки матлаби таҳлилӣ ё танқидии оштинопазире аз фаъолияти ҳукумати Тоҷикистон ба табъ нарасида бошад.

Як ҳусусияти дигари “Чароғи рӯз”-и муҳочират дар он зоҳир мегардад, ки нашрия агар дар солҳои муқовимати мусаллаҳона ба минбари асосии Иттиҳоди оппозитсиони тоҷик табдил ёфта буд, пас аз имзои «Созишинаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ» (27.06.1997) дар нисбати ҳар ду ҷониб, яъне ҳам ҳукumat ва ҳам собиқ муҳолифин, мавқеъгирии оштинопазир пайдо намуд.

Рӯзноманигори шинохта Додоҳон Эғамзод пас аз ҷандин солҳо як лаҳзаеро аз рӯзҳои фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ ёдовар шуда менависад: “Ҳамроҳ (бо Муҳибуллои Қурбон, рӯзноманигор, собиқ сармуҳаррири ҳафтагонмай “Ҳафт ганҷ”. Ш.Қ.) барои табрики шиносҳо ба меҳмонхонаи “Вахш” рафтем... Ҳамин асно аз вестибули ошёнаи якум овози ҳақоратомез баланд гашту табъи ҳамаро хира гардонд. Наздиктар рафта, соҳиби овозро шинохта, ба моҳияти масъала сарфаҳм рафтем: сардабири газетаи “Чароғи рӯз” Дадоҷон Атовуллоев аз рафтор ва гуфтори сарварони Иттиҳоди муҳолифини тоҷик шадидан норозигӣ изҳор намуда, натиҷаи ниҳоии музокиротро нокис ва пурайб арзёбӣ карда, бо тамоми кувват дод зада, худро ҳам ба оппозитсия ва ҳам ба ҳукumat дар оппозитсия эълон менамуд!” [9, С. 238-239]. Гуфтанист, ки “Чароғи рӯз” дар муҳочират мунтазам (ҳафтавор) ба табъ нарасидааст, ба ҳусус солҳои охири фаъолияташ моҳе ду бор, гоҳе як бор чоп шудааст.

“Начот”. Шумораи аввали нашрияни Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон (ҳизби мамнӯъ аз сентябри с.2015 дар Тоҷикистон) бо номи «Начот» 12 майи соли 1992 аз чоп баромадааст. Бо оғози нооромихои сиёсию иҷтимоӣ, тирамоҳи соли 1992 наҳзатихо дар қатори аввалин фирориёни тоҷик рӯди Омуро убур карда, ба хоки Афғонистон паноҳ бурданд.

Рӯзноманигор Султон Ҳамад, ки тӯли он солҳо дар сафи муҳочирон буд, баъдтар, соли 2004, дар ин бора менависад: “Албатта, дар шароити Афғонистон дар ҳоли ҷанг ҳеч имкон надошт, ки рӯзномаву ҳафтномаҳо ба таври маъмулӣ ҷоп бишаванд. Мушкили нахустин ва асосӣ ин набудани ҷопхона буд. Вале рӯзноманигороде, ки иҷборан муҳочир шуда буданд, тарики дастӣ шурӯъ карданд ба навиштани рӯзномаҳо. Масалан, журналисти шинохтаи тоҷик Муҳиддин Идизода, ки ҳуд низ паноҳандадар Афғонистон буд, ҳамчун сармуҳаррири ҳафтномаи “Начот” тақрибан ҳар ҳафта дар ҳаҷми 8-саҳифаи А-3 “Начот”-ро дар ҳашт нусха дар ҷойҳои бонуфузтарини муҳочирнишини тоҷик барои хондан муҳайё месоҳт. “Начот”-и ҳичрат қариб, ки ба тамоми талаботи як рӯзномаи дар ҷопхонаҳо ба нашр расида ҷавобгӯ буд. Ҳатто ҳарфҳои он барои хоно шуданашон, дастӣ ба таври ҷопӣ навишта мешуданд. Ба ҳамин шакл, ба ҳамин тартиб нашрияҳои дигаре низ зери унвони “Паёми муҳочир”, “Садои муҳоҳид” ва ғайра дар байни муҳочирон ба табъ мерасиданд” [5, С. 67-68].

“Садои муҳоҳид”. Охирҳои соли 1993 ба роҳбарияти Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон (ҲНИТ- мамнӯъ аз сентябри соли 2015) муюссар шуд, ки чопи газетаи “Садои муҳоҳид”-ро дар доҳили кишвар ба усули чопи маъмулӣ, вале пинҳонӣ ба роҳ монад. Нашрияи “Садои муҳоҳид” ба ҳайси органи чопии нерӯҳои мусаллаҳи сиёсӣ-динӣ ва ахлоқии размандагони ҲНИТ, баъдан Иттиҳоди нерӯҳои муҳолифини Тоҷикистон (ИНОТ), ба нашр мерасид.

Ба ақидаи Султони Ҳамад, “Садои муҳоҳид” то моҳи апрели соли 1997, ба таври пинҳонӣ ғоҳ-ғоҳе ба нашр мерасид. Вале баъд аз он, ки як ҳайъати баландпояи сиёсӣ - низомии ИНОТ расман вориди кишвар шуд ва барои риояи шартномаҳои оташбас мусоидат мекард, рӯзномаи “Садои муҳоҳид” ошкоро дар ҷопхонаи ноҳияи Ғарм (ҳоло Раҷт) може ду маротиба ба табъ мерасид. Азбаски муҳтавои асосии саҳифаҳои онро мавзӯи дарёftи сулҳ ва насиҳату тарбияи муҳоҳидон ташкил медод, ҳукуматдорон низ қадом қӯшишу монеъагузорӣ барои ҷопи он накарданд. Нашри рӯзномаи “Садои муҳоҳид” баробари расман ҳалъи силоҳ шудану ба соҳторҳои қудратӣ ва ҳаёти осоишта пайвастани собиқ размандагони ИНОТ қатъ шуд” [5, с. 68].

Журналист Олег Панфилов дар китоби ҳуд бо номи “Таджикистан: журналисты на гражданской войне (1992-1997)” менависад: “Ба гуфтаи хабарнигори радиои Вилояти муҳтори қӯҳистони Бадаҳшон Сироншо Диловаров, рӯзномаи “Садои муҳоҳид” дар ноҳияи Рӯшони Вилояти муҳтори қӯҳистони Бадаҳшон ба ҷоп мерасид. Дар аввал меҳостанд дар Қалъаиҳумби ноҳияи Дарвоз ҷоп кунанд, лекин он ҷо қофаз дастрас набуд. Баъд азм карданд, ки дар ноҳияи Рӯшон ба ҷоп оғоз намоянд, ки он ҷо типография шароити беҳтар дошт. Ҷанд шумора

баромадани рӯзнома маълум нест, лекин 18-уми апрели соли 1997 шумораи №17-умаш аз чоп баромад. Дар рӯзномаи “Садои муроҳид” нисбат ба нашрияҳои соли 1993 якчанд фарқе дига мешавад. Аввалан, дар шумораҳои соли 1997 навишта шудааст, ки рӯзнома аз соли 1994 инҷониб нашр мешавад, дуюм, номи муассис пурра оварда шудааст - Нашрияи Артиши Наҳзати Исломии Тоҷикистон” [3, с. 262].

“Ҷайхун”. Шумораи аввалини мачаллаи “Ҷайхун” бо забони арабӣ, октябрини соли 1993 дар шакли бүллетен аз чоп баромада, то нимаҳои соли 1996 ҳамагӣ 10 шумора рӯйи чопро дигааст. “Ҷайхун” аз августи соли 1996, таҳти муҳарририи Асадулло Валиев, може як шумора, гоҳо ду шумора, дар ҳаҷми 16 саҳифа, бо теъдоди 500 нусха дар матбааи шаҳри Пешовари Покистон ба табъ расида, миёни муҳочирон, созмонҳои байнамилалӣ паҳн карда мешуд.

Як сабаби “Ҷайхун” ном гирифтани мачалла шояд аз он аст, ки дар оғози ҷонги шаҳрвандӣ қисми зиёди фирориёни тоҷик ба Афғонистони ҳамсоя бо убури дарёи Панҷ рафта буданд. Дарёи Панҷро дар кутуби арабӣ ва ашъори тоҷикӣ Ҷайхун низ гуфтаанд. Мехри Ватан, пазмонии диёр шояд дастандаркорони мачалларо ба номи “Ҷайхун” такон дода бошад. Вале сабаби айни бо забони арабӣ нашр шудани мачалла бегумон, бо назардошти яке аз забонҳои расмии СММ будани арабӣ, ҷалби таваҷҷӯҳи кишварҳои мусалмоннишини ҷомеаи арабӣ ба вазъи фирориёни тоҷик ва хостаҳои роҳбарияти ИНОТ буд.

“Пайки пирӯзӣ”. Рӯзномаи “Пайки пирӯзӣ” дар шаҳри Текрон, може як маротиба, ба шакли ранга, зери таҳрири журналисти шинохта Аҳмадшоҳ Комилзода ба табъ расидааст. Мувофиқи баъзе сарчашмаҳо, ин рӯзнома аз ҷониби Чумхурии Исломии Эрон маблағузорӣ мешуд. Дастандаркорони “Пайки пирӯзӣ” аз хизмати матбааҳои Эрон истифода мебурданд, бинобар ин нашрияи мазкур назар ба дигар рӯзномаҳои муҳочират бо сифати беҳтар аз нашр мебаромад. “Пайки пирӯзӣ” бо забони тоҷикӣ, бо ҳуруфи кирилӣ ва форсӣ чоп мешуд. Ҷунин муносибат ба он хотир буд, ки қисми зиёди гурезагон, ки нашрия барои онҳо таъсис дода шуда буд, ҳати форсиро ҳонда наметавонистанд. Маводи баъзе шумораҳои дастраси “Пайки пирӯзӣ” гувоҳӣ медиҳанд, ки нашрия дар Тоҷикистон ҳабарнигори ҳудро доштааст. Масалан, “Пайки пирӯзӣ” дар шумораи моҳи ноябрини соли 1996, таҳти унвони “Ҳазфи калимаи “форсӣ” аз Қонуни Асосии Тоҷикистон”, аз иҷлосияи Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон бо сарсухани зайл: “Душанбе, ҳабарнигори “Пайки пирӯзӣ, 19 ноябр. Берун кардани калимаи “форсӣ” ба унвони номи забони расмӣ тавассути Маҷлиси Олии Тоҷикистон, муҷиби таассуф ва нигаронии нависандагон, шоирон ва дигар шахсиятҳои барҷастаи фарҳангии кишвар шуд”, гузориши калонҳаҷм ба табъ расонидааст [10].

Шиносномаи “Пайки пирӯзӣ” гувоҳӣ медод, нашрия ба Ҷунбиши наҳзати исломии Тоҷикистон тааллуқ дорад. Бояд гуфт, ки “Пайки пирӯзӣ” дар қаламрави Тоҷикистон дастрас набуда, асосан миёни гурезагон паҳн мешуд.

Матбуоти муҳочирати ихтиёрии тоҷик (омилҳои иқтисодӣ) – солҳои 1998 то ба имрӯз

Ин даваро мо метавонем давраи нави матбуоти муҳочирати тоҷик бигӯем, ки пас аз поён ёфтани муқовимати мусаллаҳонаи Иттиҳоди нерӯҳои оппозитсиони тоҷик (ИНОТ) ва Ҳукумат, бо имзои «Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ» (27 июни соли 1997), оғоз ёфта, то ба имрӯз идома дорад.

Тавре ки профессор Иброҳим Усмонов менависад, “ин муҳочират, ки ба қишварҳои ИДМ буд, натанҳо моҳияти сиёсӣ, балки шояд зиёдтар аз он, моҳияти иқтисодӣ дошт. Шароити душвор, зарурати таъминоти моддӣ мардумро маҷбур мекард, ки барои ҷустуҷӯи ризқу рӯзӣ, мардикорӣ ва амсоли ин, ба ҳориҷи мамлакат, қабл аз ҳама ба Русия барояд» [4, с. 145].

Дар баробари идомаи фаъолияти матбуоти муҳочирати тоҷик дар қаламрави Русия, нашрияҳои нав низ пайдо шуда, ба табъ расиданд. Дар ин давра дар қаламрави Федератсияи Русия намояндағони Тоҷикистон ширкату муассисаҳои тиҷоратӣ, созмонҳои иҷтимоие таъсис дода, фаъолияти густурдаero ба роҳ монданд. Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Трансдорнаука”-и профессор Бӯрӣ Каримов, Ташкилоти ҷамъиятии “Ватан” (муассис Алиев Абдуқодир Муродович), Ташкилоти ҷамъиятии “Нур” (муассис Лашкарбеков Боғшоҳ Боғшоевич), Фонди Русиягии кӯмак ба гурезагон ва муҳочирони тоҷик “Фонд Таджикистан” (муассис Ҷӯраева Гавҳар Қандиловна), Фонди дастгирии тоҷикистониён – Ҷамъияти тоҷикон дар Федератсияи Русия (муассис Шарипов Каромат Бақоевич), Медиа холдинг “Tajinfo” (муассис Муҳаммад Эғамзод) аз ҷумлаи чунин иттиҳодияҳо буданд. Баъзе аз ин муассисаву ташкилотҳо дар баробари ёрӣ расонидан ба муҳочирон, газетаву сомонаҳои интернетии худро ташкил намуданд.

“Паём” (“Вести”). Нахустин шумораи “Паём” (“Вести”) ба ҳайси “нашрияи муҳочирони тоҷик”, бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ, 21 марта соли 1999, дар шаҳри Москва ба чоп расида, то соли 2001 фаъолият дошт. Бунёдгузори “Паём” собиқ муовини Раиси Шӯрои вазирон, раиси Госплани Тоҷикистони даврони шӯравӣ Бӯрӣ Каримов буд, ки пас аз ҳичрат аз Тоҷикистон, дар Москва Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Трансдорнаука”-ро таъсис дода, баҳри рушди соҳаи роҳсозӣ дар қишварҳои пасошӯравӣ иқдомоти муассисре роҳандозӣ кардааст.

Нашрияи “Паём” (“Вести”) бо сарпарастии ҶММ “Трансдорнаука” фаъолият дошта, сармуҳарририи онро адаби ҳушқалам, шодравон Муҳаммадраҳими Сайдар ба дӯш дошт. “Паём” ба сифати нашрияи хонданиӣ, миёни муҳочирони тоҷик дар вилояти Москва маҳбубият дошт ва теъдоди муайяни он дар Душанбе низ тавзех мешуд. “Паём” (“Вести”) бинобар мушкилоти маблағгузорӣ, соли охирҳои соли 2001 аз нашр бозмонд.

“Овози тоҷикистониҳо” ва сомонаи “tajmigrant.com”. “Фонди дастгирии тоҷикистониён – ҷамъияти тоҷикон” (Таджик-диаспора), бо роҳбарии муассисаш Шарипов Каромат Бақоевич 22-юми апрели соли 2002 ба қайд гирифта шуд. Мақсади созмони мазкур, дифоъ намудан аз ҳуқуқи муҳочирони тоҷик дар қаламрави Федератсияи Русия мебошад.

Ташкилот пас аз соли фаъолияти пурсамари худ қарор дод рӯзномаи худро таъсис дихад. Ниҳоят, соли 2005 рӯзномаи “Голос таджикистанцев” (“Овози тоҷикистониҳо”) ба нашр расид. Аз рӯзи ташкил то соли 2008 нашрия бо төъдоди камтар аз 1000 нусха аз чоп мебаромад. Баъди оне, ки рӯзномаро соли 2008 ба қайд гирифтанд, бо төъдоди то 50000 нусха чоп мешуд. Рӯзнома дар ҳачми 12-саҳифа ва бо формати А-3 бо ду забон (русӣ ва тоҷикӣ) ба нашр расида, дар байнин муҳочирон ройгон паҳн мегардид.

“Голос таджикистанцев” (“Овози тоҷикистониҳо”) дар когази хушсифату гоҳо ранга ба табъ мерасид, vale аз нигоҳи санъати рӯзномасозӣ ва қасбияти маводи интишорӣ ҷандон ҷолиб набуд. Гӯшаю рубрикаҳои “Вести с трудового фронта”, “Фоторепортаж”, “Фотоотчет” аз рубрикаҳои нисбатан доимии нашрия буда, дигар рубрикаҳо хислати яқдафъанияна доштанд.

Хусусияти дигари тафовутноки баҳусус солҳои охири вучудияти “Голос таджикистанцев” (“Овози тоҷикистониҳо”) аз нашрияҳои дигар ба варақаҳои иттилоотӣ монанд шудану ба ҳроникономаи раиси Ҷунбиши умумирузиягии “муҳочирони меҳнатии тоҷик барои ҳуқуқи иҷтимоию меҳнатӣ” Каромат Шарипов табдил ёфтани он аст.

Созмон соли 2007 сомонаи интернетии худро бо номи “Ҳаракати ҷамъиятии умумирузиягии “муҳочирони кории тоҷик” бо нишонии (www.tajmigrant.com) фаъол намуд. Сомона нусхай электронии рӯзномаи “Овози тоҷикистониҳо”-ро низ интишор медод. Сомона дар баҳшҳои Анҷумани якум (первый съезд), анҷумани дуюм (второй съезд), анҷумани 3 ва 4(3 и 4 съезды), дар бораи ҳаракат (о движении), муроҷиат (обращения), фаъолони ҳаракат (активисты движения), аъзоёни ҳаракат (участники движения), ноҳияҳо (регионы), рӯзномаи мо (наша газета), вакансия (вакансия), шуъбаи ҳуқуқӣ (правовой отдел), парвандай ҷиной (уголовное дело), ихрочкунӣ, (депортация), шаҳрвандони гумшуда (пропавшие граждане), шаҳрвандони вафоткарда (погибшие граждане), дин (религия), ҳалқ мегӯяд (народ говорит), ВАО-и Тоҷикистон дар бораи мо (СМИ Таджикистана о нас), фарҳанг (культура), дарси забони русӣ (уроки русского языка), шаҳсиятҳои номӣ (известные люди), мусиқӣ ва клипҳо (музыка и клипы), муроҷиати шаҳсии шаҳрвандон ба Раисчумхур Эмомалий Раҳмон (Личные обращения граждан к президенту Э. Раҳмону), 20-солагии истиқлоли Тоҷикистон (20-лет суверенитету Таджикистана), шоҳзода Оғоҳони 4, ҳазина (архив), (паутина), видео, суратҳо (фотогалерия), радио, форуми мо (наш форум), алоқаи баръакс (обратная связь) ҳамарӯза матолиби нав ба навро аз ҳаёти муҳочирон ва сиёсати дохирию ҳориҷии Тоҷикистон ба табъ мерасонид.

Сомонаи мазкур бештар ба рӯзгори муҳочирон рӯй меовард ва барои онҳо робитаи онлайниро бо мақомоти Тоҷикистон, барои ҷустуҷӯ ва дарёфти ҷойи кор, гирифтани посух ба пурсишҳои худ тавассути баҳши “наш форум” шароит фароҳам оварда буд.

“Тоҷикони Россия”. Медиахолдинги «ТАJINFO» созмони ҷамъиятии дар шаҳри Москва таъсисдодаи шаҳрванди ҶТ Муҳаммад Эғамзод буд. Ба ин созмон газетаи “Тоҷикони Россия”, мачаллаи “Тоҷикистон” бо забони русӣ, “Минбари ислом” (Трибуна ислама) ва

мачаллаи фароғатии “Беҳтарин” (The best) ва сомонаи www.tajinfo.ru тааллук доштанд.

Газетаи “Тоҷикони Россия” нашрияи мустақили байналхалқӣ аз соли 2002, бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ ба табъ расида, хислати инъикоси ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ, фарҳангӣ-фароғатӣ ва иқтисодӣ дошт. “Тоҷикони Россия” бо инъикоси ҷаҳон масоили ҳамкориҳои Тоҷикистону Русия, рӯзгори муҳочирони тоҷик, дар муддати кӯтоҳ дар қаламрави Русия аудиторияи ҳудро пайдо намуд. Нашрия бо тезодди то 10. 000 нусха ба ҷон расида, байнин муҳочирон ройгон пахн мешуд.

Нашри “Тоҷикони Россия” («Таджики России») аз оғози соли 2012 дар Тоҷикистон низ сурат гирифт ва шумораи аввали он дар Душанбе, 5 январи соли 2012, бо тезодди 11 ҳазор нусха аз ҷон баромад. Ҷопи “Тоҷикони Россия” («Таджики России») дар Душанбе аз нашри Масквагии пешинаи он ҷанд ҳусусияти тафовутнок дошт.

Аввал, ҳаҷм ва шакли нашрия тағиیر ёфт. “Тоҷикони Россия”-и 8 саҳифаии шакли А-3, акнун иборат аз 8 саҳифаи шакли А-2 ҷон мешуд;

Дуюм, ҳайати роҳбарии нашрия бо зам шудани вазифаҳои директори кулл ва сармуҳаррир, ҷаҳон гардид;

Сеюм, нашрия бар иловай 6 ҳабарнигорони қаламрави Русия, дар пойтаҳт ва 4 минтақаи дигари Тоҷикистон ҳабарнигорони ҳудӣ ба кор гирифт.

Чунин тағиирот табиист, ки ба муҳтаво ва мундариҷоти нашрия таъсири мусбат расонид. Саҳифа ва гӯшаҳои маҳсуси “Сиёсат”, “Хукуқ”, “Иқтисод”, “Намояндагӣ”, “Илм/Ҷавонон”, “Фарҳанг/Адабиёт”, “Тафреҳ” бо фароғирии матолиби гуногунҷанри ҳонданибоб “Тоҷикони Россия” ба бозори матбуот ворид гардид. Вале пас аз ҷанд шумора, нашрия бо сабабҳои номаълум аз ҷон бозмонд.

Цуствучӯ ва омӯзиши нусхаҳои ҷудогонаи нашрияҳои муҳочирати тоҷик дар муддати бештар аз ҷорӣ аср, собит месозад, ки пайдоиш ва фаъолияти ин ҳориҷаи таърихи матбуоти миллӣ бо раванди муҳочирати иҷбориву ихтиёрии гурӯҳу табақаҳои алоҳидаи мардум пайванд буда, имрӯз вобаста ба таҳаввулоти ҷаҳони иртиботот, мавқеъ ва рисолати ҳешро ба воситаҳои муосири иттилоотӣ, ба мисли сомонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ вомегузоранд. Чунин воситаҳои нави иттилоот бо назардошти маҳсусиятҳо ва вижагиҳои ҳуд, назари алоҳида ва мавзӯи пажӯҳиши дигар меҳоҳад.

Умуман, пайдоиши матбуоти муҳочирати тоҷик буд, бо чунин ҳусусиятҳо аз ҳуд дарак медиҳад?

1) Муҳочирати оммавии тоҷикон дар солҳои 20-уму 30-уми асри бистум бо тафовут аз муҳочирати мардумони кишварҳои ҳамсоя (Русия ва Ӯзбекистон), нашрияҳои миллии муҳочир ба миён наовардааст;

2) Заминаи пайдоиши матбуоти муҳочирати тоҷик танҳо дар замони ҳамзистии ягонаи шӯравӣ, пеш аз оғози раванди муҳочирати оммавии солҳои 90-ум пайдо шуд;

3) Нашрияҳои муҳочiri марҳилаи муҳочирати оммавии иҷborии тоҷик ба ҳоки Афғонистон (солҳои 1993-1997), маҳсули фаъолиятҳои сиёсию идеологии роҳбарияти собиқ Ҷунбиши наҳзати исломӣ – ҷузъи пешбари Иттиҳоди муҳолифони тоҷик буда, афкори сиёсию иҷтимоии онҳоро ифода менамуд;

4) Нашрияҳои муҳочири ин давра идораи мустақар дар маҳалли муайян надоштанд ва вобаста ба вазъи пешомада, дар матбааҳои гуногун бо төйдоди ками нашр ба табъ мерасиданд;

5) Нашрияҳои муҳочире, ки дар ин марҳила (солҳои 1993-1997) дар қаламрави Русия фаъолият доштанд, бовучуди мавзеъгирии муҳолифат ба ҳукумати вакти Душанбе, самти сиёсию идеологии дунявияти соҳти давлатдорӣ доштанд;

6) Сиёсати иттилоотии матбуоти муҳочирати ихтиёрӣ (аз соли 1998 ба ин ҷониб), ба истиснои “Чароги рӯз”, на ба муҳолифат бо Ҳукумат, балки бо созиш ба он майл дошта, дар баробари инъикоси мушкилоти муҳочирони меҳнатӣ дар минтақаҳои гуногуни Русия, ба интишори иттилооти дастрас аз Тоҷикистон равона гардида буд;

7) Нашрияҳои чопии муҳочирати тоҷик то охирҳои соли 2017 фаъолият дошта, айни ҳол навбатро ба воситаҳои интернетии иттилоот voguzoштаанд.

Адабиёт

1. Бобохонов, М. Эй ҳамватаң, ту күчой? Сухане чанд перомуни таърихи тоҷикони ҷаҳон // Садои мардум. – 1996. – 10 апрел.
2. Овсепян Р.П. В лабиринтах отечественной журналистики. Век XX: -М.: Изд. РИП-холдинг, 2001. –316 с.
3. Панфилов, О. Таджикистан: журналисты на гражданской войне (1992-1997). – М., 2003. – 564 с.
4. Усмонов, И. К. Миростроительство в Таджикистане. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 160 с.
5. Ҳамад, С. Низоъ, терроризм ва рисолати рӯзноманигорон: маҷмӯаи мақолаҳо. – Душанбе: Типографияи хурди Маркази матбуотии ҷумҳориявӣ. – Душанбе, 2007. – 77 с.
6. Шарифов, Ҳ. Тоҷики гумгашта боз ояд. – Ҳуҷанд: Нашриёти давлатии ба номи Раҳим Ҷалил, 2003. – 424 с.
7. Шарифзода, Қ. Мушкилоти озодии сухан: маҷмӯаи мақолаҳо бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ. – Душанбе: Деваштич, 2009. – 100 с.
8. Шарифзода, Қ. Газета (Рӯзнома) аз таъриҳ, вазифаҳои иҷтимоӣ, таснифот ва соҳтори редаксияи он: дастури таълимӣ. Қисми 1. – Душанбе: Ирфон, 2016. – 104 с.
9. Эғамзод, Д. Балогардон ё худ пораҳо аз хотираҳои як нависанда дар бораи се президент. – Ҳуҷанд: Ношир, 2013.
10. «Пайки пирӯзӣ». – 1996. – ноябр.
11. «Ҷавонони Тоҷикистон» – 1990. – 16 сентябр.
12. https://studopedia.ru/9_59093_russkaya-pressa-v-emigratsii-vedushchie-izdaniya-i-imena.html.
13. www.tajmigrant.com
14. www.tajinfo.ru
15. <http://fikr.uz/blog/22108.html>

Шарифзода К.

ОБ ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОЙ ПРЕССЫ В МИГРАЦИИ

Таджикская пресса в эмиграции появились в 90-ые годы XX века, и пока остаётся неизученной.

Автор статьи впервые в таджикском публицистиковедении попытался рассмотреть данную тему с точки зрения одного из феноменов истории национальной журналистики. Исследуя эмиграционные процессы как социальную предпосылку, автор определяет влияющие факторы появления изданий в эмиграции. Анализируя исторические этапы эмиграции таджиков, автор приходит к заключению, что именно мечта и нацеленность к возвращению на Родину стали решающими факторами появления и деятельности миграционных изданий таджикских эмигрантов.

Ключевые слова: миграция, социальные процессы, Таджикистан, периодическая печать, типография, миграционные издания, эволюция, факторы, патриотизм.

Sharifzoda K.

ON THE HISTORY OF TAJIK MIGRANT PRESS

Tajik migrant press though appeared in the 1990s, but that is a new phenomenon in the history of Tajik journalism. Regardless of the passed certain time however this subject has not yet been fully studied.

In this article, an attempt is made to analyze the causes and factors of these phenomena's advent and logic basics in combination with social and political events of the time. Studying the historical periods of the migration process of Tajiks, the author comes to conclusion that the rise of Tajik migrant press was mostly the result of the population's forced migration, caused by the rebels of the first years of 1990s in Tajikistan. The sense of patriotism as well as homeland's homesick in the minds of migrants served as the cause of organizing migrant press.

Keywords: migration, social processes, Tajikistan, periodicals, typography, migrant press, evolution, factors,

ТДУ 9тоҷик +37тоҷик+398тоҷик+008+746/749

Носирова Л.

ЭКСПЕДИСИЯҲОИ МАРДУМШИНОСӢ ДАР ВОДИИ РаШТ

Моҳҳои июл ва сентябри соли 2018 гурӯҳи кормандони Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот бо кӯмаку дастгирии роҳбарияти ПИТФИ ва Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади омӯзишу таҳқиқи вазъи касбу ҳунарҳои халқӣ ва санъати иҷроӣ оиди гирдоварии мавод ба ҷамоату дехоти ноҳияҳои водии Раҷт аз қабили, Нурабод, Тоҷикобод, Раҷт, Санѓвор ва Лахш сафарҳои хидматӣ анҷом доданд.

Дар ҷараёни сафар бо ҳунармандони мардумӣ – устоҳои чӯбкор, табақтарошону қошуктарошон, гаҳворасозон, оҳангарон, сандуксозон, сартарошон, намадмолон, гилембофон, токидӯzon, гулдӯzon, қарамдӯzon (куроқдӯzon), санъати рубоихонӣ, тибиони халқӣ, пазандай таомҳои маҳаллӣ, гӯяндагони бозиҳои бачагона, боғдорон, кабкпарварон, созтарошон, сарояндагону навозандагон ва ғайра ҳамсӯҳбат шуда, маводҳои хуби фарҳангиву этнографӣ сабт намуданд.

Дар ноҳияҳои номбурда дар қатори дигар касбу ҳунарҳои анъанавӣ ҳунари табақтарошӣ, чӯбкорӣ, оҳангарӣ ва дӯзандагӣ (баҳусус гулдӯзиву куроқдӯзӣ) бештар рушд кардааст. Талабот ба ин навъи ҳунарҳо бисёртар буда, дар мавриди дастрасии ашёи хом низ ҳунармандон ба мушкилоти ҷиддӣ дучор намеоянд. Зоро водии Раҷт мавзеи кӯҳӣ буда, мардуми ноҳияҳои ин минтақа барои ривоҷу равнақи ҳамон ҳунаре мекӯшанд, ки дастрас намудани ашёи хом осон бошад.

Бояд қайд намуд, ки дар ин минтақа аз ҳунарҳои мардона, аслан, чӯбкорӣ фаъол буда, дигар навъи ҳунарҳо чандон рушд накардаанд. Ҳуҷнармандон барои соҳтани ин ё он маҳсулоти чӯбӣ аз дараҳтони маҳаллӣ васеъ истифода мекунанд. Масалан, ҳунари табақтарошӣ дар ҳамаи ноҳияҳои водии Раҷт аз давраҳои қадим то ба имрӯз дар инкишоф аст. Сабаби пойдор мондани табақтарошӣ, аз як тараф, фаровон будани ашёи хом бошад, аз тарафи дигар, талаботи мардум аст. Ғайр аз ин фарҳангии ҳӯрокхӯрии ин минтақа, ки аксар ҳама намуди таомҳоро дар табақи чӯбин истеъмол мекунанд, ба рушди ин ҳунар боис гардидааст.

Ҳамчуни гаҳворасозӣ, ки бо ҳунари чӯбкорӣ алоқамандии зич дорад, бо сабаби ниёэ доштанаш дар ноҳияҳои Тоҷикободу Нурабод рушд кардааст. Натиҷаи экспедицияҳо маълум намуд, ки сокинони ҷамоату дехотҳои дигар ё аз ҳунармандони ин ноҳияҳо ва ё аз шаҳри Душанбе гаҳвора меҳаранд.

Созтарошӣ (баҳусус дутортарошӣ) навъе аз ҳунари қадими тоҷикон буда, дар қатори шаҳру ноҳияҳои дигари ҷумҳурӣ дар минтақаи Раҷт ҳам то як андоза рушд кардааст. Чи тавре ки аъзоёни гурӯҳ маълумот доданд, дар ноҳияи Санѓвор ҳунари созтарошӣ ё худ дутортарошӣ дар доираи ҳонаводагӣ ривоҷ кардааст. Дар Санѓвор ҳунармандонеро воҳӯрдан мумкин аст, ки маҳсусан, ба дутортарошӣ машгул буда, аз санъати навозандагӣ ба хубӣ оғоҳанд. Чӯбкорон дар баробари соҳтани асбобҳои рӯзгор, аз қабили кафгир, чӯба, бел ва ғайра дутортарошӣ низ мекунанд.

Дуторҳои тарошидаи ин хунармандон танҳо дар худи ҳамон минтақа ба фурӯш меравад. Ягон санъаткор наметавонад аз ин дуторҳо истифода намеояд.

Вақте мардуми маҳалл ба ин ё он маҳсулоти хунарӣ эҳтиёҷ дошта бошанд, хунарманд ба истехсоли онҳо дилгарм шуда, бо ҳар роҳ ашёи хомро дастрас менамояд. Зеро ҳис мекунад, ки хунарашро қадр мекунанд.

Аксари оҳангарон бо олоти замонавӣ фаъолият намуда, ҳатто дар устоҳонаҳояшон дастгоҳҳои оҳангари надоранд. Онҳо, аслан, ба таъмири асбобҳои шикаста, яъне кафшергарӣ машгуланд. Кори оҳангарон ба фаслҳои сол вобаста аст. Масалан, мизочон дар фасли баҳор каланд, бел, оҳани юғу сипор, дар тобистон дос, тегҳои маҳсуси алафмайдакунӣ, дар тирамоҳ табар ва амсоли инҳо фармоиш медиҳанд. Баъзан, кордҳои қассобӣ ҳам месозанд, аммо мардуми ин минтақа онҳоро ҳамчун устои оҳангар мешиносанд.

Дар натиҷаи сӯхбату пурсиш маълум гардид, ки бонувони ин ноҳияҳо бештар ба дӯхтани қуроқ ва гулдӯзӣ машгуланд, зеро тӯйи арӯсии бонувони ин минтақа бе чунин ҷиҳоз намегузарад. Маҳз анъана, урфу одатҳои қадимӣ ва мавриди истифода қарор доштани маҳсулоти қуроқӣ аст, ки дар ноҳияҳои водии Раҷт хунари қуроқдӯзӣ то имрӯз ба таври фаъол бокӣ мондааст.

Қуроқдӯзӣ як навъ хунари анъанавии бонувони тоҷик мебошад. Дар ҳар як минтақа қуроқ бо шаклу намуд ва номҳои гуногун маълум аст. Қуроқ як навъи ҷиҳози хона буда, аз пораҳои матоъ тайёр карда мешавад. Миёни занону духтарони ноҳияҳои минтақаи Раҷт қуроқдӯзӣ бо номи “курама” бештар роиҷ аст. Маҳсулоти қуроқӣ, ки аз ҷониби занону духтарон омода мегардад, ба ҳаёту зиндагӣ, урфу одат ва олами маънавии мардум алоқаманд аст. Дар нақшҳои маснуоти қуроқӣ бовару ақидаҳо ва рамзу маънӣ, орзую омоли ҳалқи одӣ таҷассум ёфтаанд. Аз ҳамин лиҳоз ҳунари қуроқдӯзӣ дар байни мардум ривоҷу равнақ ёфта, талабот ба маҳсулоти он хеле зиёд аст.

Дар ҷамоату деҳоти номбурда гулдӯзӣ ҳам дар қатори қуроқдӯзӣ то андозае мавқеи хос дорад. Аз замонҳои пеш мардуми водии Раҷт арӯсонро бо қуртаи гулдӯзикарда ба хонаи шавҳар мегузонданд. Мутаассифона, ин анъана имрӯзҳо он қадар ба назар намерасад. Аммо гулдӯзӣ кардани *гарданбанӣ* ё *рӯймоли мардона* барои домод бошад, ҳоло ҳам аз байн нарафтааст. Ҳатто сокинони ноҳияҳои водии Раҷт, ки минтақаҳои муҳталифи қишвар кӯч бастаанд, ин анъанаро бо худ бурда, дар он ҷойҳо инкишоф додаанд. Дар ҳунари гулдӯзии бонувони гармӣ бештар нақшу нигори миллӣ аз риштаҳои рангаи абрешимиҳ омода мегардад. Онҳо аз гулу тавсирҳои замонавӣ бисёр истифода мекнанд.

Метавон гуфт, ки вобаста ба талаботи имрӯза мавқеи хунармандон дар ин ноҳияҳо нисбатан ноустувор аст. Агар қисме аз ҳунарҳо то андозае рушд карда истода бошанд ҳам, қисми дигарашон коста гардидаанд ё дар ҳолати азбайнравӣ қарор доранд.

Дар рафти экспедитсия таомҳои маҳаллии ин ноҳияҳо низ омӯхта шуд, ки ҳар қадоме ҳусусияти хос ва мавқеи истифодаи худро доранд. Масалан, дар ноҳияи Лаҳш панири хонагӣ, қимиз, таоми ҷолиби шишбашир, қурутоби косагиро бо нугул пухта истеъмол мекунанд. Дар ноҳияҳои дигари водии Раҷт фарҳангӣ таомпазии бонувон қарib якранг аст.

Мувофиқи иттилои Д. Раҳимӣ дар нохияи Лахш дар натиҷаи табодул ва ба вуҷуд омадани риштаи хештаборӣ фарҳангҳо бо ҳам оmezish ёftaанд. Ҳатто эпоси қаҳрамонии “Манас”, ки хоси мардуми кирғиз аст, бо мурури замон ба фарҳангги тоҷикони Лахш низ ворид гардидааст. Ҳунармандони ин нохия ҳам бо забони кирғизӣ ва ҳам бо забони тоҷикӣ эпоси “Манас”-ро иҷро мекунанд.

Лозим ба ёдоварист, ки дар ин нохияҳо дар қатори қасбу ҳунарҳои номбурда таваҷҷуҳ ба донишу таҷрибаҳои мардумӣ оид ба боғдорио зироатпарварӣ ва бозиҳои бачагона низ равона гардида буд. Ҳамин буд, ки як қатор маводи хубе оид ба қасбҳои зироаткорӣ, боғдорӣ ва занбӯрпарварӣ низ гирдоварӣ шуданд.

Лозим ба ёдоварист, ки дар ин нохияҳо дар қатори қасбу ҳунарҳои номбурда ба донишу таҷрибаҳои мардумӣ оид ба боғдорио зироатпарварӣ ва бозиҳои бачагона низ таваҷҷуҳ мешавад. Ин ҳолат ба мо имкон дод, ки оид ба қасбҳои зироаткорӣ, боғдорӣ ва занбӯрпарварӣ низ мавод гирдоварӣ намоем.

Маводи гирдовардашуда аз водии Раҷт дар маҷмӯъ чунин аст:

1. Воҳӯрӣ ва сухбат бо ҳунармандон – 147 нафар;
2. Ҷашну маросимҳои мардумӣ – 18 адад;
3. Матнҳои фолклорӣ – 32 адад;
4. Варақаҳои инвентаризацисионӣ – 31 адад;
5. Аксҳои ҳунармандон ва намунаи маҳсули ҳунари онҳо – 1425 адад;
6. Сабти видеой – 186 дақика;
7. Сабти овозӣ – 342 дақика;
8. Унсурҳои нав – 13 адад;

Бо ин ҳама метаван гуфт, ки вобаста ба талаботи имрӯзai ҷомеа мавқеи ҳунару ҳунармандӣ дар нохияи Раҷт нисбатан ноустувор аст, зоро агар як қисми ҳунарҳо то ба имрӯз рушд карда истода бошанд ҳам, қисми дигаре аз онҳо дар ҳолати аз байн рафтани қарор доранд.

Боиси таассуф аст, ки таваҷҷуҳи истеъмолкунандагон ба ҳунарҳои дастӣ хеле кам аст. Бо ворид шудани маҳсулотҳои корхонаҳои хориҷӣ роҳи фаъолияти ҳунармандони маҳаллӣ ҳам то андозае маҳдуд шудааст. Ҳол он ки ҳунармандон метавонанд аз ҳисоби меҳнаташон ҳам зиндагии хеш ва ҳам аз дигаронро беҳбуд созанд. Ба ин хотир бояд муносибати мардум ба анъанаҳои неки гузашта ба таври мусбат тағиیر ёбад. Эҳёи ҳунарҳои миллӣ имкон медиҳад, ки анъанаҳои мардумӣ ҳамаҷониба омӯхта шаванд ва асолати онҳо қашф гардад.

Маводи ҷамъоваришуда дар шакли мақолаҳои алоҳида дар шумораи 6-уми китоби “Фарҳангӣ ғайримоддии ҳалқи тоҷик” (минтақаи Раҷт) ва “Паёмномаи фарҳанг” ба табъ ҳоҳанд расид.

МУАЛЛИФОН:

Атоев Ш., ходими илмии ПИТФИ.

Зубайдов А., номзади илмҳои таърих, муовини директори ПИТФИ оид ба илм.

Иброҳимов М.Ф., доктори илмҳои таърих, профессори Донишкадаи давлатии санъат ва дизайнни Тоҷикистон

Исоев Қ., ходими илмии ПИТФИ.

Комилзода Ш., номзади илмҳои педагогӣ, директори ПИТФИ.

Қобилов З., муаллими калони Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров.

Қутбиддинов А., номзади илмҳои филология, ходими пешбари илмии ПИТФИ.

Муродов М., доктори илмҳои филология, профессор, мудири шуъбаи ахбори омма ва табъу нашри ПИТФИ.

Набиев В., доктори илмҳои таърих, профессори Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров.

Носирова Л., мудири бахши фарҳангӣ моддии Маркази мероси фарҳангии тоҷикони ПИТФИ.

Раҳимов И., ходими калони илмии Маркази мероси фарҳангии тоҷикони ПИТФИ.

Сарыева К. Н., магистри кури 2-и Донишкадаи давлатии санъат ва дизайнни Тоҷикистон, асистенти кафедраи Графика и санъатшиносӣ.

Тоирова Т.М., магистри кури 1-и Донишкадаи давлатии санъат ва дизайнни Тоҷикистон.

Фармон Ф., ходими калони илмии ПИТФИ.

Хоҷаев Ф. С., мудири кафедраи Графика и санъатшиносӣ, дотсенти Донишкадаи давлатии санъат ва дизайнни Тоҷикистон.

Холмуродов З., мудири бахши фарҳангӣ гайримоддии Маркази мероси фарҳангии тоҷикони ПИТФИ.

Шарифзода Қ., муаллими калони кафедраи матбуоти факултети журналистикаи ДМТ.

АВТОРЫ:

Атоев Ш., научный сотрудник НИИКИ.

Зубайдов А., кандидат исторических наук, заместитель директора НИИКИ по науке.

Иброгимов М.Ф., доктор исторических наук, профессор Государственного института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана.

Исоев К., научный сотрудник НИИКИ.

Кабилов З., старший преподаватель Худжандского государственного университета имени академика Бободжона Гафурова.

Кудбуддинов А., ведущий научный сотрудник НИИКИ.

Комилзода Ш., кандидат педагогических наук, директор НИИКИ.

Муродов М.Б., доктор филологических наук, профессор, зав. отделом СМИ и издательского дела НИИКИ.

Набиев В., доктор исторических наук, профессор Худжандского государственного университета им. академика Бободжона Гафурова.

Носирова Л., заведующий отдела материальной культуры центра Культурного наследия таджиков НИИКИ.

Рахимов И., старший научный сотрудник Центра культурного наследия таджиков НИИКИ.

Сарыева К. Н., магистрант 2-го курса, Государственного института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана, ассистент кафедры Графика и искусствоведение.

Тоирова Т.М., магистр 1 курса Государственного института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана.

Фармон Ф., старший научный сотрудник НИИКИ.

Ходжаев Ф. С, заведующий кафедры Графика и искусствоведение, доцент Государственного института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана.

Холмуродов З., заведующий отдела нематериальной культуры центра Культурного наследия таджиков НИИКИ.

Шарифзода К., старший преподаватель кафедры печати факультета журналистики ТНУ.

AUTHORS:

Atoev Sh., Researcher of the Department of the Culture and Leisure issues of the RICI.

Ibrogimov M., doctor of historical sciences, professor of the state Institute of fine arts and design of Tajikistan.

Farmon F., Researcher of the department of Art Sciences of the RICI.

Isoev Q., Senior researcher of the of the Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.

Khojaev F. S., Head of the Department of Graphics and Art studies, Associate professor of State Institute of Fine Art and Design of Tajikistan.

Kholmurodov Z., Head of the Sector of safeguarding the intangible cultural heritage of the Centre for cultural heritage of Tajiks.

Komilzoda Sh., Candidate of pedagogical sciences, docent, Director of the RICI.

Kutbuddinov A., Leading researcher of the of the Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.

Murodov M.B., Doctor of philological sciences, Head of the Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.

Muminova Kh. Head of the Department of the Culture and Leisure issues of the RICI.

Nabiev V., Doctor of Historical Sciences, Professor of Khujand State University named after Bobojon Gafurov

Nosirova L., Head of the Sector of material culture of Center of the Tajik Culture of the RICI.

Qabilov Z., Senior lecturer of Khujand State University named after Academician Bobojon Gafurov

Rahimov I., Senior researcher of the Centre for cultural heritage of Tajiks.

Sarieva K.N., Magister of the 2 grade, assistant of the Department of Graphics and Art studies, State Institute of Fine Art and Design of Tajikistan.

Sharifzoda K., Senior teacher of the Department of Press, Faculty of Journalism of the TNU.

Tairova T. M., Magister of the 1st grade, State Institute of Fine Arts and Design of Tajikistan.

МУНДАРИЧА

Фарҳангшиносӣ

Комилзода Ш., Исоеев Қ. Нақши пешвои миллат дар рушди фаъолияти китобдорӣ.....	5
Набиев В., Қобилов З. Робитаҳои фарҳангии ҷавонони Тоҷикистон (солҳои 1961–1991).....	15

Мероси фарҳангӣ

Холмуродов З., Раҳимов И. Инъикоси қасбу ҳунарҳои анъанавии тоҷикон дар сарчашмаҳои этнографии замони шӯравӣ.....	26
Носирова Л. Ҷома ва ҷомадӯзӣ дар анъанаи миллии тоҷикон.....	33
Фармон Ф. Ҳамоҳангии мазмуну муҳтавои зарбулмасалу мақолҳои тоҷикию қуриёй.....	40

Фаъолияти иҷтимоиву фарҳангӣ

Комилзода Ш., Зубайдов А. Вазъи фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангии ноҳияи Айнӣ ва шаҳри Панҷакент.....	49
Муминова Х. Вазъи осорхонаҳои мактабӣ дар шароити имрӯз.....	56

Санъатшиносӣ

Хочаев Ф. С., Сариева К. Н. Рушди санъати ҳайкалтарошӣ дар Тоҷикистон.....	61
Атоев Ш. Дураҳши ҳунар.....	69
Иброҳимов М. Ф., Тоирева Т. М. Либоси миллии тоҷикон солҳои 1970-1980.....	75

ВАО ва табъу нашр

Муродов М. Б. Аносирӣ умумӣ ва вижагиҳои хоси ду нашрияи як минтақа.....	78
Қудбӯддинов А. Нигоҳе ба фаъолияти ду нашрияи маҷаллӣ.....	92
Шарифзода Қ. Оид ба пайдоиши матбуоти муҳоҷирати тоҷик.....	104

Навидҳои фарҳангӣ

Носирова Л. Экспедицияҳои мардумшиносӣ дар водии Рашт.....	117
Муаллифон.	120

СОДЕРЖАНИЕ

Культурология

Комилзода Ш.. Исоеев К. Роль Лидера нации в развитии Библиотечного дела.....	5
Набиев В., Кабилов З. Культурные связи молодежи Таджикистана (1961-1991 гг.).....	15

Культурное наследие

Холмуродов З.,Рахимов И. Отражение таджикские традиционные ремесла в этнографических источниках советского периода.....	26
Носирова Л. Халат и шитьё халатов в таджикских национальных традициях.....	33
Фармон Ф. Взаимосвязь соддержания и значения таджикских и корейских статей и афоризмов	40

Социально-культурная деятельность

Комилзода Ш., Зубайдов А. Состояние деятельности социально- культурных учреждений Айинского района и города Панджакента.....	49
Муминова Х. Состояние школьных музеев в современных условиях.....	56

Искусствоведение

Ходжаев Ф. С., Сарыева К.Н. Развитие скульптуры Таджикистана.....	61
Атоев Ш. Светоч искусства.....	69
Иброхимов М. Ф., Тоирова Т. М. Таджикская национальная одежда 1970-1980-х годов.....	75

СМИ и издательское дело

Муродов М. Б. Общие и отличительные черты двух газет одного региона.....	78
Кутбиддинов А. Взгляд на деятельность двух местных газет	92
Шарифзода К. Об истории таджикской прессы в миграции.....	104

Новости культуры

Носирова Л. Этнографическая экспедиция в Раштской долине.....	117
Авторы.....	120

CONTENTS

Cultural studies

Komilzoda Sh., Isoev K. Contribution of the Leader of Nation in Development of the national culture	5
Nabiev V., Qobilov Z. Cultural relations of youth of Tajikistan (1961-1991)	15

Cultural heritage

Kholmurodov Z., Rahimov I. Description of the Tajik traditional crafts in ethnographic sources of the Soviet period	26
Nosirova L. National coat and its sewing skills in the Tajik folk culture	33
Farmon F. Similarity of the content and themes of Tajik and Korean proverbs and sayings	40

Social and cultural activities

Komilzoda Sh., Zubaydov A. The conditions of activities of the social and cultural organization of the Ayni and Panjakent districts.....	49
Muminova Kh. The contemporary conditions of school museums	56

Art studies

Khojaev F. S., Sariev K.N. The development of the sculpture art in Tajikistan.....	61
Attoev Sh. The torch of art	69
Ibrohimov M. F., Toirova M. T. Tajik national clothes 1970-1980-x years.....	75

Mass Media and publishing issues

Murodov M.B. Common and distinctive features of a two newspapers of a region.....	78
Kutbuddinov A. Look at the activities of the two local newspapers	92
Sharifzoda K. On the history of Tajik migrant press	104

Culture news

Nosirova L. Ethnographic fieldwork in Rasht valley.....	117
--	-----

Authors.....	120
---------------------	-----

Ба таваҷҷуҳи муаллифон

Дар маҷаллаи «Паёмномай фарҳанг», асосан, мақолаҳои фарогирандай таҳқиқотҳои илмӣ оид ба соҳаҳои фарҳанг, санъат, китобдорӣ, аҳбори омма ва табъу нашр, хунарҳои мардумӣ ва гайра, ки дар худ навғонӣ доранд, чоп карда мешаванд.

Ҳангоми ирсоли мақолаҳои муаллифон бояд қоидаҳои зеринро ҷиддан риоя намоянд:

1. Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, графика ва матни анататсия бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ набояд аз 10 саҳифаи чопи компьютерӣ зиёд бошад;

2. Мақола бояд дар системаи Microsoft Word тайёр карда шавад. Дар баробари нусхай чопии мақола бо файли зарурӣ, нусхай электронии он низ пешниҳод карда мешавад. Дастанавис бояд дар компютер (тариқи Times New Roman Tj) бо риояи ҳарфҳои андозаи 14, формати А 4, фосилаи байни сатрҳо 1,5 см., ҳошияҳо: боло - 3 см., поён -2,5 см., ҷон - 3 см., рост- 2 см; дар як саҳифа 30 сатр ва дар як сатр 60 аломат ҳуруфчинӣ шуда бошад. Ҳамаи саҳифаҳо бояд рақамгузорӣ карда шаванд;

3. Ҷадвалҳои ба мақола алоқаманд, бояд дар матн бо рақамҳои лотинӣ зикр шаванд, номи ҷадвал баъд аз рақами гузошта оварда шавад;

4. Дар тарафи рости болои саҳифаи якуми мақола соҳаи илме, ки дар он мақола нашон дода мешавад, як сатр поён дар қисми ҷони саҳифа ТДУ, дар сатри дигар насадав ва номи муаллиф бо зикри номи муассисаи пажӯҳиши ӯзӣ ва ё таълимӣ, суроға e-mail ва рақами телефонҳо ва пас аз он дар маркази саҳифа унвони мақола ҷой дода мешавад. Баъд аз як фосилаи фишурдаи мақола бо забони асл ва калидвожаҳо, баъдан матни пурра, адабиёт ва пасон фишурдаҳо бо забонҳои русӣ (агар мақола русӣ бошад, ба забони тоҷикӣ) ва англисӣ бо калидвожаҳо (8-10 калима) оварда мешавад;

5. Рӯйхати адабиёт баъд аз матни мақола бо тартиби умумӣ зикр мешавад. Он бояд на камтар аз 6-8 номгӯи адабиёти асосиро дар баргирад. Қоидаи тартиб додани рӯйхати адабиёт дар шакли насаду номи муаллиф, унвони асар, маҳалли нашр, нашриёт, соли нашр, ҷилд ва ё шумора, тезъоди умумии саҳифаҳо ва ё саҳифаҳои мақола бояд риоя шавад. Иқтибосҳо дар матн бо ишораи қафсайни ростқунча ба таври мисол [1] [1, 3] нишон дода шаванд. Пеш аз маҳалли нашр аломати нуқта тире (.-), байни маҳалли нашр ва нашриёт аломати баён (:), пеш аз соли нашр вергул (,) ва пеш аз саҳифаи умумӣ (.-) гузошта мешавад. Иқтибос аз корҳои интишорнаёфта иҷозат дода намешавад.

6. Мақолаҳои илмие, ки ба идораи нашрия ворид мешаванд, бояд хулосаи коршиносон ва ё тақризи мутахассисони соҳаро доир ба зарурати нашри он дошта бошанд;

7. Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки матни мақолаҳои илмиро таҳрир ва ихтисор кунад ва ё онро дар бойгонии худ нигоҳ дорад. Дар ҳолати ба муаллиф баргардонидани мақола барои тақмил таърихи қабули он ва рӯзи пешниҳоди матни ниҳоии мақола муайян мегардад. Мақолаҳое, ки ба талаботи зикршуда мувоғиқ нестанд, ҳайати таҳририя намепазирад;

8. Дар мавриди аз ҷониби ҳайати таҳририя ба муаллиф баргардонидани мақола, танҳо як нусхай он дода шуда, нашрия зарур намедонад, ки доир ба сабабҳои баргардонидани он бо муаллиф баҳс намояд. Матни мақолаи фиристонидашуда бояд ислоҳи ниҳоӣ дошта, ҷиддан таҳия ва бо имзои муаллиф (-он) супорида шавад. Дар мақолаи муштарак бояд имзои ҳамаи муаллифон бошад.

Сурогаи мо: Душанбе, хиёбони Н. Каробоев, 17 (оишёнаи 2), ПИТФИ, шуъбаи ахбори омма. Тел.: (+992 37) 233-84-58; email: murodi@mail.ru

К сведению авторов

В научном журнале «Вестник культуры» печатаются статьи содержащие результаты научных исследований по гуманитарным наукам: культуре, искусству, билиотековедению, СМИ и печатные издания, народные ремесла и другие, имеющие новизну.

При направлении статьи в редакцию авторам необходимо соблюдать следующие правила:

1. Объём статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотации на таджикском, русском и английском языках;

2. Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj, шрифт14, формат А 4, интервал 1,5, поля: верхнее-3 см., нижнее-2,5 см., левое-3 см., правое-2см; на одном листе 30 строк, в одной строке 60 знаков), все листы статьи должны быть пронумерованы;

3. Таблицы в статье должны быть указаны латинскими цифрами, вначале цифра таблицы, затем ее наименование;

4. Справа сверху 1-ой страницы указывается отрасль науки, ниже имя и фамилия автора, затем название организации, адрес, e-mail, номер телефона, затем по центру страницы указывается наименование статьи. Далее через пустую строку следует основной текст. В конце статьи после списка литературы приводятся аннотации на русском и английском языке и ключевые слова (8-10 слов);

5. Список литературы указывается в общем порядке после основного текста статьи. Авторы должны соблюдать правила составления списка использованной литературы. Он должен содержать не менее 6-8 наименований литературы. Правила составления списка литературы в следующей форме: фамилия, имя, название, место издания: издательство, год издания, том или номер, общее количество страниц или страницы статьи. Сноски показывать в квадратных скобках по примеру [1] [1, 3]. Перед местом издательства ставится точка тире (.-), местом издательства ставится двоеточие (:), перед годом издания ставится запятая (,) и перед общим количеством страниц ставится (.-).

6. Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное заключение и отзыв специалистов о публикации;

7. Редакция оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения статьи;

8. В случае возвращения редакцией публикации автору статьи для доработки, автор редактирует и вносит изменения в текст статьи. Окончательный вариант статьи должен быть подписан автором или соавторами. Статьи, не отвечающим правилам, редакцией не принимаются.

Наш адрес: Душанбе, проспект Н. Каробаева, 17 (2 этаж), НИИКИ, отдел средств массовой информации. Тел.: (+992 37) 233-84-58; email: murodi@mail.ru

ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ

***Наирияи илмию таҳлилӣ*
2018, № 3 (43)**

ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ

***Научно–аналитическое издание*
2018, № 3 (43)**

HERALD OF CULTURE

***Scientific and analytical edition*
2018, № 3 (43)**

Сармуҳаррир
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент
Шариф Комилзода

Муҳаррири масъул
доктори илмҳои филологӣ, профессор
Мурод Муродов

Муҳаррири техникӣ
Ҷумъабой Қузиев

Ба чоп 16. 11. 2018 имзо шуд. Андозаи 60Х841/8.
Коғази оғсетӣ. Хуруфи Times New Roman Tj.
Чопи оғсет. Ҷузъи чопии шартӣ 16.

Адади нашр 500.
Супориши № 20/18

Мачалла дар чопхонаи ҶДММ «Аржанг» ба табъ расидааст.
734025, ш. Душанбе, кӯчаи С. Шерозӣ -21